



Soyes Soyos



Soyes Soyos



Сайдбай Шербоев

ХАБАРҲОИ ФЕЪЛИЙ
ДАР ЗАБОНИ
АДАБИИ ҲОЗИРАИ
ТОЧИК



Soyes Soyos

ДУШАНБЕ-2003

Soyes Soyos

Soyes Soyos



201020102010201020102010201020102010201020102010201020102

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102

Сандогон Медеев

ХАПАХОН ФЕРВИ
ДАР ЗАПОНН
АДАНН ХОЗАИ
ТОРД

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102

ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМУЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ Қ.ЧУРАЕВ

Шербоев С.

ХАБАРҲОИ ФЕЪЛӢ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ ҲОЗИРАИ ТОЧИК

Сан Раджебов сий
Осетин, писатель
Осетинский писатель
и переводчик



ДУШАНБЕ - 2004

Ноябрь
20.06.04.

ББК 81.2 точик я 73
Ш - 52

Шербоев САИДБОЙ. Ҳабарҳои феълӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик.-Душанбе: Дӯёваштиҷ, 2004 с.

Ин монография натиҷаи кори илми муаллиф марбут ба рисолаи номзадӣ буда, дар он масъалаи ҳабарҳои феълӣ ва маҳсусиятҳои онҳо, ҳамчун яке аз қисматҳои баҳсноки синтаксиси чумлаҳои соддаи забони тоҷикий, асосан, зимни истифода аз методи структурӣ—семантикий тадқиқот дар забони адабии ҳозираи тоҷик ҳаллу фасл гардида, дар ҳамин ҷода фарқиятҳои барчастай ҷунин ҳабарҳо аз ҳабарҳои номӣ ва баръакс, ҳабарҳои номӣ аз феълӣ бо далелҳои эътиимоднок муқаррар карда шудааст. Аз ин лиҳоз, рисолаи мазкур дар мактаби миёна барои омӯзгорони забони тоҷикий низ раҳнамоест ҳангоми дар муқоиса таълим додани ҳабарҳои феълӣ бо ҳабарҳои номӣ.

Муҳаррир:

Ш.Исмоилов - доктори илми филология, профессор.

Муқарризон:

Ш.Рустамов - узви вобастаи АУ Тоҷикистон, профессор.

Ф.Зикриёев - доктори илми филология, профессор.

Муаллиф ба сардори раёсати методологияи ҳисоби бухгалтпөрӣ, ҳисобот ва аудити Вазорати молияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Қурбонов барои дастгирии амалиаш баҳри рӯи ҷопро дидани монографияи мазкур сидқан изҳори миннатдорӣ менамояд.

ПЕШГУФТОР

Монографияи мазкур мұхтавои рисолай номзадии мо буда, он (рисола) 16 майисоли 1985 дар Шураимахсусгардонидашудаи ҳимояи рисолаҳои доктории назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рұдакий АУ Тоҷикистон дифоъ карда шудааст. Он вакт оппонентҳои расмии кор доктори шодравон (баъдтар профессор, узви вобастаи АУ Тоҷикистон) Р.Ғаффоров ва номзади илми филология (ҳоло доктор ва профессор) Ф.Зикриёев, аз оппонентҳои гайрирасмӣ доктори илми филология, шодравон Н.Шарофов дар оянда зарурат доштани нашри монографияи рисоларо тақлифу таъкид карда бошанд ҳам, бо сабабҳои гуногун то ба имрӯз чопи он мавқуф гузошта шуда буд. Яке аз сабабҳо ин буд, ки мо аз ҳимояи рисолай номзадӣ дере нагузашта, дар пайи навиштани диссертатсияи докторӣ гардида будем. Вале акнун, пас аз баррасии монографияи рисолай доктори (с.2003) зарурате ҳам пеш омад, ки ба аҳли маърифат - донишмандони соҳаи филологияи тоҷик, омузгорони забон ва адабиёти тоҷик, донишҷӯёни филолог - монографияи рисолай номзадиамонро низ пешкаш намоем. Мӯчиби иқдоми мазкур ин, ки гарчи кори доктории мо ба масъалаи “Асосҳои илмӣ - методии таълими синтаксиси забони тоҷикӣ дар мактаби миёна” марбут аст, боби аввали он масъалаҳои назариявии синтаксис, аз ҷумла асосҳои илмии таълими хабарро ҳам, фаро мегирад. Аз ин рӯ, дар монографияи баррасишуудаи ҳамин рисолай докторӣ барои мухтасарбаёни ҷо-ҷо ба ин ё он қисмати диссертатсияи номзадиамон, ки ба масъалаи “Ҳабарҳои феълий дар забони адабии ҳозираи тоҷик” баҳшида шудааст, ишораҳо намудаем. Вале он диссертатсияи номзадӣ на ба ҳамаи алоқамандони соҳаи филология дастрас аст. Ҳамчунин аз маводи умумии он солҳои 80-и қарни XX ҳамагӣ се мақоларо ба чоп расонда бошем ҳам, аз чопи онҳо қариб 20 сол сипарӣ гардида, имрӯз он маводро на ҳамаи ҳоҳишмандон дарёфт карда метавонанд, ки дар маҷмӯъ, ин ҳамаи гуфтаҳои фавқ зарурати нашри монографияи номзадии моро тақозо менамоянд.

Таъкид менамоем, ки дар он диссертатсияи номзадӣ марбут ба ҳабарҳои феълий аксари масъалаҳои назариявии дар забоншиносии

собиқ Давлати Шұравй буда, ақидаҳои забоншиносони точик ва маводи китобҳои дарсии мактабҳои олӣ, ки то соли 1985 дастрас гардидаанд, мавриди таҳлилу хулосабарорӣ қарор гирифта буд. Вале китоби дарсии мактаби олӣ “Забони адабии ҳозираи точик” бошад, ки мо маводи хабарҳои феълиро зимни нашри соли 1970-и он мавриди таҳлил қарор дода будем, солҳои 1984 ва 1995 ҳам нашр гардид, ки бо баъзе тағириотҳо мукаммалтар гардидааст. Инчунин китоби сечилдай грамматикаи академикии забони точикӣ, ки ҷилди дуюмаш (“Грамматикаи забони адабии ҳозираи точик”) соли 1986 марбут ба масъалаҳои ибора ва синтаксиси чумлаҳои содда бахшида шудаасту боби “Ҳабар” дар он ба қалами С.Абдураҳимов мансуб аст, нисбати китобҳои дарсии пешинаи мактабҳои олӣ маводи назариявиро умуман доир ба хабар бештар ва ҳам беҳтар фаро гирифтааст. Аммо дар назар бояд дошт, ки ҳам дар нашри охирини китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ (с.1995) ва ҳам дар ҷилди номбурдаи грамматикаи академикӣ он ҳама навигариҳое, ки доир ба назарияи хабарҳои феълӣ ворид гардидааст, асосан, идеяҳои забоншиносони солҳои 70-80-уми собиқ Давлати Шұравй ва зиёда андешаҳои шахсии профессор Р.Гаффоров аст, ки дар монографияи доктории “Шевай ҷанубии забони точикӣ” (ҷ.III, с.1979) ҷамъbast ва инъикос гардида буданд, ки он вақт таҳлили асари мазкурро доир ба масъалаи хабарҳои феълӣ мо дар диссертациямон пурра фаро гирифта будем. Аз ин хотир, барои тақрор наёфтани мулоҳизаҳо маводи нашри охирни китоби дарсии “Забони адабии ҳозираи точик” (с.1995) ва ҷилди II грамматикаи академикиро (с.1986) дар монографияи мазкур мавриди таҳлилу хулосабарорӣ қарор надода, корро бо баъзе таҳриру тағириот, ки зимни қоидаҳои имлои нави забони точикӣ (с.1998) ба миён омадаанд, дастрас менамоем.

Аз музалиф

МУҚАДДИМА

Пүшида нест, ки дар ҳама гуна давлату мамлакатҳои мутараққӣ пешрафт ва иқтидору тавоноии ҳочагии ҳалқро ба инкишоғ ва натиҷаҳои дилҳоҳи илм мансуб медонанд. Ин нукта дар зехни роҳбарияти собиқ Давлати Шӯравӣ ҳама вакъ дар мадди аввал меистод ва ҳатто дар бости 26-уми Конституцияи охирини он ба таври зайл таъқид ҳам гардида буд: “Давлат мувофиқи талаботи ҷамъият инкишоғи мунтазами илм ва тайёр кардани қадрҳои илмиро таъмин мекунад, дар ҳочагии ҳалқ ва дигар соҳаҳои ҳаёт истифода кардани натиҷаҳои тадқиқоти илмиро таъмин менамояд.”¹

Бояд гуфт, ки натиҷаи амалӣ ва ҳаётии гуфтаи фавқро дар мисоли инкишоғи самараноки ҳамаи соҳаҳои забоншиносии тоҷик маҳз дар се даҳсолаи асри гузашта (солҳои 1960-1990) метавон баръало мушоҳида намуд. Ҳусусан, вобаста ба синтаксиси ҷумлаҳои содда “...аъзоҳои ҷумла - мубтадо ва ҳабар (ҳабарҳои номӣ-С.Ш.), муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол дар забоншиносии тоҷик нисбат ба дигар соҳаҳои синтаксис бештар ва хубтар кор карда шудаанд,”² ки дар ин бобат диссерватсия ва монографияҳои навишташуда гувоҳӣ медиҳанд.³

Бо вучуди ин, ҳанӯз дар забони адабии ҳозираи тоҷик аъзоҳои ҷумла ҳаматарафа тадқиқ нашудаанд, ки ин, пеш аз ҳама, ба сараъзоҳои ҷумла - мубтадо ва ҳабар, ҳусусан ба қисмати ҳабарҳои феълӣ, тааллук дорад.

¹ Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик.-М., 1977, с.12-13.

² Гаффоров Р. Забон ва услуги Раҳим Ҷалил.-Душанбе: Дониш, 1966, с.165.

³ Таджисиев Д.Т. Способы связи определения с определяемым в современном таджикском литературном языке. - Талинабад, 1955; Исматуллоев М.Ф. Пуркунданаи бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик.-Сталинобод, 1961; Бозидов Н. Косвенное дополнение в современном таджикском литературном языке. - Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.-Душанбе, 1960; Ниёзмуҳаммадов Б. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик.-Сталинобод, 1960; Эшонҷонов А. Ҳабарҳои номӣ ва тарзи ифодававии онҳо.-Душанбе, 1969; Исматуллоев М. Очеркҳои грамматикий оид ба ҳолишарҳунандаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик (ҳоли макон ва замон), к. I.-Душанбе, 1971.

номида мешавад. Аз ин чиҳат, хабаршаванд мешавад аз феъл ё аз дигар ҳиссаҳои номии нутқ иборат бошад. Вале Сайдизо Ализода чумлаҳоро, пеш аз ҳама, ба гурӯҳи “чумлаҳои феълий” ва “чумлаҳои исмӣ” чудо намуда, мегӯяд, ки “Дар чумлаи феълий ҳукм “феъл” ва дар чумлаи исмӣ ҳукм “хабар” мебошад.”¹

Чӣ хеле ки аз ин иқтибос маълум мешавад, муаллиф ҳамон ҳукмро дар чумла ҳабар номидааст, ки агар он исм ё сифат бошад, яъне ў (ин аз мисолҳои овардаи муаллиф - “Аҳмад доно аст” - маълум аст)² танҳо қалимаи ҳукмкунандаero ҳабар меномад, ки имрӯз онҳоро ҳабарҳои номӣ меномем.

Назар ба Сайдизо Ализода Фитрат дар китоби дарсии таълифнамудааш дар бораи ҳабар бештар маълумот додааст. Ў ҳабарро “қисми асосии чумла”³ номида, умуман, чумлаи бехабарро эътироф накарда гуфтааст, ки “хеч чумла бе ҳабар намешавад.”⁴ Аммо дар китоби дарсии ҳар ду муаллиф доир ба таърифи ҳабар ва дар ҳусуси ҳабарҳо аз рӯи маънову таркиб фикре пеш ронда нашудааст.

Бори аввал таърифи ҳабарро А.М. Беленицкий ва Ҳочизода дар китоби дарсии “Наҳви забони тоҷикӣ” ин тавр додаанд: “Он ҳиссаи чумларо, ки чӣ кор кардан, чӣ шудан, чӣ гуна будан, кӣ ва чӣ будани мубтадоро баён мекунад, ҳабар меноманд.”⁵ Гарчи чунин таъриф намудани ҳабар дар забоншиносии тоҷик таҷрибаи аввалин мебошад, аз он мағҳуми ҳабарро умуман дарк кардан мумкин аст. Асосан, аз ин таъриф ба қадом саволҳо ҷавоб шудани ҳабар фаҳмида мешавад. Бартарии китоби дарсии “Наҳви забони тоҷикӣ” назар ба “Сарфу наҳви забони тоҷикӣ” ва “Қоидаҳои забони тоҷик” боз ин аст, ки дар он муаллифон дар ҳусуси ҳам бо феъл, ҳам бо дигар ҳиссаҳои нутқ (исм, сифат, шумора, ҷонишин) ифода ёфтани ҳабар маълумот додаанд.⁶ Бо вучуди ин, дар китоби мазкур низ дар ҳусуси ҳабарҳо аз рӯи маънову таркиб ҷизе гуфта нашудааст.

Дар соли 1942 якбора ду китоби дарсӣ - яке барои мактабҳои миёнаи нопурра ва миёна⁷ ва дигаре барои хонандагони

¹ Ализода С. Сарфу наҳви забони тоҷикӣ, с.73.

² Ҳамон ҷо, с.73.

³ Фитрат. Қоидаҳои забони тоҷик (Сарф ва наҳв) с.94.

⁴ Ҳамон ҷо, с.102.

⁵ Беленицкий А.М. ва Ҳочизода. Наҳви забони тоҷикӣ, с.5.

⁶ Ҳамон ҷо, с.6-7.

⁷ Мирзоев А., Ниёзӣ Ш., Гафуров М. Грамматикаи забони тоҷикӣ, қ.2, с.11-12.

омүзишгоҳои педагогии гоибона¹ таълиф ёфта буд, ки дар онҳо бори аввал ҳабарҳо ба ду гурӯҳ-феълӣ ва гайрифеълӣ (номӣ-С.Ш.) чудо карда шудаанд. Вале аз ҷиҳати таркиб, агар дар китоби дарсии А.Мирзоев, Ш.Ниёзӣ, М.Фафуров, умуман ҳабарҳо ба гурӯҳи содда ва мураккаб ҷудо карда шуда бошанд ҳам, Лутфулло Бузургзода маҳсус дар бораи ҳабарҳои феълӣ сухан ронда мегӯяд, ки “Ҳабарҳои феълӣ ҳоҳ содда ва ҳоҳ аз якчанд қалима таркиб ёфта бошанд, азбаски дар ҳукми шаклҳои гуногуни як қалимаанд, ҳабарҳои содда ҳисоб мейбанд.”² Ҷӣ хеле ки мебинем, дар масъалаи таъин намудани таркиби ҳабар фикри муаллифони номбурда дар ҳар ду китоби дарсӣ якхела нест ва аз дигар ҷиҳатҳо ҳам ислоҳталаబ буд. Шарҳи ин масъала низ дар қисмати аввали боби якум дода шудааст.

Ҳаминро гуфтан даркор аст, ки дар китоби Лутфулло Бузургзода дар боби “Ҳабар” дар бораи феълҳо маълумоти бисёр дода шудааст. Ин кор, ба фикри мо, барои фаҳмидани асли мақсад, ки иборат аз нишон додани ҳусусиятҳои ҳабар аст, ҳалал мерасонад. Ҷунонҷӣ: “Ин шаклҳо (шаклҳои феълӣ-С.Ш.) ё содда ё мураккаб мешаванд. Феълҳои содда аз як қалима иборатанд... Феълҳои мураккаб аз ду ё якчанд қалимаҳо таркиб ёфтаанд... Феълҳои мураккаб аз ҷиҳати таркиб ду ҳеланд: а) Баъзе аз феълҳои мураккаб аз ҳиссаи номӣ ва феъл таркиб ёфтаанд... б) Гурӯҳи дигари феълҳои мураккаб аз шаклҳои гуногуни худи феълҳо пайваста шудаанд.”³

Дар маъҳази дигар, ки ба қалами Носирҷон Маъсумӣ тааллук дорад, дар ҳусуси ҳабар ва маҳсусан ҳабарҳои феълӣ, баъзе маълумотҳои тоза дода шудааст. Ҷунонҷӣ, вай дар бораи ба қадом саволҳо ҷавоб шудани ҳабар ин тавр гуфтааст: “Ҳабар ба ҷунин саволҳо ҷавоб мешавад: Предмет чӣ кор мекунад? Ҷӣ шуд? Ҷӣ хел аст? Кист (кӣ аст)? Чист (ҷӣ аст)?”⁴ Ҳамҷунин Н.Маъсумӣ ҳабарҳои феълиро ба гурӯҳи содда ва мураккаб ҷудо намуда, бо шаклҳои гуногуни феълҳои таркибӣ дар ҳар се замон ифода ёфтани ҳабарҳои мураккабро гуфта истода, маҳсус таъкид кардааст, ки “... ҳабарҳои мураккаби феълӣ тамоман аз феъл не, балки...” аз феълу ҳиссаҳои дигари нутқ иборат шуда

¹ Л.Бузургзода. Синтаксиси муҳтасари забони тоҷикӣ, с.9-11.

² Ҳамон ҷо, с.11.

³ Ҳамон ҷо, с.10.

⁴ Маъсумӣ Н. Нишондодҳои методӣ ва супорииҳо аз забони модарӣ, қ.2,с.18.

метавонанд. Мисол: “Шумоҳо - дугонаҳо дар танҳоӣ камтар сӯҳбат кунед.”¹

Лекин чунин таснифот, яъне ба гурӯҳҳои содда ва мураккаб чудо кардани хабарҳои феълӣ, на аз ҷиҳати маъно, балки дар асоси ба ҳисоб гирифтани шакли қалима ба миён омадааст, ки муаллифони китоби дарсии “Грамматикаи забони тоҷикӣ”, к.2” (1942) А.Мирзоев, Ш.Ниёзӣ ва Ҳ.Фафуров низ дар чунин ақида буданд.

МО ҲАЛЛИ ДУРУСТИ ИН МАСЪАЛОРО ДАР БОБАТИ ТАҶИН НАМУДАНИ ТАРКИБИ ХАБАРҲОИ ФЕЪЛӢ ТИБКИ БА ҲИСОБ ГИРИФТАНИ ФИКРУ АҚИДАҲОИ ДАР ЗАБОНШИНОСИИ УМУМӢ МАВҶУДА, АЗ ЯК ТАРАФ ВА ДАР АСОСИ БА ЭЪТИБОР ГИРИФТАНИ ТАБИАТИ ҲОСИ ЗАБОНИ ТО҆ЧИКӢ, АЗ ТАРАФИ ДИГАР, МУФАССАЛ ДАР ҚИСМАТҲОИ АЛОҲИДАИ БОБИ ЯКУМУ ДУЮМ БАТАФСИЛ ЗИКР НАМУДАЕМ.

Дар бораи хабарҳои феълӣ, чӣ тавре ки Рассоқ Faффоров қайд кардааст, нисбат ба дигар забоншиносони тоҷик ақадемик Бобоҷон Ниёзмуҳаммадов бештар маълумот додааст.² Пеш аз ҳама, ҳубии кори Б.Ниёзмуҳаммадов дар ин аст, ки вай бо вучуди хабарҳои феълӣи соддаро иборат аз як қалима донистанаш феълҳои тақрорӣ ба вазифаи хабар омадаро, ба сабаби он ки “таъкид ва давомнокии амалро” (Масалан: МО метозем, метозем, ҷони ҳудро мебозем)³ нишон медиҳанд, низ ҳабари содда меномад. Аммо ақидаи Б.Ниёзмуҳаммадов дар ҳусуси тарзи ифодаёбии хабарҳои таркибии феълӣ устувор намондааст. Масалан, агар дар монографияаш ҳамаи феълҳои таркибии феълӣ, қисман феълҳои таркибии номӣ ва феълҳои номии пешояндоро ба хабарҳои таркибии феълӣ мансуб дониста бошад,⁴ аммо дар боби “Хабар”-и китобҳои дарсии синтаксис барои мактабҳои олий, ки аз тарафи ў навишта шудааст, дар ҷумла танҳо феълҳои таркибии феълӣи ба вазифаи хабар омадаро (типи хонда дод. боридан гирифт) хабарҳои таркибии феълӣ меномад.⁵

¹ Ҳамон ҷо, с.19.

² Faффоров Р. Шевави ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.3, с.53.

³ Ниёзмуҳаммадов Б. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.20; Ниёзмуҳаммадов Б. Забоншиносии тоҷик (Асаҷӯи мунтажаб). -Душанбе, 1970, с.130.

⁴ Ниёзмуҳаммадов Б. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.21-

²²

⁵ Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис (Барои мактабҳои оли), с.20; Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис, с.65.

Вале феълҳои номии пешояндор (ба чунбиш омадан, ба охир расидан), ки дар нашри аввали синтаксиси мактабҳои олий дар қисмати хабарҳои феълӣ ҳамчун “як навъи хабарҳои таркибӣ”¹ ном гирифта буданд, дар нашри дуюми он ба гуруҳи хабарҳои номӣ мансуб дониста шудаанд.²

Файр аз ин, феълҳои таркибии номӣ дар монографияи Б.Ниёзмуҳаммадов қисман ба гуруҳи хабарҳои феълӣ (тамом шудан, ҷалб кардан, ҷавоб додан, сар шудан)³ ва қисман ба хабарҳои номӣ (ҳозир гардидан, гуввос задан, ҳангос задан, оҳ қашидан, нигоҳ кардан, тайёр шудан)⁴ мансуб дониста шуда буд. Ин феълҳо дар ҳар ду нашри китоби дарсии синтаксиси мактабҳои олий аз тарафи муаллиф (Б.Ниёзмуҳаммадов) ба гуруҳи хабарҳои номӣ дохил карда шудааст.⁵

Манбаи дигаре, ки дикқати моро дар ҳусуси хабарҳои феълӣ ҷалб намудааст, ин мақолаи Абдуссатор Мирзоев мебошад. Муаллифи мақола ба фикри мо, нисбат ба ҳамаи забоншиносон ва муаллифони китобҳои дарсӣ, ки дар боло ёдовар шудем, дар муайян кардани хабарҳо аз рӯи маъно ва фарқи хабарҳои феълӣ аз хабарҳои номӣ бештар далелҳо овардааст.⁶

Дар мақолаи А.Мирзоев, пеш аз ҳама, таърифи як дарача дурусти илмии хабарҳои феълӣ ба тариқи зер дода шудааст: “Хабаре, ки бо ягон феъле дар шаклҳои гуногуни грамматикии шахс, замон ва сига ифода гашта, ҷаравӣ ҳаракату амал ва ҳолати мубтадоро нишон медиҳад, хабари феълӣ ном дорад.”⁷ Чи тавре ки маълум мешавад, муаллиф дар таърифи хабарҳои феълӣ ду ҷиҳатро - маънои грамматикий (шахс, замон, сига) ва маънои луғавии хабарҳои феълиро, ки асосан, амал, ҳолат ва ҳаракатро ифода мекунанд, ба инобат гирифтааст. Боз ҳамин факт дар мақолаи А.Мирзоев муҳим аст, ки вай хабарҳои феълиро танҳо аз феълҳои асил иборат не, балки феълҳои таркибии номӣ, воҳидҳои фразеологии феълӣ ва баъзе сифатҳои

¹ Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис (Барои мактабҳои олий), с.20.

² Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис, с.69.

³ Ниёзмуҳаммадов Б. Чумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.21-22.

⁴ Ҳамон ҷо, с.27-28.

⁵ Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис (Барои мактабҳои олий), с.24-25; Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис, с.68.

⁶ Мирзоев А. Хабарҳои феълӣ ва номӣ.-Рӯзни.: Маориф ва маданият, 1966, 12 май.

⁷ Ҳамон ҷо.

фөзлиро низ бо далеловарӣ мансуби хабарҳои феълӣ донистааст.

Инчунин А.Мирзоев чанд фарқи хабарҳои феълиро аз хабарҳои номӣ зикр намуда, дуруст таъкид кардааст, ки “Яке аз ҷиҳатҳои фарқунандай хабарҳои номӣ (нисбат ба хабарҳои феълӣ) дар он аст, ки вай маънои гузаранда надорад.”¹ Аммо А.Мирзоев ҳам хабарҳои феълиро аз ҷиҳати таркиб ба ду гурӯҳ - содда (яккалимагӣ) ва таркибӣ (якҷандкалимагӣ ва бисёрчӯзъа) чудо намудааст. Яъне ӯ ҳам, дар бобати таъин намудани таркиби хабарҳои феълӣ танҳо шакли қалимаҳо-хабаршавандаро ба назар гирифтааст.

Дар охир, маъкази аз ҳама муҳим - ин монографияи ба синтаксиси шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ бахшидаи РаззоқFaффоров мебошад.² Р.Faффоров дар монографияаш, ки он асоси рисолаи доктории уро ташкил медиҳад,³ ҳам дар таъин намудани таркиби хабарҳои феълӣ ва ҳам дар гузоштани тафриқа дар байни ду наවъи хабар - феълӣ ва номӣ-танҳо шакли қалимаву таркибҳои хабаршавандаро не, балки мачмӯи муносибатҳои сегонаи онҳо (шакл, маъно ва вазифа)-ро ба эътибор гирифтааст. Дар натиҷаи чунин усули тадқики илмиро пеш гирифтани ва ба табииати забони тоҷикӣ дақиқкорона нигаристан муҳакқиқ ҳабарҳои феълии забони тоҷикиро аз ҷиҳати таркиб ба се гурӯҳ - содда, таркибӣ ва пайваст-чудо намудааст,⁴ ки ин таснифот дар забоншиносии тоҷик сазовори дастгирист.

Аз ҷиҳати таркиб ба се гурӯҳ тақсим намудани хабарҳои феълӣ “... дар заминаи семантикаи феъл, яъне чӣ андоза маънои лугавии ҳудро маҳфуз доштан, суст кардан ё барҳам додани қалимаҳои феълие, ки дар вазифаи хабар ширкат мекунанд, муқаррар шудааст.”⁵ Чунин фикр дар тадқиқотҳои олимони забоншиноси рус кайҳост зикр шуда, ҳамчунин дар ғрамматикаи академикии забони русӣ, ки соли 1980 зери таҳрири проф. Н.Ю.Шведова аз нашр баромадааст, инъикоси

¹ Ҳамон ҷо.

² Faффоров Р. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ҷ.3, с.46-102.

³ Шодикӯлов X., Мурувватов Ҷ. Ҷустуҷӯкору суханинос.-Рӯзн.: Газетаи муаллимон, 1982, 30 январ.

⁴ Faффоров Р. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ҷ.3, с.47.

⁵ Faффоров Р. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ҷ.3, с.47.

худро ёфтааст.¹ Аз ин рӯ, мо низ ба манбаъҳои зикршуда такя намуда, хабарҳои феълиро дар забони адабии ҳозираи тоҷик аз ҷиҳати таркиб ва тарзҳои ташкилу ифодаёбиашон ба се навъ, яне ба навъи хабарҳои содда, таркибӣ ва пайваст чудо мекунем.

Инак, дар навбати аввал муайян кардани моҳияти хабарҳои феълии содда ва мавқеи онҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик аз ҷиҳати шаклу маъно рукни асосии тадқику таҳқики мо қарор меёбад. Бамаврид аст, зикр кунем, ки таҳқурсии морфологии қисми асосии хабарҳои феълӣ тавассути феълҳои асил ва шаклу намудҳои гуногуни сигаҳои он дар ҳар се замон бунёд меёбад, ҷонки “Функцияи асосии феълҳо хабар шудан мебошад.”²

Пас, ҳоло ки сухан дар ҳусуси хабарҳои феълии содда меравад, савол ба миён меояд, ки онҳо бо қадом гурӯҳи феълҳо ифода меёбанд? Танҳо шаклҳои синтетики (садда)-и сигаҳои феълӣ ё баъзе шаклҳои аналитикии феъл ҳам дар ин вазифа меоянд? Пеш аз ҷавоб додан ба ин саволҳо мо зикри баъзе фикру мулоҳизаҳои тадқиқотчиёни забони тоҷикиро, ки дар қитобҳои дарсии мактабҳои миённа ва олий ва ҳамчунин асарҳои илмий-тадқиқотӣ ба назар мерасанд, лозим медонем.

Чунон ки аз таҳдили маъхазҳо маълум гардид, аввалин маълумотҳо доир ба омӯзиши хабарҳои забони тоҷикӣ дар қитобҳои дарсӣ сабт гардида, вале то солҳои 40-ум таснифоти онҳо аз рӯи маъно ва таркиб дар ягон қитоби дарсӣ дода нашудааст. Дар ҳусуси маъно ва таркиби хабарҳо бори аввал дар қитобҳои дарсие, ки соли 1942 нашр гардидаанд, баъзе маълумотҳо дода шудааст.³ Дар он қитобҳо хабарҳо аз рӯи маъно ба як тарз ба гурӯҳҳои феълӣ ва гайрифеълӣ (номӣ-С.Ш.) чудо карда шуда бошанд ҳам, лекин фикри муаллифон дар бобати таркиби хабарҳо якхела нест. Масалан, Лутфулло Бузургзода, ки барои омӯзишгоҳҳои педагогии гоибона қитоби дарсӣ навиштааст, маҳсус дар бораи хабарҳои феълӣ сухан ронда, ҷамеи хабарҳои феълиро ҳоҳ яккалимагӣ бошанд ва ҳоҳ

¹ Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения.-Вопросы грамматического строя.-М., 1955, с.389-435; Галкина-Федорук Е.М., Горикова К.В., Шанский Н.М. Современный русский язык. Синтаксис.-М., 1958, с.27; Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке; Русская грамматика, т.2 Синтаксис.-М., 1980, с.237-258.

² Будагов Р.А. Введение в науку о языке.-М., 1958, с.254-255.

³ Бузургзода Л. Синтаксиси мухтасари забони тоҷикӣ, с.10-11; Мирзоев Н., Ниёзӣ Ш., Гафуров М. Грамматикаи забони тоҷикӣ, қ.2, с.11-12.

якчандкалимагй (бисёрчузъа) дар ҳукми шаклҳои гуногуни яқкалима дониста, содда номидааст.¹

Албатта, чунин тасниф намудан, яъне тамоми хабарҳои феълиро аз рӯи таркиб содда номидан, аз нуқтаи назари илми забоншиносии имрӯза қобили қабул набуда, дигархелтар баён карда шудааст,² ки тафсилашро баъдтар медиҳем. Аммо муаллифон А.Мирзоев, Ш.Ниёзӣ, М.Фафуров, ки китоби дарсиашонро барои мактабҳои миёна таълиф кардаанд, хабарҳоро ҳам аз рӯи маъно ба ду гурӯҳ - феълий ва ғайрифеълий (номий) ва ҳам аз ҷиҳати таркиб ба гурӯҳҳои содда (яккалимагй) ва мураккаб (якчандкалимагй) чудо намудаанд.³ Айнан чунин тақсимотро дар ҳусуси аз рӯи маъно ва таркиб ба гурӯҳҳо чудо намудани хабар мо дар китоби дарсии барои омӯзишгоҳҳои гоибона таълифкардаи Н.Маъсумӣ низ дида метавонем.⁴ Аз ҷумла, ӯ дар ҳусуси тарзи ташаккул ва ифодаи хабарҳои феълий аз ҷиҳати таркиб мегӯяд: “Хабарҳои феълии содда аз як калима иборат буда, бо шаклҳои соддай феълии замонҳои гузашта, ҳозира ва оянда ифода карда мешаванд... Хабари феълии мураккаб (таркибӣ-С.Ш.) бо шаклҳои мураккаби феълии замони гузашта, ҳозира ва оянда ифода карда мешаванд.”⁵

Бояд гӯем, ки Н.Маъсумӣ ҳангоми тадқики забон ва услуби повести “Марги судҳӯр”-и устод С.Айнӣ ба синтаксиси ҷумлаҳои соддай повести мазкур даҳолат намуда, ҳамон хабарҳои феълиро, ки хабарҳои феълии муракааб меномид, бо термини хабарҳои феълии таркибӣ ба қалам додааст.⁶

Инчунин ба ақидаи олимон А.Мирзоев, Ш.Ниёзӣ, М.Фафуров ва Н.Маъсумӣ Б.Ниёзмуҳаммадов дар масъалаи хабарҳои феълиро аз рӯи маъно ва таркиб ба гурӯҳҳо чудо кардан ҳамовоз шуда, бештар маълумот додааст.⁷ Вале Б.Ниёзмуҳаммадов хабарҳои феълиро аз ҷиҳати таркиб ба

¹ Бузургзода Л. Синтаксиси мухтасари забони тоҷикӣ, с.10-11.

² Лекции П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке, с.17-20; Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения.-М., 1979, с.83-84; Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка.М., 1980, с.54-55; Гаффоров Р. Шевава ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.3, с.47-62.

³ Мирзоев А., Ниёзӣ Ш., Гафуров М. Грамматикаи забони тоҷикӣ, с.11-12.

⁴ Маъсумӣ Н. Нижондодҳои методӣ ва супорииҳо аз забони модарӣ, қ.2, с.18-19.

⁵ Ҳамонҷо, с.18-19.

⁶ Маъсумӣ Н. Очеркҷо оид ба инқишифи забони адабии тоҷик.-Сталинобод, 1959, с.235.

⁷ Ниёзмуҳаммадов Б. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.20-24.

гурӯҳҳои хабарҳои содда ва таркибӣ чудо карда, аз термини хабарҳои мураккаб, ки онро муаллифони номбурда истифода кардаанд, даст кашидааст. Ҳарчанд ки термини хабарҳои таркибиро ба ҷои хабарҳои мураккаб дар асарҳояш истифода кардааст, ин муҳаққиқ ҳам ҷамеи хабарҳоеро, ки таркибаш ду ё зиёда аз он калимаҳоро дар бар мегиранд, хабарҳои феълии таркибӣ меномад.

Барои аниқии масъала ҳоло феълҳоеро мисол меоваром, ки А.Мирзоев, Ш.Ниёзӣ, Н.Маъсумӣ онҳоро дар таркиби ҷумлаҳо хабарҳои феълии мураккаб номиданду Б.Ниёзмуҳаммадов дар рисолаҳои худ хабарҳои феълии таркибӣ гуфтааст: рафта будааст, ҳонда истодагист, дониста гирифт;¹ рафта будам, маъкул шуд, омада мондед, равон шуд;² шиштан гирифт, омӯхта истодаем, ба охир расид, ҷавоб дод;³ боридан гирифт, кушода шудан гирифт, гуфтан гирад ва г.⁴

Қайд кардан ҷоиз аст, ки аз соли 1953 инҷониб дар китобҳои дарсии мактаби миёна, ки яке аз муаллифони асосиаш Б.Ниёзмуҳаммадов мебошад ва ҳам дар китобҳои дарсии мактабҳои олий, ки боби “Хабар” аз тарафи ӯ навишта шудааст, хабарҳо аз ҷумла хабарҳои феълий, аз ҷиҳати таркиб ба гурӯҳи хабарҳои содда ва таркибӣ чудо карда шудаанд.⁵

Масалан, дар китоби дарсии мактаби миёна ҷунин мисолҳо доир ба хабарҳои содда ва таркибӣ оварда шудааст: а) Мисолҳо барои хабарҳои содда: Мо ба сайргоҳ рафтем. Онҳо талабаанд. б) Мисолҳо барои хабарҳои таркибӣ: Ман таклифи ўро бо майли тамом қабул кардам. Дар осмон абрҳои сиёҳ харакат мекарданд.⁶ Аз ин мисолҳо ба осонӣ ҳулоса баровардан мумкин аст, ки муаллифони китоби дарсии мазкур дар зери мағҳуми хабарҳои содда хабарҳои яккалимагӣ ва аз мағҳуми хабарҳои таркибӣ ифодаҳоеро дар назар доранд, ки аз ду ва ё якчанд қалима таркиб ёфтаанд.

¹ Мирзоев Н., Ниёзӣ Ш., Рафуров М. Грамматикаи забони тоҷикӣ, с.12.

² Маъсумӣ Н. Нишондодҳои методӣ ва супоришҳо аз забони модарӣ, қ.2, с.19.

³ Ниёзмуҳаммадов Б. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.21-22.

⁴ Ниёзмуҳаммадов Б. Забонниносии тоҷик (Асарҳои мунтажаб).-Душанбе, 1970, с.131.

⁵ Ниёзмуҳаммадов Б., Рустамов Ш. Забони тоҷикӣ, қ.2. Синтаксис (Барои синҳои 7-8), с.42; Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис (Барои мактабҳои олий), с.18-25. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис, с.64-69.

⁶ Ниёзмуҳаммадов Б. Рустамов Ш. Забони тоҷикӣ, қ.2. Синтаксис (Барои синҳои 7-8), нашири 4, с.42.

Чолиби таваҷҷӯх аст, ки А.Мирзоев дар мақолааш фикрҳои муғидро доир ба ҳабарҳои феъливи номӣ ва тафриқаи онҳо пеш рондааст. Лекин у ҳам дар бобати муайян кардани таркиби ҳабарҳои феълӣ низ пайрави ақидаи забоншиносон Н.Мирзоев, Ш.Ниёзӣ, Н.Маъсумӣ, Б.Ниёзмуҳаммадов буда, ҳабарҳои феълиро ба ду гурӯҳ чудо намуда, дар ин бобат чунин таъқид кардааст: “Намуди содда (ва ё синтетикӣ) бо як калима ифода шуда, мазмуни шахсу шумора, замон ва сифаро дода метавонад... Масалан: Хайр, акнун ман ба ҳавлӣ медароям... Намуди таркибӣ (ва ё аналитикӣ) аз ду калима кам нест, масалан: Колхозчиён бо шавқи калон кор мекарданд. Сайру тамошо ба охир расид.¹

Ҳамин тарик, аз ҷамъбости фикру мулоҳизаҳои олимони тоҷик, доир ба он ки қадом ҳабарҳои феълиро бояд ҳабарҳои соддаву қадомашро таркибӣ номид, ба ҷунун ҳулоса меоем, ки онҳо ҳабари бо як феъл (феълҳои синтетикӣ) ифодаёбандаро содда ва ҳабари бо феълҳои аналитикӣ ё худ таркибӣ ифодаёфттаро ҳабари мураккаб ё таркибӣ² номидаанд. Ҷунки дар тадқики масъалаҳои синтаксисӣ, аз ҷумла маҳз дар муайян кардани таркиби ҳабарҳо, олимони номбурда танҳо шакли калимаро ба эътибор гирифта, муносибати маънои чузъҳои феълҳои таркибии феълӣ ва номиро дар вазифаи ҳабари ҷумла муайян накарда, яклӯҳт ҳабарҳои таркибӣ номидаанд. Ин, яъне дар асарҳои илмию тадқиқотӣ, китобҳои дарсии мактабҳои олию миёна ҳабарҳои таркибӣ номида шудани ҳамаи феълҳои шакли аналитикӣ дошта - чи феълҳои таркибии феълӣ ва чи феълҳои таркибии номӣ (нишаста буд, ҳоҳад дод, гуфта тавонистан, нигоҳ кардан, тайёр шудан) шояд натиҷаи “таъсири синтаксиси формалистӣ” бошад, ки тарафдорони он дар маъниздоди “категорияҳои синтаксисӣ” танҳо ба шакл эътибор медиҳанд.³

Аmmo натиҷаи ҷамъбаст ва муқоисаи фикру ақидаҳои олимон нишон медиҳад, ки дар грамматикаи забонҳои дигар ҳалқу миллатҳо (дар ин бобат мо, пеш аз ҳама, ба баъзе маъхазҳои солҳои 50-ум ва 60-ум такя намудем) ба сифати

¹ Мирзоев А. Ҳабарҳои феълӣ ва номӣ.

² Грамматики забони адабии ҳозираи тоҷик (Проспект)-Душанбе: Дониш, 1977, с.132.

³ Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ, ҷ.3, с.10.

хабарҳои феълии содда танҳо шаклҳои синтетикии феълҳоро не, балки баъзе шаклҳои аналитикии онҳоро ҳам эътироф намудаанд.¹ Чунончи, профессор А.Н.Гвоздев дар нашри I рисолаи худ (1958) гарчи бо як калима ифода ёфтани хабарҳои феълии соддаро (ин аз мисолҳои ў маълум аст) қайд карда бошад ҳам, алоҳида эзоҳ додааст, ки аз шаклҳои аналитикии сигай феълӣ баъзе феълҳои таркибии феълӣ низ ба вазифаи хабарҳои содда омада метавонанд.² Вале ў дар нашри IV китобаш тағиирот дароварда, аз шаклҳои аналитикии феъл феълҳои таркибии номӣ /типи “сделали остановку”- дам гирифтем; “принимали участие”- иштирок намудем) ва феълҳои такрорро ҳам ба қатори хабарҳои феълии содда доҳил намудааст.³

Хурсандибахш аст, ки дар тӯли 7-8 соли охир муҳакқиқони забони русӣ як қатор рисолаҳои навро доир ба қисми дуюми грамматика - синтаксис таълиф намуда, дар масъалаи тадқики илмӣ-назариявии хабар ва мавқеи он дар синтаксиси чумлаҳои содда ҳамфикрӣ зоҳир намудаанд.⁴ Факти муҳим дар таълифоти ҳамаи олимони номбурда, пеш аз ҳама, дар бобати муайян намудани таркиби хабарҳои феълӣ аз рӯи маъно ба назар мерасад. Онҳо, ҳама, хабарҳои феълиро аз ҷиҳати таркиб, асосан, ба се гурӯҳ - содда, таркибӣ ва мураккаб чудо намуда, ба вазифаи хабарҳои феълии содда омадани на танҳо шаклҳои синтетикии феълҳоро (чи феълҳои содда ва чи соҳта), балки феълҳои аналитикӣ - феълҳои таркибии феълӣ ва номӣ, феълҳои такрор (рафт, рафт) ва воҳидҳои фразеологияи феълиро низ чи дар назария ва чи дар амалия исбот кардаанд. Олимони

¹ Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И., Цакупевич В.В. Современный русский язык.-М., 1966, с.317-219; Грамматика русского языка, т.2. Синтаксис.-М.1954, с.405-407; Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка (изд.второе).-М., 1968, с.71; Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык, ч.2. Синтаксис.-М., 1957, с.53-54; Пейсиков Л.С. Вопросы синтаксиса персидского языка.-М., 1959, с.248-297; Сафоев А.С. Главные члены простого предложения в современном узбекском языке.-Ташкент, 1958, с.35.

² Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык, ч.2. Синтаксис, с.53-54.

³ Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык, ч.2. Синтаксис, с.61-75.

⁴ Гвоздев А.Н. Ҳамон ҷо. с.61-85; Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке.-М., 1974, с.103-111; Лекант П.А. Типы формы сказуемого в современном русском языке; Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка, с.52-64; Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. ч.3. Синтаксис. Пунктуация.-М., 1981, с.83-93; Русская грамматика, т.2. Синтаксис, с.237-358.

номбурда дар муқараркуни вазифаи синтаксисии ҳиссаҳои нутқ танҳо вобастаи шаклҳои морфологии калима (ё ҳиссаи нутқ) нашуда, балки муносабати тарафайни он шаклҳоро бо мазмун (семантика) ва хусусиятҳои маънозоҳиркуниашон низ ба инобат гирифтаанд. Аз ин рӯ, чунин усули комплексии тадқиқотро мо низ дар муайян қардани хусусият ва мавқеи хабарҳои феълӣ, ҳамчун ба меъёри бехтарин, пайравӣ намудем. Аз ҷумлаи олимони тоҷик Р.Фаффоров аввалин шахсест, ки танҳо хабарҳои феълии яккалимагиро не, балки як гурӯҳи феълҳои таркибии феълӣ (типи хоҳам рафт, рафта буд, рафта истодааст, рафтан гирифт) ва феълҳои таркибии номиро, ки чун як калима як маънои лугавиро доро мебошанд, низ дар вазифаи хабариашон ба гурӯҳи хабарҳои феълии содда мансуб донистааст.¹

Акнун дар асоси характеристикаи тасвирии ҷанде аз асарҳои олимони забоншиноси рус ба ҳулоса омада, дар ҷавоб ба саволамон (Ниг.ба с.12) мегӯем, ки хабарҳои феълии содда на танҳо бо феълҳои синтетикий, балки бо шаклҳои аналитикии феъл ҳам ифода ёфта метавонанд. Аз ин рӯ, ҳамин ҷиҳати масъаларо ба инобат гирифта, мо ба ҷунин қарор омадем, ки таҳлилу таҳқики хабарҳои феълии соддаро, то ки структура ва хусусиятҳои семантика - грамматикии онҳо анику возехтар нишон дода шавад, на дар як боб, балки дар ду боби кор аз назар гузаронем: боби якуми кор бо хабарҳои феълии синтетикий (якҷузъа) ва боби дуюм ба хабарҳои феълии аналитикий (бисёрҷузъа) баҳшида шудааст.

Ба ҳамин тарик, дар боло дар хусуси хабарҳои феълӣ, асосан, ба ҳамон маъхазҳое муроҷиат намуда ва дар айни замон мухтасар таҳлил кардем, ки дар шакл гирифтани кори мо манбаъҳои асосӣ ба шумор мераవанд. Ғайр аз ин, ба ҷуз он манбаъҳо дар адабиёти забоншиносии тоҷик маъхазҳое ҳам ҳастанд, ки муаллифонаш зимни ҳалли масъалаҳои дигар баъзан дар бораи хабарҳо (хабарҳои феълӣ ҳам) изҳори андеша кардаанд. Ба он маъхазҳо бевосита дар рафти кор муроҷиат намуданро муносаб донистем.

Инак, аз обзори мухтасари фикру ақидаҳои мавҷуда доир ба хабарҳои феълӣ ба ҷунин ҳулосаи умумӣ меоем, ки хабарҳои феълӣ аз мавзӯъҳои актуалии синтаксиси забони адабии ҳозираи

¹ Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷики, ҷ.3. с.46-47.

точик буда, дикқати бисёр олимони точикро ба худ ҷалб кардааст. Бо вучуди ин, то баррасии ин тадқиқоти мо (с.1985) мавзӯи мазкурро ҳанӯз пурра тадқиқшуда гуфтан мушкил буд. Барои он ки то он вакт, чи тавре ки дар боло ёдовар шудем, доир ба масъала ва хосиятҳои асосии хабарҳои феълӣ ҳамфикрӣ дидা намешуд. Набудани ягонагиу ҳамфикриро, пеш аз ҳама, дар муқарраркуни таркиби хабарҳои феълӣ¹ ва инчунин дар бобати бо қадом шаклҳои феълӣ ифода ёфтани хабарҳои феълию номӣ мушоҳида мекунем. Махсусан, дар бобати ба қадом гурӯҳи хабарҳо мансуб донистани феълҳои таркибии номӣ ғуногуни ақидаҳо ҳам дар қитобҳои дарсӣ ва ҳам дар монографияҳо ба назар мерасанд. Илова ба гуфтаҳои боло, умуман, дар қитобҳои дарсии чи мактабҳои олий ва чи миёна дар бораи фарқҳои барҷастаи хабарҳои феълӣ аз хабарҳои номӣ, ҳусусан, фарқи байни хабарҳои феълии бо феълҳои таркибии номӣ (типи мехнат кардан, сабз шудан, нигоҳ кардан) ифодаёбандаву хабарҳои номӣ (коргар аст, коргар мебошад), ки аз ҷиҳати шакли ифодаашон монандӣ доранд,² маълумоти даркорӣ дода нашудаанд. Аммо он фикру мулоҳизаҳое, ки дар як қатор мақола ва монографияҳо оид ба тафриқаи хабарҳои феълӣ аз номӣ гуфта шудааст, ҳанӯз нокифоя буда, тамоми ҷиҳатҳои ин масъаларо фаро гирифта наметавонад.

Аз ин рӯ, ғуногуни ақидаҳо, ки ҳанӯз дар масъалай назарияи хабарҳои феълии забони адабии ҳозираи точик мавҷуданд, агар аз як тараф, сифати таълими ин мавзӯро дар факултетҳои филологияи мактабҳои олии республика паст намояд, аз тарафи дигар, дар мактабҳои миёна кори муаллимони забон ва адабиёти точикро душвор мегардонад. Ана ҳамин нуқта мавзӯи актуалий будани хабарҳои феълиро нишон медиҳад. Барои ҳамин ҳам, аҳамияти муҳими илмию амалий доштани ҳалли мавзӯи мазкур - хабарҳои феълӣ дар забони адабии ҳозираи точикро ба назар гирифта, мо объекти тадқиқоти худ қарор додем.

Бояд таъкид кард, ки баъзан ҳангоми сӯҳбат, ҳамин ки сухан дар бораи хабар меравад, баъзе олимон хабарро сарҳади ҷумла меноманд. Ин фикр бесос нест. Чунки хабар бо мубтадо асоси ҷумларо ташкил дода, гарчи аз ҷиҳати грамматикий тобеи он -

¹ Грамматикаи забони адабии точик (Проспект).-Душанбе: Дониш, 1977, с.131.

² Мирзоев А. Хабарҳои феълӣ ва номӣ.

мубтадо-бошад ҳам, маҳз бе он (бе хабар), ки ҳамчун маҳаки ифодаи фикр (ядро выражения предикативности)¹ дар нутқ хизмат мекунад, фикри томро тасаввур намудан берун аз имкон аст. Зеро чумлаҳои бемубтадо дар нутқи гуфтагуии умумихалқӣ ва дар забони адабии ҳозираи тоҷик хеле зиёд мушоҳида мешаванд. Аммо мавҷудияти чумлаҳои бехабарро, хусусан ташкили чунин чумлаҳоро бе ҳабарҳои феълӣ дар забони адабӣ мушоҳида намудан ҳодисаи нодир аст. Аз ин рӯ, тадқиқу таҳқиқи проблемаҳои баҳсноки ба ҳабарҳои феълӣ алоқаманд дар кор, аз як тараф, барои нишон додани фарқҳои барҷастаи ҳабарҳои феълӣ аз ҳабарҳои номӣ асос гардад, аз тарафи дигар, агар образнок ифода кунем, умуман боиси аз ҷиҳати назарияй мустаҳкаму аниқ гардидан сарҳади чумла, яъне ҳабар, нисбат ба дигар аъзоҳои чумла ҳоҳад буд. Дар ҳалли ин масъала моя, аввалан, фикру ақидаҳои ба ҳам наздик ва беҳтарини забоншиносони тоҷикро, сониян, ақидаҳои ягонаи доир ба ҳабарҳои феълӣ гуфтаи забоншиносони рус, назарияҳои дар грамматикаҳои академикии забони русӣ мавҷуда, монографияҳои доир ба синтаксиси чумлаҳои соддай забони форсӣ навиштаи олимони эроншиносон, фикри баъзе олимони узбекро, ки ба назарияи ҳабарҳои феълии забони адабии ҳозираи тоҷик мувоғиқат карда метавонанд, ба инобат гирифта, дар баробари ин, фикру андешаҳои ҳудро ба қадри даркорӣ баён намудем.

Бешӯбҳа, тадқиқи масъалаҳои назариявии ҳабарҳои феълӣ барои баланд бардоштани сифати таълими мавзӯи мазкур дар мактабҳои миёна ва факултетҳои филологияи мактабҳои олий ёрӣ ҳоҳад расонд. Ана ҳамин қайд аҳамияти амалии корро равшан менамояд.

Ҳангоми тадқиқи мавзӯи ҳабарҳои феълӣ моя, асосан, усули тасвири синхрониро, ки тавассути он шартан як ҳолат ё ҳуд як этапи таърихии инкишофи забон ҳамчун предмети тадқиқи лингвистӣ қарор мегирад, пеш гирифтем. Азбаски баъзан ифодаи маъноҳои иловагӣ - модалии ҳабарҳо, новобаста ба шакли сигаи феълӣ, дар алоқамандиашон бо ҳиссаҳо, қалимаҳои туфайлий ва қалимаҳои модалии таркиби чумла ва инчунин вобаста ба вазъияти сухан амалӣ мегардад, қисман

¹ Пейсиков Л.С. Вопросы синтаксиса персидского языка. -М., 1959, с.264; Березин Ф.М. История русского языкоznания. М., 1979, с.169, 199.

кори мо ба методи интегралии тадқиқи илми шабоҳат пайдо мекунад.

Манбаи асосии тадқиқотро, ки он иборат аз муайян кардани мавкеъ ва хусусиятҳои хоси хабарҳои феълий дар забони адабии ҳозираи тоҷик аст, материалҳои аз асарҳои адабони номдори тоҷик-С.Айнӣ, М.Турсунзода, Ҷ.Икромӣ, С.Улуғзода, Р.Ҷалил, Ю.Акобиров, Ф.Муҳаммадиев материалҳои аз маҷаллаи “Садои Шарқ” ва рӯзномаҳои “Маданияти Тоҷикистон”, “Тоҷикистони советӣ”, “Маориф ва маданият”, “Газетаи муаллимон” гирдоварда ташкил медиҳанд. Баъзе мисолҳоро доир ба хабарҳои феълий аз асарҳои насрӣ (бадей)-и адабиёти классикӣ ва ҷилди I “Ҷомеъ-ул-ҳикоёт”¹ интихоб намудем, то ки ба мутолиакунанда таърихи қадимӣ доштани он шаклу таркибҳои хабаршаванда (хабарҳои феълий) аниқ шавад. Кам бошад ҳам, қисман мисолҳоро аз монографияи Н.Маъсумӣ дарҳост намудем,² ки ин низишора ба он аст, ки ҳамон шаклҳои ифодай хабари феълий, ба ҷуз дар забони умумиҳалқии тоҷик маъмул буданашон дар забони асарҳои илмий-публицистии забони адабии ҳозираи тоҷик бегона нестанд.

¹Ҷомеъ-ул-ҳикоёт, ҷ.1.-Душанбе, 1980.

²Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтаҳаб, ҷ.2. Забоншиносӣ.-Душанбе, 1980.

БОБИ ЯКУМ

ИФОДАИ ХАБАРҲОИ ФЕЪЛИИ СОДДА БО ФЕЪЛҲОИ СОДДА (Ё СИНТЕТИКӢ)*

Хабарҳои мазкур бо ҳамаи сигаҳои феълӣ ифода ёфта, аз рӯи маъно амал, ҳолат ва ҳаракати субъект (мубтадо)-ро дар ҳар се замон таҷассум мекунанд. Пеш аз ҳама, ин хабарҳо дорои ду ҳусусият - дорои ҳам маънои грамматикий ва ҳам лексикий (лугавӣ) мебошанд. Маънои грамматикии хабарҳои содда дар он зохир мешавад, ки онҳо шахсу шумора, замон ва тарзу намудро вобаста ба шакл (сига) нишон медиҳанд. Аз маънои лугавиашон бошад, амалу ҳаракати иҷрошуда, иҷрошудаистода, иҷро мешудагӣ ва баръакси ин фахмида мешавад ё ҳуд ҳолатҳои гуногуни субъект тасаввур карда мешавад, ки ин ҳама (амал, ҳолат, ҳаракат) ё вобаста ба иродай субъект, ё ин ки новобаста ба он зуҳур мекунад.¹

Ба ҷуз ин, хабарҳои феълии соддаи синтетикий* вобаста ба мавқеи дар матн ё ҷумла дошташон маъноҳои иловагии имконпазирӣ, қатъият ва эҳтимолро низ фаро гирифта метавонанд, ки чунин тобишҳои маънои онҳо вобаста ба шакли сигаҳои феълӣ, интонация, қалимаҳои ёридиҳаңда (ҳиссаҷаҳо, қалимаҳои модалӣ) ва гайра зохир мешаванд.² Масалан: Аноргул ба пешонии ӯ даст расонда, ҳарораташро санҷид (С.У., с.20). Умархон марди зирак, гайр аз ин, қасби худашро нағз медонад (Ю.А., с.144).

* Эзоҳ: Синтетикий аз қалимаи юнонии *Jyntheticos* гирифта шуда, маънояш пайвастшавӣ ё таркибёбӣ (соединение, составление) мебошад. Дар забоншиносӣ аз мағҳуми синтетикий шаклҳои соддаву соҳта ва бо бандакҳо омадани айни як қалима фахмида мешавад. Дар ин бора ниг.: Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник лингвистических терминов.-М., 1972, с.355; Бозидов Н. Муқаддимаи забоншиносӣ (Васоити таълим).-Душанбе, 1977, с.88.

¹ Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка.-М., 1968 с.69; Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник лингвистических терминов, с.67, 76, 148.

* Эзоҳ: Мо зимни истилоҳи **ҳабарҳои синтетикий** ҳамаи хабарҳои феълии соддаи бо феълҳои содда ва соҳта ифодагардидаро дар назар дорем.

² Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке.-М., 1974, с.5.

Дар чумлаи якум маъни грамматикии хабар (санчид) чунин аст: шахси сеюми танҳоро далолат мекунад; сигааш-хабарӣ; замони гузаштаи наздикро мефаҳмонад; феъли гузаранда аст; тарзи фоиливу намуди мутлак дорад. Маъни лугавиаш ин аст: Он (санчид) амалеро мефаҳмонад, ки дар рафти вуқӯяш чизе муайян карда шудааст, он амал амали бевоситай субъект аст, яъне иҷроқунандай амал субъект (мубтадо) мебошад.

Хабари чумлаи дуюм медонад буда, маъни грамматикиаш чунин аст: шахси сеюми шумораи танҳоро нишон медиҳад; сигааш-хабарӣ; феъли гузаранда аст; замони ҳозира-ояндаро мефаҳмонад; намудаш давомдор; тарзи фоилий дорад. Аз маъни лексикиаш ҳолат фаҳмида мешавад, ки ба хислате мансуб будани субъектро дар худ инъикос кардааст.

Аммо дар ҳар ду чумлаи боло аз маъни лугавии хабарҳои феълӣ, ё ки аз мағҳуми умумии чумла ягон тобиши иловагӣ ҳис карда намешавад. Вале аз мазмуни умумии чумлаи - Амаки Мирзоҳол дам ба дам аз ҳалтаи обшори худ ба тухмipoшак пунбадона мерехт (Ю.А., с.140)-ба ҷузъ маъни грамматикий ва лексикий тобиши иловагӣ — амали давомдор ва тақроршавандаро ифода кардани хабарҳои феълӣ аз маъни феъл (мерехт) дарк карда мешавад. Бахусус амали тақроршавандаро ҳам ифода кардани хабари феълӣ дар чумлаи мазкур ба тавассути таркиби дам ба дам зам гардидааст, ки чунин тобиши маъноиро аз мағҳуми он баръало фаҳмидан мумкин аст.

Ҳамин тавр, чун дар чумлаи боло, мисолҳои гирдоварда доир ба ифодаи хабарҳои феълии синтетикий моро ба ҳулоса овард, ки аз сигаҳои феълӣ, маҳсусан сигаи хабарӣ, дар баробари зоҳиркунии функцияи асосии худ (маъни грамматикий ва лугавӣ) вобаста ба мавқеъи сухан ва услуби баён дар чумла тобишҳои зиёди маъноиро ифода мекардааст, ки намунаи мисолҳоро марбути тобишҳои сигаи мазкур мό дар ҳар ду шоҳаи забони адабӣ—адабии китобӣ ва гуфтугӯй ба мушоҳида гирифтаем.

Акнун ба фактҳои ифода ёфтани хабарҳои феълии синтетикий муроҷиат мекунем, ки дар ин вазифа омадани ҳар чор шакли содда (ё худ синтетикий)-и сигаҳои феъл назаррасанд.

I) Ифодаи хабарҳои феълии содда бо сигаи хабарӣ. Ин хабарҳо дар чумла, асосан, аз руи шахсу шумора бо мубтадо

мувофиқат карда, маъноҳои зеринро далолат мекунанд:
1. Амали яккаратаеро дар замони гузашта ифода мекунанд, ки бевосита аз тарафи субъект ичро шудааст: Ҳамон бегоҳ дар сари оташдон нишаста палав пухтем (Ф.М., с.144); Низомиддин ва Гуломҷонмаксум ба хона даромаданд (Ч.И.Тах.в., с.43); ...пеши аълами Бухоро... рафтам (С.А.Кул.,ч.І, с.60).

2. Хабарҳои феълии содда амалу ҳолатеро ифода мекунанд, ки ичрои он ба амалиёти субъект мансуб набуда, ба объект ва ё ҳоли чумла вобастагӣ дорад:¹ Масалан: Донаҳои арак дар шуои офтоби сурхи бегохирӯй чун алмоспораҳо медураҳшиданд (Ф.М., с.17); ... Кабир онро аз забони чандин кас шунидааст (С.У., с.27); Одина, албатта, бо роҳнамой ва далолати ту гурхтааст (С.А.Кул.,ч.І, с.205).

3. Хабарҳои мазкур амалу ҳолати статикии (бехаракатӣ) предметеро нишон медиҳанд, ки новобаста ба субъект ба амал омадаанд. Масалан: ...саг... фишшосзанон мехобид (С.А.Кул.,ч.3. с.222); Дар доманаи сиёҳхок хурӯк рустааст (С.Сан.С., с.52).

4. Ин хабарҳо амалеро ифода мекунанд, ки дар натиҷаи амали дигарро содир карданни субъект ба вуқӯй омадааст: Номашро гирифта бачаҳоятонро... мехобондед... (Р.Ҷ.Кул.,ч.2, с.154); Шаббода қувват гирифта, ба хирманҷой бӯи пудина ва шуввоси мавҷҳои Ванҷобро мерасонд (Ф.М., с.29).

5. Хабарҳои феълии содда (ё синтетикӣ) бо шакли нақлӣ ва нақлии ҳикоягии замони гузаштаи сигай ҳабарӣ ифода ёфта бошанд, вобаста ба мазмуни чумла ва баъзе аъзоҳои он амали аз тарафи субъект такроршударо нишон медиҳанд. Масалан:...борҳо шудааст, ки мо даст пеш гирифта ба хурмати тамом пешо шумо баромадаем (С.А.Кул.,ч.2. с.18);...борҳо шудааст, ки шумо бе пурсиш дастҳои... моро бастаед (С.А.Кул.,ч.2.с.19). Садриддин Айнӣ лугатҳоро борҳо хондааст. то ки ҳангоми шарҳи калимае ба хато роҳ надиҳад.

Ба хабарҳои феълии соддаи чумлаҳои фавқ ҳоли микдору дарача (борҳо) мағҳуми такрори амалро бахшидааст. Ва агар хабарҳои феълии он чумлаҳо дар замони гузаштаи нақлӣ амали борҳо такроршудаи ба субъект маълумро ифода карда бошанд, дар забони адабии ҳозираи тоҷик чумлаҳое бо ин шакли сигай ҳабарӣ низ вомехӯранд, ки амали онҳо ҳамчун натиҷаи

¹ Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка, с.69.

хулосабарорӣ ё мушоҳидакории субъект (шахси ноқил) тасаввур карда мешавад.

Масалан: Хайрият, ки дар сари вакт захми шуморо бастаанд (Ч.И. Тах.в., с.260);... маълум, ки яксола кори мактаб бефоида нагузаштааст (Ч.И. Тах.в., с.229). Ин рӯзҳо ҳам мегузаштааст (ж.С.Ш.).

Бамаврид аст, дар бораи шакли дуюми сигаи хабарии замони гузаштаи нақлии типи хондастам, шунидастам, ки он дар адабиёти забоншиносӣ перфект II ном гирифтааст,¹ гуфта гузарем. Чи тавре ки олимон қайд мекунанд, он аз асоси замони гузаштаи феъл бо иловаи шакли пурраи бандаки хабарӣ ташкил ёфта, дар забони адабии пешина серистемол будааст. Ин шакли феълӣ ҳоло гоҳо дар назм ва бештар дар шеваи тоҷикони шимолӣ, инчунин дар лаҳҷаҳои бадаҳшонӣ, қаротегинӣ ва рогии шеваи ҷанубии Тоҷикистон мавриди истифода буда, дар наср истеъмоли он ба назар намерасад.² Аз маънои ҷунун феълҳо дар вазифаи хабар низ хулосабарории шахс фаҳмида мешавад. Ҷанд мисол:

*Шукуфа гоҳ шукӯфтасту гоҳ ҳушкida,
Дараҳт вакт бараҳнасту вакт пӯшида
(Саъдӣ, с.50).*

*Авлоди башар ҷун ту фидокор надидаст,
Чон додию ҷони ҳамаи ҳалқ ҳаридӣ*

(М.Т.Кул., ч.І, с.39).

6. Ба вазифаи хабари феълии содда омадани замони гузаштаи хикоягии сигаи хабарӣ. Маълум аст, ки ин шакли сигаи хабарӣ амалу ҳолати такроршуда ва давомнокро дар замони гузашта мефаҳмонад, аммо он дар ҷумла ҳангоми ба вазифаи хабар омаданаш вобаста ба мавқei нутқ тобишҳои нав пайдо карда, замонҳои дигари феълро ҳам далолат мекунад. Муқоиса кунед: а) Амали давомнокро дар замони гузашта мефаҳмонад: Вай бошад, ба ҷои ҳурсанди ҳунг-ҳунг мегирист (Р.Ч.Маъ.д., с.43); Дар мактаби Валихон Нурмуҳаммад ном қосиббачае мехонд (Р.Ч.Маъ.д., с.38); Бачаҳо ба сӯи мо нобоварона нигоҳкунон... меистоданд (Ф.М., с.186).

¹ Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ҷ.2.-Душанбе, 1979, с.115-116; Маъсумӣ Н. Асаҷрои мунтаҳаб, ҷ.2. Забоншиносӣ, с.248-249; Розенфельд А.З. Глагол.-Очерки по грамматике современного таджикского языка, вып. I, с.44.

² Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ҷ.2, с.115-116.

б) Амал ва ҳолати аз тарафи субъект борхо такроршударо мефаҳмонад. Масалан:... дараҳтони калонро бо ду-се табар задан аз бех меандоҳт (Р.Х., с.26); Мо навбат ба навбат мемолидем (Р.Ч.Маъд., с.40); ... дар вакти зарурат ман ҳам шабона аз ин роҳ меомадам ё мерафтам (С.А.Кул., ч.7.с.275).

в) Замони ҳозираи давомдорро мефаҳмонад, ки ба назари мо, ин ҳолат ба мавҷудияти калимаҳои замонии ҳоло, ҳозир, акнун, вобастагӣ дорад: Ӯ ҳоло ба кучо рафтан ва чӣ кор карданашро намедонист (Ю.А.,с.73).

7. Хабарҳои феълии содда бо шакли ҳикоягии замони ҳозира-ояндаи сигаи хабарӣ ифода ёфта, чунин маъноҳоро вобаста ба матн далолат/ мекунанд: а) амали замони ҳозираи давомдорро: Иқтидори иқтисодии Республикаи мо доимо меафзояд (т.Т.сов.); Ин оҳу фиғонҳое, ки аз домани ҷӯли Қизил мебарояд, аз Қарши ҷавоб мейёбад (С.А.Кул., ч. 3,с.139); Писарҳои чинояткори Берлин!-Кучо ин сон ҳаросон мешитобед? (Х.Ю.,с.89); Донаҳоят пӯсад, ду шабу ду рӯз ин тараф меборада (Р.Ч.Маъд., с.45).

б) амали танҳо-дар замони оянда содиршавандаро, ки вуқуи он маълум ва гоҳо номаълум аст: Биё, мон, пагоҳ меравӣ (Ю.А.,с.118);...вай шабакӣ онҳоро ба гупсар савор карда мегузаронад (Ю.А.,с.13); ...Эраҷ...пули бедарди миёнро аз кучо мейёбад? (Мачал.: С.Ш.)

в) амали дар замони гузашта воқеъ-шударо: Ман мешунавам, ки шумо... ба ҷандин нафар ҷапандозонг нону ош медиҳед (С.А.Кул.,ч.7,с.17); Сартароши солхурда дехқони ҷавонеро рӯи санг шинонда мӯи сарашро метарошад (С.У.,с.11); Ин тантанаро писари вай—Фадееви хурдӣ мекушояд (Ю.А.,с.6.).

Баъзан замони гузаштаро фаҳмонидани хабарҳои феълии содда бо ин сигаи хабарӣ аз маъни хабарҳои дигари доҳили ҷумла низ маълум мешавад. Масалан: Зиёдулло Эшон... ҳис намуд ки аз манаҳаш хун мечакад (Ю.А.,с.203); Дар роҳ... мегуфт, ки барои машқи ҳарбӣ меравад (Ч.И.Тах.в.,с.161).

8. Дар таркиби ҷумлаҳои мураккаб (тобеъ ва пайваст), агар хабарҳои ҷумлаҳои содда бо шакли содда ва соҳтаи сигаи хабарии феъл ифода ёбанд, он гоҳ яке аз он хабарҳо сабаб е шарт, дигаре натиҷаи он амалро нишон медиҳанд. Масалан: Агар шумо ҳамин хабарро ба ман мерасондед. ман ҳама

чизхоямро ба шумо ба муждагонии ин хабари хуш медодам (С.А.Кул., ч.7.с.577); Ҳар ҷо амалдорро диdem, mezanem (С.У., с.23); Ба зонуяш чизе... расиду вай чапа шуда афтил (Ч.И.Тах.в., с.52).

9. Вобаста ба тарзи ифода, тавассути истеъмоли ҳиссачаҳо ва бъазе калимаҳои модалӣ (таксинан, такрибан) хабарҳои феълии соддаи бо сигаи хабарӣ ифодаёфта ба тобишҳои иловагии маънӣ—тааҷҷуб, тахмину таъкид ва хурсандиро ифодакунанда соҳиб мешаванд. Ҷанд мисол: Магар ман ягон касро... гардондаам? (Ю.А., с.23); Боз, таксинан, панҷ ман ҷовории сафед монд (С.А.Кул., ч.1, с.23); Худаш дар рӯ ба рӯятон истодааст-ку, тақсир (Ю.А., с.154); Кӣ дидаасту кӣ шунидааст, ки дар ягон ҷой касе хушу ёди аҳли як дехаро... ба худ таҳхир карда бошад? (Ф.М., с.42); ...наход чанлта будани бачаҳотонро надонед, амак? (Р.Ч.Маъ.д., с.49); Ҳарчи худатон омадед, ман ба назди шумо рафтани будам (Ю.А., с.104).

Дар ҷунин маврид, агар он ҳиссачаҳо ва калимаҳои модалӣ аз ҷумла фурӯгузор карда шаванд, тобишҳои иловагӣ низ барҳам меҳӯранд. Масалан, ҷумлаҳои мазкурро бо аслашон муқоиса кунед: Ман ягон касро гардондаам; Боз панҷ ман ҷовории сафед монд; ва ф.

Ба вазифаи хабари феълии содда омадани феълҳои ҳаст ва доштанро махсус қайд кардан лозим меояд. Феълҳои мазкур дар вазифаи хабари феълӣ нисбат ба дигар шаклҳои соддаи сигаи хабарӣ фарқ доранд. Мутаассифона, то ба ҳол, ба ҷуз дар монографияи Р.Фаффоров,¹ на дар мақолаҳои илмӣ ва на дар китобҳои дарсии мактаби олий, ки доир ба синтаксис нашр шудаанд, дар ҳусуси хабари мустақил шудани ҳаст ва ҳусусиятҳои он ҳамчун хабар фикри амиқе пеш ронда нашудааст. Гарчи хабар шуда тавонистани калимаи ҳаст аз тарафи Л.Бузургзода таъкид шудааст, vale ҳусусиятҳои он дар ин вазифа қайд нагардидааст.²

Дуруст аст, ки дар рисолаҳои доир ба морфология бахшидашуда вобаста ба боби “Феъл” оид ба ду вазифа доштани калимаи ҳаст (ҳаст - феъли мустақил; ҳаст-бандак, феъли ёридиҳанда) фикрҳои ҷолиби диққат гуфта шудааст.³

¹ Faffarov R. Шеваш чанубии забони тоҷикӣ, ч.3, с.49-50.

² Бузургзода Л. Синтаксиси мухтасари забони тоҷикӣ, с.12-13.

³ Растворгузева В.С. Краткий очерк грамматики таджикского языка, с.552-553; Масъумӣ Н. Асарҳои мунтажаб, ч.2. Забоншиносӣ, с.188-189.

Лекин дар китобҳои дарсии забони русӣ қайҳост, ки дар бораи хабари мустакил шудани калимаи ҳаст (есть) чун шакли нодурусти феъл маълумот мавҷуд аст.¹

Шакли нодурусти феъл номида шудани ин калима аз ин чост, ки вай мисли феълҳои тасрифӣ асоси замони гузашта надорад ва дар он маънои категорияҳои шахс, шумора ва сига дар ниҳояти сустӣ инкишоф ёфтааст.

Ҳаст ҳамчун феъли мустакил маънои ба чизе доро буданро, мавҷудиятро ифода карда, замони ҳозираро ба таври умумӣ нишон медиҳад. Азбаски он шахсу шумораро ҳангоми ба маънои дорӣ ва мавҷудият омаданаш ифода карда метавонаду қобилияти предикативӣ (хабаршавӣ) дорад, вазифаи онро дар чумла ҳамчун хабари феълии содда таъин намудан қобили қабул аст.² Инак, ҷанд мисол барои ба вазифаи хабари феълии содда омадани феъли ҳаст: Ҳастанд, шаҳри худ, модари худ, фарзанди худро дӯст намедоштагиҳо, бадзотҳо ҳастанд (Ҷ.И.Дувоз.,с.98); Дар рӯ ба рӯи дарвоза як равоқи панҷараи оҳаниндор ҳаст (С.А.Кул.,ч.2,с.55); Ба ихтиёри ин пирони нуронӣ 25 гектар замин ҳаст (Рӯзн.: Мад.Точ.)

Чун ҳаст аз маънои лугавии феъли будан низ мавҷудияти чизе ва ҳангоми бо хиссача (префикс)-и инкории на-омаданаш баръакси онро ҳис намудан мумкин аст. Чунончи:

Луқмони Ҳаким андар он корвон буд (Саъдӣ, с.47).

Дуртар аз ин бог... дехае буд...

(С.А.Кул.,ч.3,с.18);

Дар тоқии ў якчанд дона қурут буд (С.У.,с.32)

Ҳамиро ҳам гуфтан лозим аст, ки дар чумлаҳои боло феъли буданро хабари мустакил ва ё хабари феълӣ хисобидан он қадар боварибахш нест. Мо гумон мекунем, ки хабари чумлаҳои зикршуда (будан, набудан) шакли ихтисоршудаи хабарҳои вокеъ будан, мавҷуд будан аст, ки аз рӯи чунин шаклашон онҳоро хабари номӣ гуфтан лозим меояд. Масъалаи афтидан ё худ ихтисоршавии хабарҳо ба ҳодисаи эллипсис алоқаманд аст, ки доир ба он баъдтар дар ҳамин фасл маълумоти муфассал ҳоҳем дод.

Вазифаи дигари феъли ҳаст ин аст, ки вай дар таркиби хабарҳои номии чумла ҳамчун феъли ёридиҳанда меояд, ки дар

¹ Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка, с.71-72;

² Гаффоров Р.Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.3, с.49.

бораи ин вазифаи вай забоншиносони точик қайдҳои маҳсус кардаанд¹ ва он қайдҳо дар грамматикаи мактаби оли низ инъикос ёфтааст. Дар сурати чузъи ёридиҳандаи хабар шуда омаданаш феъли ҳаст, асосан, алоқаи чузъи асосии хабарро аз руи шахсу шумора бо мубтадо барқарор мекунад. Масалан: ...ман ситамдида ва ситамрасида ҳастам (Ч.И.Дух.от., с.277); Ҳоло бисёр маъюс ҳастам (Б.Н., с.190).

Чи тавре ки аз қайди олимон маълум аст, дар сурати чузъи ёвари хабари номӣ шуда омадани калимаи ҳаст онро бандакҳои хабарӣ ва замони ҳозира - ояндаи феъли ёридиҳандаи будан (мебошад) иваз карда метавонад.² Вале баъзан ҳаст чузъи ёридиҳандаи хабарҳои феълӣ низ шуда метавонад, ки дар чунин маврид он бо шакли замони ҳозира-ояндаи феъли модалии ҳостаң (мехоҳам) ҳаммаъной пайдо мекунад: Хуш, ту чӣ гуфтани ҳастӣ (Ф.М., с.20); ...ба маълумоти муаллимон... расондани ҳастем (Рузн.:Точ.м.)

Маълум аст, ки калимаи нест шакли инкории феъли ҳаст мебошад. Бар хилофи феъли ҳаст нест дар вазифаи хабари феълӣ ба чизе доро набудани предмет, аз чизе маҳрум шуданро ифода мекунад. Он низ дар ду вазифа-хабари мустақил ва феъли ёвар омада метавонад. Масалан: а) ба вазифаи хабари феълӣ: Хуштар зи китоб дар чаҳон ёре нест. - Дар ғамкадаи замона ғамхоре нест (Чомӣ)³; ...дар сафи ҷанг тир нест. милтиқ нест... (С.А.Кул., ҷ.1, с.228).

б) ба вазифаи чузъи ёвари хабари номӣ: Маълум шуд, ки дигар ман ба ёрикор, яъне маслиҳати ӯ муҳтоҷ нестам (Р.Ч.Маъ.д., с.25); умргузаронии ҳаррӯзааш ҳам бад нест (С.А.Кул., ҷ.2, с.129).

Феъли доштан чун феъли ҳаст ба маъни дороӣ хабар шуда, ба чизе соҳиб будани предмет-мубтадоро⁴ нишон медиҳад ва дар сурати бо хиссачаи инкории на омаданаш хилофи ин маъниро медиҳад. Дар ҷумлае, ки феъли доштан ё шакли инкории он (надоштан) хабари феълӣ мебошад, объекти

¹ Ниёзмуҳаммадов Б. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с. 24-Эшонҷонов А. Ҳабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо, с. 7-12.

² Маъсумӣ Н. Асаҷрои мунтажаб, ҷ.2. Забоншиносӣ, с.188; Эшонҷонов А. Ҳабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо, с. 9.

Хусейнзода Ш. Адабиёти тоҷик (Барои синфи 8). - Душанбе, 1978, с.250.

³ Исламулов М.Ф. Пуркунандо бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик. - Сталинобод, 1962, с.22-23; Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ, ҷ.3, с.51.

бевоситай суратнаёфта омада, маънои асосии хабарро конкрет месозад, чунки он предмет бевосита ба субъект мансубият дорад. Масалан: Аз чорпо як гови чўшой, як чуфт гови корӣ ва як сар ҳар дошт (С.А.Кул.,ч.7.с.57); У марди сиюпанч-чиҳилсола... буда, ҷашмони калон-калони зебо дошт (Ю.А.,с.8); Вай то дирӯз муйлаб надошт (Ю.А.,с.8); Охир, ўғайри ту каси дигар надорад (Мачал.: С.Ш.).

Агар дар ҷумла пеш аз объекти суратнаёфта ҳиссачаи на ояд, доштан дар ин маврид ҳам маънои ба ҷизе доро набудани субъектро ифода мекунад: Онҳо на ҳӯрдани доштанд ва на пӯшидани дуруст (Р.Ч.Маъ.д.,с.49).

Хусусияти ҳосеро доро будани феъли доштан дар вазифаи ҳабари феълии ҷумла дикқати проф. М.Ф.Исматуллоевро низ ба ҳуд ҷалб кардааст. Муҳакқиқ дуруст қайд мекунад, ки пуркунандаи бевосита дар назди феъли доштан бо “исмҳои ҷизу ашё, исмҳои ҷинси шахс” ифода ёфта бошад, “бо пасоянди-ро” сурат намеёбад. Инчунин ў мавриди ба саволи кӣ? ҷавоб шудани номҳои ифодакунандаи шахсро дар вазифаи объекти бевоситай суратнаёфта ба феъли доштан марбут дониста гуфтааст: “Исмҳои ҷинси ифодакунандаи шахс танҳо дар назди ҳамин феъл (ҳабар-С.Ш.) омада, ҳамчун пуркунандаи бевоситай суратнаёфтаи тобеъ ба саволи “кӣ?” ҷавоб мешаванд. Мисолҳо: Фозилҷон падар дорад, бародари баркамол дорад, ки дар Тошкент меҳонад; Ту хизматгор дорӣ, падар дорӣ, бародарон дорӣ...”¹

2) Ифодаи ҳабарҳои феълии солда бо шаклҳои солдаи сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ (аорист). Ҳабарҳои феълии содда дар сурати бо шакли соддаи сиғаи мазкур ифода ёфтанишон амалу ҳолати субъектро, ки ба тобишҳои маъногӣ моил аст, дар ҳуд акс месозанд. Тобишҳои маъногӣ ё ҳуд модалиро фаро гирифтани ин ҳабарҳои феълӣ, пеш аз ҳама, ба табииати маънозоҳиркунии онҳо (хонам, хонӣ, хонад) вобастагии зич дорад. Ҳатто берун аз матн ҳам ин шакли феълӣ маънои ба иҷрои амалу ҳаракате майлу ҳоҳиш доштани субъектро ифода карда метавонад. Аммо ҳосияту қобилияти барҷастаи сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ дар ифодаи тобишҳои гуногуни маънӣ бештар дар матн вобаста ба услуби баён, тартиби қалимаҳо,

¹ Исматуллоев М.Ф. Пуркунандаи бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.22-23.

интонация, мавчудияти ҳиссаҳои ёридиҳандай нутқ (ҳиссачаҳо, калимаҳои модалӣ, пайвандакҳо) зуҳур меёбанд.¹ Аз ҷумла, Н.Маъсумӣ хулосаи умумии ҳудро дар бобати сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ чунин баён кардааст: “Замон ва тобишҳои маънии феълҳои сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ вобаста ба соҳта робитаҳои синтаксисӣ ва оҳангӣ гуфтор низ равшан мегардад. Ҳамаи тобишҳои ин сига, ки бештаринашон аҳамияти услубӣ доранд, ба ду маънии умумӣ, яъне шарт ва майлӯ ҳоҳиш марбутанд.”²

Ҳаминро гуфтани зарур аст, ки Н.Маъсумӣ, бо вучуди он ки доир ба сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ назарияҳои хуб пеш ронда, бо фактҳои забонӣ (ҷумлаҳо) исботи фикр кардааст, дар қатори мисолҳои овардаи ӯ на ҳамаашон ба шакли муқарраршудаи сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ (хонам, хонӣ, хонад) мувофиқат мекунанд. Чунончӣ, феълҳои ҷумлаҳои зерин, ки ҳамчун сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ маъниидор карда шудаанд, шакли ин сига набуда, балки сигаи ҳабарианд, ҳарчанд ки вобаста ба матн (дар ду ҷумлаи аввал) шарти иҷрои амалро (дар ҷумлаҳои сонӣ) ҳоҳишту нияти субъектро далолат мекунанд. Масалан: Имрӯз шумо намеомадед, пагоҳ ҳудам ҷеғ задани будам.-Дари баҳти ту як кушода мешуд, ман ба муроду мақсадам мерасидам (Ҷ.И.).³ Кошки кудурат аз миён бардошта мешуд (Ҷ.И.). Ақаллан, боратро ба замин мемондӣ (Ф.М.). Ман гуфтани ҳастам, ки дар ин кирдори ӯ чӣ сирре ҳаст (Ф.М.). Имрӯз ҳукуматро фиреб юданӣ мешавӣ (Ҳ.К.).⁴

Проф. В.С. Растворгуева дар рисолааш “Краткий очерк грамматики таджикского языка”, ба фикри мо, табиати асосии сигаи шартӣ-ҳоҳишмандиро, асосан, дуруст ошкор соҳта, мавридҳои истифодаи онро, аз як тараф, дар ҷумлаҳои соддай мустақил ва аз тарафи дигар, дар дохиили ҷумлаҳои мураккаби тобеъ (дар вазифаи ҳабари сарҷумла, ҷумлаи пайрави пуркунанда ва хелҳои ҷумлаҳои пайрави ҳол-замон, мақсад,

¹ Растворгуева В.С. Краткий очерк грамматики таджикского языка, с.555-559; Растворгуева В.С. Очерки по грамматике таджикского языка, вып.2; Неменова Р.Л. Кульбакские говоры таджикского языка (Северная группа).-Сталинабад, 1956, с.42; Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтажаб, ч.2, Забоншиносӣ, с.119-124; Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.3, с.51.

² Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтажаб, ч.2.Забоншиносӣ, с.234.

³ Ҳамон ҷо, с.234.

⁴ Ҳамон ҷо, с.236.

шартӣ, натиҷа, монандӣ) муайян кардааст. Ӯ таъқид мекунад, ки тавассути сигаи мазкур ҳам ҳангоми ба сифати хабари ҷумлаи пайрави пуркунанда ва баъзан ҳангоми ба вазифаи хабари ҷумлаи пайрави шарту натиҷа омаданаш замони воеи амалу ҳолат равшану аниқ ифода мейёбад.¹

Бояд гуфт, ки муҳакқиқони њомбурда дар рисолаҳои худ ҳусусиятҳои сигаи шартӣ-ҳоҳишмандиро на аз рӯи тартиби соҳтсодда (ё худ синтетикӣ) ва таркибӣ, балки ба таври омехта зикр намуда ғузаштаанд. Номбурдагон аксар дар ҳамин ақидаанд, ки гӯё тавассути сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ чи дар ҷумлаҳои соддай мустақил ва чи дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ доимо ягон тобиши маъногие (эҳтимолу зарурат, нармияти қатъият, орзумандиву боварӣ ва ғ.) ба мазмуни умумии ҷумла зам мешуда бошад. Вале аз мушоҳида материалҳои ҷамъшуда мо ба ҳулоса омадем, ки чи дар забони адабии ҳозираи тоҷик ва чи забони адабиёти классикӣ вобаста ба мавқеъ ва тарзи ифода шакли сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ баъзан дар ҷумла на факат ягон маънои иловагиро, балки ба шартеву ҳоҳише вобаста будани амали субъектро ҳам нишон надода, чун сигаи ҳабарӣ ба назар мерасад.

Ин ҳолат, пеш аз ҳама, дар сурати замони ҳозира-ояндаро ифода кардани сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ (аорист), ки дар он маънои шарту ҳоҳиши бештар инкишоф ёфтааст, низ мушоҳида карда мешавад.

Инчунин мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки тавассути шакли сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ дар ҷумлаҳои содда, асосан, маънои ҳоҳиши барҷаста эҳсосшаванда буда, дар як вакт ифодаи маънои ҳам шарту ҳам ҳоҳиши дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, махсусан бо ҷумлаи пайрави шарт, имконпазир мегардидааст. Вале на ҳама вакт дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ амали ҳабарҳои бо сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ ифодагардида маънои шарту ҳоҳиширо, балки маънои шарту натиҷа, монандиву натиҷа ва дигар маъноҳоро низ ифода карда метавонад. Маъноҳои мазкур вобаста ба маҷмӯи амали субъекти сарҷумлаву ҷумлаи пайрав ё тавассути амали субъекти яке аз ин ҷумлаҳо ва ё бо таъсири объекте амалӣ мегардад.

Ба фактҳо муроҷиат мекунем: I. Шакли синтетикии сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ (хонам, хонӣ, хонад) дар вазифаи ҳабари

¹ Распоргуева В.С. Краткий очерк грамматики таджикского языка, с.555-559.

фөйлии содда ба чунин маъноҳо молик аст:

а) Амалҳои реалӣ ва ирреалӣ (гайриреалӣ)-и давомнокро дар замони ҳозира-оянда ифода мекунад. Дар чумлае, ки амали субъект реалӣ аст, яъне ба вучуд омадааст, аз мазмуни сигаи мазкур ва ҳам аз мазмуни умумии чумла ба шарту ҳоҳише ё худ ба ягон маъни мадалие (иловагӣ) доро будан ё набудани амалу ҳолат ҳис карда мешавад. Мисолҳо: Ӯ ба шакар мемонад, ки аз болояш оби чӯш резанд (ж.С.Ш.); ...яқин намехоҳад, ки нолаҳои маҳзуни дуторашро ҳамсояҳо шунаванд (Ф.М.,с.132)

Ин маъни ҳангоми бо феъл доштан (ба маъни дороӣ) ифода ёфтани сигаи мазкур барҷастар ифода меёбад. Масалан: Аммо, дар ҳақиқат, як нишон дорад (Саъдӣ, с.114); “Ганчи Чоми”-и Насриддинов... девону рисолаҳои чопи сангӣ дорад (г.Мад.Т.); Падар дораму модар надорам (Ч.-ул-ҳ., с.123).

б) Сигаи мазкур ба шарту ҳоҳише вобаста будани амали чумлаи пайрави шартро дар замони оянда нишон медиҳад. Дар чунин маврид ҳабари чумлаи пайрав маъни ирреалӣ дошта, ҳабари сарчумла ҳамчун натиҷаи амали чумлаи пайрав бар хилофи он амали реалиро далолат мекунад. Ҷанд мисол: Кадом саҳифаро ҳоҳед, кушоед (Р.Ч.Маъ.д.,с.28); Пас, то тавонед, эҳтиёт шавед (Р.Ч.Маъ.д.,с.382); Ҳо,... кӯтоҳаш, ҳар чизе, ки аз асбоби кайф гӯй, ...дар он то ёфт мешавад (С.А.Кул.ч.І,с.136); Агар дута ҳамин ҳел меҳмон биёд. барои замингардонӣ ба мо трактор даркор намешавад (Ю.А.,с.49).

в) Сигаи шартӣ - ҳоҳишмандӣ (аорист) ба вазифаи ҳабари чумла омада, амалеро дар замони оянда ифода мекунад, ки вуқӯяш ҳатмӣ буда, мазмунан ба сигаи амрӣ шабоҳат дорад. Мисолҳо: Бигузор, то биравад, ки он кас бурд, боз наҳоҳад дод (Л.-ут-т.,с.18); Ту ба рӯи рег бештар ҳезум монда даргирон, ки то расидани ҳамир тафсад (С.А.Кул..ч.З.с.221).

Дар чумлаҳои додашуда сабаби мазмуни амрӣ гирифтани ҳабар ба маъни лугавии калимаи модалӣ (бигузор) ва феъл (даргирон) вобастагӣ дорад, ки таъсирашон ба амалҳои сонӣ (ҳабар) гузаштааст.

г) Ҳабари феълии содда бо ин шакли сига натиҷаи реалӣ ва ё ирреалии амалеро дар замони оянда ифода мекунад, ки пеш аз вуқӯяш субъект тасаввур кардааст ё ба Ӯ маълум аст: Ҷаҳонгиров... фикр кард, ки чӣ хуб мешуд, агар ин ҷавони пурзӯру тавоно ҳамроҳи онҳо ба Вахш равад (Ю.А.,с.9);

...андешаи шабу рўзи Мирзоакрамбой ин буд, ки чӣ навъ карда мансаби аз даст рафтаашро ба худ баргардонад (С.У.,с.3).

д) Хабари феълии содда дар чумлаи пайрави шартӣ амалеро дар замони оянда нишон медиҳад, ки вай боиси вуқӯи амали сарчумла хоҳад шуд. Масалан: Агар ҳозир ту танҳову пиёда равӣ, имшаб хоби мо намебарад.(Ю.А.,с.118).

Ба чунин маънӣ омадани сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ дар зарбулмасалу мақолаҳои халқӣ бисёр дида мешавад: Илм ҳоҳӣ-такрор кун; Дониш ҳоҳӣ-пурсон бош; Аз гунчишк тарсӣ—арзан накор; Бо хуб шинӣ-хуб шавӣ, бо дег шинӣ-сиёҳ шавӣ (Фольклор).

2. Хабарҳои феълии синтетикӣ бо сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ вобаста ба матн, услуби баён замони гузаштаро низ далолат намуда, чунин маъниҳоро ифода месозанд:

а) Феълҳои гуфтан ва доштан дар ин вазифа амали реалии ба вуқӯй омадагиро мефаҳмонанд: Ширеш гӯям. не, атола ва агар атола гӯям. не, ширеш мегуфт (Р.Ч.М.д.,с.32); Шунидем, ки китоби Мавлоно Чомӣ дорӣ (г.Мад.Т.).

Инчунин вобаста ба услуби баён феълҳои дигар низ амали реалиӣ ё худ имконпазирии вуқӯи онро дар замони гузашта нишон медиҳанд. Масалан: Як пагоҳӣ аз хоб хеста, ба оғил равам, ки асп нест (Ю.А.,с.80); Ман маҷбур шудам, ки аз меҳи ошхона кулфи дарвозаро гираму ба кӯча бароям (Ч.И.Т.анк.,с.33); Дехқонон маҷбур шуданд, ки киштро дубора... бикоранд (г.Мад.Т.).

б) Дар таркиби чумлаи пайрави пуркунанда хабари феълӣ бо ин шакли сигаи феълӣ (аорист) амалеро ифода мекунад, ки он ба талаби субъекти сарчумла содир шуда, мазмунан ба сигаи амрӣ шабоҳат дорад: Вақте ки ў ба чои хоби худ мерафт, Адолат ба модара什 гуфт, ки куртаҳои ўро дихад (Ю.А.,с.67); Ҳаким ба писараш фармуд, ки дар назди каппаи аввал ҳарҳоро боздорад (С.Сан С.,с.53).

Баъзан хабари феълӣ бо сигаи мазкур дар чумлаи пайрави пуркунанда амалҳоеро дар бар мегирад, ки талаб не, балки ҳамчун таассурот, нияту ҳоҳиш ва мақсаду иродай субъекти сарчумла ба назар мерасанд. Масалан, Фикру хаёлҳои гуногун намемонданд, ки духтараки бечора... қадре осояд (Ч.И.Дух.от.,с.254); Диловар аз дилу чон меҳост, ки Адолат ҳамеша дар пахлӯяш бошад (Ю.А.,с.136); Ғиёсиддин... гуфт, ки

ба ин гапҳо бовар карда худашро наранчонад (Ч.И.Тори анк.,с.83); Амаки Мұхаммадмурод... хабар кард, ки барои шом хурдан бар хиргохи ү гузаранд (С.Сан.С.,с.77); Худатон ба ман иҷозат надодед, ки ба хона равам (Ч.И.Дух.от.,с.58).

в) Дар вазифаи хабари чумлаи пайрави пуркунанда хабари феълии бо аорист ифодаёфта амалу ҳолатеро нишон медиҳад, ки он давоми натиҷавии амали мақсадноки сарчумла буда, реалий шудани он ба худи субъект вобаста аст. Мисоли: Онҳо... иҷозат пурсиданд, ки ба назди Карим дароянд (Ч.И.Дувоз.,с.190); Ман... вაъдаи қатъӣ додам, ки он шеърро аз пахн шудан боздорам (С.А.Кул.,ч.7.с.262).

г) Чунин хабарҳои феълий дар замони гузашта хабари чумлаҳои пайрави тарзи амалро ташкил дода, ҳамчун амали ирреалии субъекте зоҳир мешаванд, ки вай (субъект) онро (амалро) содир накарда, амалу ҳолати дигарро ба вуқӯй овардааст. Воситаи алоқаи чумлаи пайрав ба сарчумла дар ин ҳолат, асосан, пайвандаки бе он ки аст. Масалан: Ҷавон, бе он ки дасту доси худро аз кор боздорад, гуфт... (С.А.Кул.,ч.2,с.433); Ҳасан бо ин гуна мулоҳиза, бе он ки ба занон фаҳмонад, аз бог баромад (С.А.Кул.,ч.3,с.22); Вай ба ҷои он ки тарсида гурезад, сӯи мардак омад (С.Чӯғӣ,с.30)

3) Агар дар чумла калимаҳои модалӣ истифода шуда бошанд, чи дар замони гузашта ва чи дар замони оянда хабарҳои феълии бо аорист ифодаёфта вобаста ба маънои он калимаҳо ва тарзи ифодаи фикр ҳар гуна тобишҳои иловагӣ пайдо мекунанд:

а) Дар чумлаҳои зерин вуқӯй амал ирреалий буда, маънои эҳтимолро дорад: Бинобар он, тарсидам, ки мабодо ба ту оғате расад (Ч.-ул-ҳ.,с.28); Метарсиданд, мабодо он ҳазина... боз гашта ба дасти соҳибони ҳақиқии худ барнагардад (Ч.И.Дух.от.,с.57).

б) Хабарҳои феълии содда дар ин чумлаҳо тавассути калимаи туфайлии албатта ва ҳиссачаи магар амалҳоеро далолат мекунанд, ки вуқӯяшон ҳатмист: Ҳайдарқул гуфт, ки агар Асо ва Мирак ном писарбача омада бошанд, албатта, ба назди ү гузоранд (Ч.И.Тах.в.,с.141); Магар ин ки дар ҷустуҷӯи амал галабон боз як-ду рузи дигар ин ҷо истад (С.У.,с.77).

3) Ифодаёбии хабарҳои феълии содда бо шаклҳои синтетикии сигаи амрий. Хабарҳои феълии бо ин сига ифода

ёфтагӣ, ба сабаби он ки факат аз асоси замони ҳозираи феъл ташкил мейбанд, танҳо ба нишон додани замони ҳозира ва ҳозира-оянда қобилият доранд. Чунин хабарҳо амалҳои ирреалии аз тарафи шаҳси якум ба сӯи шаҳси дуюми танҳову ҷамъ нигаронида шудагиро, ки оҳанги амру фармон, илтимосу ҳоҳиш, даъвату водоркунӣ ва нармиятро доранд, дар бар мегиранд. Дар назар бояд ҷошт, ки субъекти чумлаҳои хабарашон бо сигаи амрӣ ифодагашта, асосан, фоил набуда, хабари чумла бошад, ҳамчун натиҷаи амали фоили дигар ба ҳисоб гирифта мешавад. Реалий гардидан амали ин гуна чумлаҳо дар оянда ба ҳамон субъекте тааллук дорад, ки вай дар аввал фоил набуд.

Дар воқеъ, зимни сигаи амрии феъл вобаста ба оҳанги талафуз, мавҷудияти калимаҳои модалӣ дар чумла ва тавассути ба он феълҳо (сигаи амр) васл шудани префиксҳои на- ма- (ма-бештар ҳоси назм), би-ифода ёфтани маъно ва тобишҳои гуногунро олимон дар асарҳои доир ба феъл баҳшидаашон қайд кардаанд.¹ Азбаски асли маъно ва тобишҳои маънои сигаи амрӣ, чун дар дигар сигаҳои феълӣ, ҳангоми хабаршавиаш дар чумла зоҳир мешавад, мо ҳам маъно ва тобишҳои дилҳоҳ зоҳир кардани сигаи мазкурро дар чумла дар ҳамbastagии он ба оҳанги талафузу калимаҳои ёридиҳанда ва гайра аз назар гузаронидем.

Мухтасар ҳусусиятҳои барҷастаи ин сигаро дар вазифаи хабари феълии чумла ин тавр номбар кардан мумкин аст:

а) Амру фармони ба субъекти чумла нигаронида шудагиро ифода мекунад:-Миршаббег, давед!-гӯён... фарёд кашид (С.А.Кул., ч.3, с.260); Ҳар дуяшро ҳам ба ин хона дароварда, аз болояшон дарро бандед (Ч.И.Дух.от., с.59); Исто, аз гандакал буданат ор кардӣ магар? (Ч.И.Тах.в., с.480).

б) Вобаста ба матну оҳанги гуфтор ва калимаҳои ёридиҳанда сигаи амрӣ амали ба тариқи ҳоҳишту илтимос ва водоркунӣ ба субъект равонашударо дар худ таҷассум мекунад. Масалан: Гир, писарам, аз ман ба ту ҳадя (Ч.И.Тах.в., с.57); Ҳайр, бачем, он тарафашро хон-ҷӣ (Р.Ҷ.Маъ.д., с.40); Ҳаминро гиред-ҷӣ, ҷавони зебо (С.А.Кул., ч.3, с.277).

¹ Расторгева В.С. Краткий очерк грамматики таджикского языка, с.551-552; 559; Масъумӣ Н. Асарҳои мунтажаб, ч.2. Забоншиносӣ, с.238-239; Неменова Р.Л. Кулябские говоры таджикского языка, с.42-43.

в) Дар сурати бо префикси би-ва префикси инкории ма омадани сигай амрӣ ифодаи хоҳишу илтимос ва таъкид нармта мешавад.¹ Мисолҳо:-Май меҳуред?-Биёред(Ч.И.Дух.от.,с.168) Ма, меҳмон, чой бинущ (Ф.М.,с.42).

Аммо дар масъалаи бо префикси би-ва бе он омадаии сигай амрӣ дар байни олимон ҳамфирӣ нест. Масалан, Б.Сиёев дар ин бора сухан ронда, ба чунин хулоса омадааст, ки ‘Шаклҳои бихон ва хон аз ҷиҳати ифодаи тобишҳои ҷудогонаи модали ҳаммаъно мебошанд. Фарқ байни шаклҳои мазкур танҳо дар он аст, ки агар хон тобиши фармону илтимосро умулан ифода намояд, бихон маънои зикрёфтари қатъитар мефаҳмонад.’’² Ба назари мо, дар чунин маврид префикси би-ки бо феъли фармоши хон (бихон) омадааст, ба оҳанги гуфтор на маънои “катъитар”, балки оҳанги навозиш ва нармтари таъкидро баҳшидааст. Чунончи, Н.Маъсумӣ доир ба ҳамин масъала гуфта буд: “Шакли сигай амр ҳам, монанди аорист, дар назму наср префикси би-(бу-) қабул мекунад. Дар ин сурат маънои хоҳишу илтимос бо оҳанги нарму навозиш ифода мейбад. Масалан Ҳамишираи меҳрубон, биё, одамон, биёед, дар пахлӯи бишинед (Х.К.); Ана, бирав, аз мӯйсафеди садсола бипурс...”³

Агар сигай амр бо префикси инкории на - ояд, он гоҳ, бар хилofi он ки бо префикси ма - меояд, дар он маънои “Хоҳишу таъкиди нарму навозишкорона... ба ҷиддияту сарзанишу эътиroz”⁴ бадал мешавад. Мисолҳо: Ту нарав ист. Равӣ ҳам, омада ист (ж.С.Ш.). Ин тавр нагӯй! - гуфт боз ҳамон кампир (Ч.И.Дух.от.,с.460).

г) Дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави шарт, мақсад ва сабаб бештар чунин ҳолатро мушоҳида кардан мумкин аст, ки ҳабари сарҷумлаи онҳо бо сигай амрӣ ифода ёфтаасту сабаби он амр дар ҷумлаи пайрав аз тарафи субъекти асосӣ (амркунанда) шарҳ дода мешавад. Масалан: Охири ин ҳикояро нагӯед, ман аз ин ҷо намеравам!-гуфтам (Ч.И.Тори.анк., с.17); Ту ба рӯи рег бисёртар ҳезум монда дарғирон, ки то расидани ҳамир тафсад (С.А.Кул., ч.3,с.221); Шумо ҳозир ба ҳавлӣ баргардед, ки Гулбаҳоратон аз хонаи доя омадагист (Ч.И.Тах.в.,с.117).

¹ Маъсумӣ Н. Асаҷои мунтажаб, ч.2. Забоншиносӣ, с.238.

² Сиёев Б. Очерк доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик, с.17.

³ Маъсумӣ Н. Асаҷои мунтажаб, ч.2. Забоншиносӣ, с.238.

⁴ Ҳамон ҷо, с.239.

д) Баъзан аз мазмуни чумлаҳое, ки хабарҳои феълиашон тавассути сигай амрии феъл ифода ёфтааст, баробари амру фармон, хоҳишу илтимос ва нармият маънои ба касе маслиҳат доданро ҳам дарк мекунем.¹ Чунончи, дар забони адабиёти классикӣ ва дар фолклори тоҷик бештар чумлаҳоеро бо сигай амрий дарёфт намудан мумкин аст, ки ба таври маслиҳатомез гуфта шудаанд. Масалан: ...ҳарғаме, ки бозгашти он ба шодист, онро ба ғам машумор (Қобус.,с.20); Он вақт доное ҳозир набошад, аз нодоне биёмӯз (Қобус.,с.21); Маъшуқаи беайб мачӯй, ки наёбӣ (П.ҳик.,с.61); Роҳи якруза рав, тӯши серӯза ғир (П.ҳик.,с.453); Нон ба ҳама кас бидех, нони ҳама кас маҳур (П.ҳик.,с.453).

4) Ифодаёбии хабарҳои феълӣ бо шакли солда (синтетики)-и сигай эҳтимолӣ. Шакли синтетикии сигай эҳтимолӣ дар вазифаи хабари феълии содда, асосан, амали дар ҳар се замон (бештар замони гузашта ва оянда) воқеъшуда ё воқеъшавандаро мефаҳмонад, ки дар борааш гӯянда аз рӯи тахмин, эҳтимол, гумон ва шубҳа сухан мекунад. Сигай эҳтимолӣ дар замонҳои номбурда дар ду шакл-пурра (хондагистам, хондагистӣ, хондагист) ва нопурра² (хондагиям, хондагий, хондагист)* истифода шуда, дар сурати префиксии инкории на- гирифтанааш ҳам амалу ҳолати субъекти чумларо ба таври тахмину эҳтимол нишон медиҳад. Мисолҳо: Модоме ки намегуяд, аз шумо метарсидағист (Ч.И.Тах.в.,с.63); Мегӯянд, ки вай ҳамаи забонҳоро медонад.

Забони моро ҳам медонистагист (Р.Ҷ.Кул.,ч.2,с.278); Пас дар ин ҷо бемақсад наништағист (Ч.И.Тах.в.,с.46); Восеъ гумон кард, ки Аноргул бо бачаҳо аз бод омадагист (С.У.,с.21).

Дар ду чумлаи аввал хабарҳои феълӣ (медонистагист, метарсидағист) мазмунан амали замони ҳозираи давомдорро

¹ Сафоев А.С. Главные члены простого предложения в современном узбекском языке, с.19.

² Растрогуева В.С. Краткий очерк грамматики таджикского языка, с.559; Забони адабии ҳозираи тоҷик, қ.1 (Лексикология, фонетика ва морфология).- Душанбе, 1973, с.285.

* Эзоҳ. Мо дар вақти чустучӯи мисолҳо доир ба шакли нопурраи сигай эҳтимолӣ (ҳамоне ки бандаки -ст аз он афтида, факат дар шахси сеюми танҳо бокӣ мондааст) аз асарҳои насрин бадей мисоле дарёфт накардем. Ба чуз ин. ин шаклро олимон на хоси забони адабии ҳозираи тоҷик, балки хоси забони гуфтугӯй мөхисобанд.

ба таври гумону тахмин ифода мекунанд. Аммо дар чумлаи зерин хабари бо сигаи эҳтимолӣ суратёфта (бо предикси ме-) танҳо замони ояндаро далолат мекунад: Мана поезди шабу рӯи¹ чубу тахта кашонда истодаанд-ку, ба шумо ҳам мерасидагист (Ю.А., с.18).

Агар дар чумла калимаҳои модалӣ бошад, хабарҳои бо ин сига ифодаёфта гумону тахминро таъкид карда, баъзан нисбат ба фикри гуфташуда то дараҷае боварӣ доштани шаҳсро ҳам мефаҳмонад. Масалан: Шояд аҳбоб дар ин бора шунидагистанд (Ч.И. Тах.в., с.47); Хезетон, ба назди Файзулло Хоҷаев меравем. Албатта, шунидагистед (Ч.И. Тах.в., с.36). Эҳтимол, ба ту гуфтигистанд (Р. Ч. Кул., ч.2, с.59).

Бояд ёдовар шавем, ки маънии эҳтимолу гумону шубҳа дар чумла на танҳо бо сигаи эҳтимолӣ, балки вобаста ба услуби баён, интонация ва истифодай калимаҳои модаливу ҳиссаҳо бо сигаи шартӣ-ҳоҳиҷмандӣ (аорист) ва ҳатто тавассути сигаи хабарӣ низ ифодаи карда мешавад, ки ҳангоми муайян кардани ҳосиятҳои он сигаҳо таъкид карда будем.

Ва илова ба гуфтаҳои фавқ доир ба ифодаи хабарҳои феълии содда бо шаклҳои синтетикии сигаҳои феълӣ боз қайд кардани ҷанд нуктаи дигарро ҷоиз мешуморем. Яке аз он нуктаҳо ба тақрори хабарҳо (феълҳо) дар нутқ тааллук дорад. Р. Гаффоров ба мавҷудияти ин факти забонӣ низ дар рисолааш маълумот дода гуфтааст: “Аҳамияти ин гуна хабарҳо, пеш аз ҳама, бо он муайян карда мешавад, ки онҳо ҳусусияти услубӣ допанд: илова шудани айни як калима бо калимаи дигар, ки тамоми ҷиҳатҳои хабарро фаро гирифтааст, асли маънии онро тағиیر намедиҳад”.¹ Яъне “маънии онро (феъли аввалро-С.Ш.) тағиир намедиҳад” гуфтан ҷунин фаҳмида мешавад, ки дар ин сурат онҳо на хабари таркибӣ, балки ҳамон тавр хабарӣ содда ба ҳисоб гирифта шуда, дар баробари ин, ҳангоми таҳлил мӯкаррар кардани тобишҳои маъногие, ки дар натиҷаи ҳамин тақрор (рафт, рафт; даро, даро) ба мазмуни умумии амали субъект зам мегардад, зарур шуморида мешавад.

Гуфтан лозим аст, ки тақрор шуда омадани хабарҳои содда дар забони тоҷикӣ ҳам, чун дар забони русӣ² танҳо дар ду сига (хабарӣ ва амрӣ)³ ба қайд гирифта шуд. Онҳо, яъне хабарҳои

¹ Гаффоров Р. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.3, с.52.

² Грамматика русского языка, т.2. Синтаксис, с.405.

³ Растворгузева В.С., Керимова А.А. Система таджикского глагола, с.47.

такрор, бештар дар аввали чумла пеш аз мубтадо, баъзан пас аз мубтадо дар мобайни чумла оварда шаванд ҳам, аз паси онҳо боз овардани хабар ва аъзоҳои дигари чумла, чун норма, зарурат пайдо мекунанд, вагарна чунин чумлаҳо, ки хабари такрор доранд, мазмунан нотамон мемонанд. Ин хабарҳо дар нутқ вобаста ба мавқеи истеъмолашон ва муносибати гӯянда нисбат ба фикри арз мешудағӣ, асосан, дорон чунин се навъи тобишҳои модалӣ-экспрессионанд:

а) Давомнокии амалро нишон медиҳанд ва инро мо (бештар дар афсонаҳо) дар ҳамон хабарҳои такрор мушоҳида намудем, ки бо сигаи хабарӣ ифода ёфтаанд. Масалан: Рафт, рафт, ба ҳамон дехае расид, ки Ширмоҳ зиндагӣ мекард (А.ҳ.т.,с.118); Рафтанд, рафтанд, ба як шаҳри азим расиданд (А.ҳ.т.,с.133); Чор баҳодур рафтанд, рафтанд, ба даште расиданд (А.ҳ.т.,с.270); Мешинам, мешинам, зик ки шудам, кӯча мебароям (С.Ҷӯй,с.7).

Дар мисолҳои мо давомнокии амалро фаҳмондани хабарҳои такрор бештар бо феъли рафтан ба қайд гирифта шуд. Баъзан чунин феълҳои такрор бо пайвандаки -у ба ҳам алоқаманд шуда меоянд: Рафтему рафтем, ба лаби сое расидем (А.ҳ.т.,с.128); Мерафтанду мерафтанд (С.Ҷӯй,с.23); ...вале фақат мегиристи мегирист (Ю.А.,с.310); Се рӯз боз дам нагирифта мебораду меборад (Ф.М.,с.109).

б) Хабарҳои такрор мазмунан қатъӣ ва устувор будани амалу ҳаракатеро ифода мекунанд, ки бештар ба тарики амру ҳоҳиш ба субъект нигаронида шудааст: Исто, исто!-гуфт вай ба духтар нигоҳ карда (Ч.И.Дух.от.,с.457); Тах ба таҳ ганҷаш бароят гир, гир!-Гир, одам, гир! Чашмат сер бод (ж.С.Ш.); Меборад, меборад. Кор кардан гиретон (С.А.Кул, ч.3,с.69).

в) Хабарҳои такрорӣ бо сигаи амрии ин феъл ифода ёфтагӣ маънои ҳоҳишу даъвати нарму самимонаро дар гуфтор фаро мегиранд. Мисолҳо: Биёед, биёед.-гуфт Сафар ба Қаландар нигоҳ карда (С.А.Кул.,ч.3,с.176); Дароед, дароед. як хонаи калону васеъ дорам (А.ҳ.т.,с.134).

Нуктаи дигар. Дар забони тоҷикӣ чумлаҳоеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар байни чумлаҳои пурра ва нопурра хели маҳсусро ташкил дода, як дараҷа ба чумлаҳои нопурра монандӣ ҳам доранд. Монандиашон дар ин, ки дар ҳар дуи ин навъ чумлаҳо ягон аъзои асосии чумла оварда намешавад. Вале фарқи асосӣ дар байни чунин чумлаҳо дар ҳамин аст, ки агар

дар чумлаҳои нопурра калимаю ибораҳо-аъзоҳои асосии хориҷшудаи он дар чумлаҳои пешина ва баъдина оварда шаванд ва ин ҳолат ба гӯяндаву шунаванда равшан бошад. Кар чумлаҳои типи номбурда аъзоҳои хориҷшудаи онро аз матн дарёфт кардан мумкин нест, чунки онҳоро дар айни ҳамоҳ як лаҳзай тасвир на гӯянда дар нутқаш кор фармудаасту на нависанда дар ҳамон қисмати асараши. Ҳоло шарҳи ин масъаларо бо овардани ду порчай насрӣ равшан менамоем:

1. - - Ба хонаи мо меҳмон омад.
- - Меҳмон? Чӣ хел меҳмон? (Ч.И. Дух.от., с.463).
2. - - Ҳай-ҳай, оҳистатар, - - гуфт қозӣ. - - “Девор муш дорад, муш гӯш дорад” гуфтаанд (С.А.Кул., ч.3, с.206).

Порчай якум доир ба чумлаҳои нопурра мисол оварда шудааст, ки дар он ифодаҳои “Меҳмон? Чӣ хел меҳмон?” чумлаҳои нопурра буда, дар онҳо ба осонӣ аъзои асосии партофташуда-хабарро дар асоси чумлаи аввал, ки хабари он (омад) ба хабари чумлаи нопурра низ баробар тааллук дорад, барқарор кардан мумкин аст, яъне ин тавр: - Меҳмон омад? Чӣ хел меҳмон омад?

Аммо аз порчай дуюм хабарро, ки дар чумлаи аввал оварда нашудааст, аз чумлаи сонӣ ҳам чустан мумкин нест. Дар чунин мавриҳо аъзои хориҷшуда ё худ афтидамондаи чумларо дар асоси хуносай мантиқӣ вобаста ба мазмун ва мантиқи сухан ё тасвир, ки аз он мақсади асосии гӯянда ё адиб муайян шуда меистад, тасаввур намудан, ё ки дар чумла (баъзан таҳминӣ) барқарор кардан имкон дорад.

Аз чумла, аз рафти баёни порчай дуюм маълум мешавад, ки гӯянда (қозӣ) шунавандаро бо суханҳои “Ҳай-ҳай, оҳистатар. Девор муш дорад, муш гӯш дорад” ба оҳистатару пасттар гап задан водор кардааст. Вале ифодай гап задан, ки бояд хабари чумлаи якуми ин порча (Масалан: - Ҳай-ҳай, оҳистатар гап занед) мегардид, оварда нашуда бошад ҳам, онро аз вазъияти сухан дарк намудан, барқарор кардан имконпазир аст.

Ана ҳамин гуна аъзоҳои чумларо, ки вобаста ба вазъияти сухан ва тасвир чӣ дар гуфтугӯ ва чӣ дар матн (контакт) зикр намеёбанду аз тарафи шунавандаю хонанда тасаввур за барқарор карда мешаванд, эллипсис меноманд.¹ Аммо гуфтан ҷоиз аст, ки масъалаи мазкур, яъне эллипсиси аъзоҳои чумла

¹ Бозидов Н. Муқаддимаи забоншиносӣ, с.28-29.

ҳамчун ҳодисаи характерноки забон дар забоншиносии тоҷик то ҳанӯз объекти тадқики олимон нагардидааст. Кам бошад ҳам, дар ин бора дастрас шудани мақолаи аввалин (он ҳам ба забони адабиёти форсу тоҷик баҳшида шудааст), ки ба қалами В.А.Капранов оид аст, бояд минбайд ба омузиши ҳамин масъала дар забоншиносии тоҷик роҳ күшояд¹ (Дар мақолаи номбаршуда сухан дар бораи эллипсиси ҳодисаҳои нутқ меравад). Ба эллипсис олими рус Е.С.Скобликова чунин таъриф додааст, ки мо ба он такя намудем. “Эллипсис-пропуск какого-либо легко подразумеваемого члена предложения (от греческого слова ellipsis-опущение, пропуск, недостаток, нехватка).”²

Бояд гуфт, ки олимони забоншиноси рус эллипсис гуфта бештар аз матн афтида мондани феъл-хабарҳои феълиро дар назар доранд.³

Масалан, П.А.Лекант эллипсисиро ба масъалаи афтиданӣ хабарҳо мансуб дониста, гуфтааст, ки “Эллипсис - это сокращение глагольного словосочетания в предложении, устранение глагольного компонента (без возмещения его в контексте).”⁴

Дар ин гуфта ҳамин нукта шарҳ ёфтааст, ки хабарҳои эллиптикӣ дар матн оварда намешудаанд. Бинобар ин, хабарҳои афтидаи яке аз ҷумлаҳо дар ҷумлаҳои пешина ва баъдина (ё дар суханони гӯянда ё дар ҷавобҳои шунаванда) зикр шуда бошанд, ҳодисаи эллипсис ҳисобида намешавад. Аз ин рӯ, мувофиқи шарҳи боло, мо матни зерини Л.С.Пейсиковро, ки доир ба эллипсиси хабарҳо мисол овардааст, номувоғиқ мешуморем:

- Кй бояд ҷавоб бидихад?-Ҳасан!⁵

Дар ин матн хабари ҷумлаи аввал (бояд ҷавоб бидихад) ба ҷумлаи дуюм ҳам мансуб мебошад. Матни мазкурро барои ҷумлаҳои нопурра мисол овардан мувоғиқ аст, ки асоси назарияи ҷумлаҳои нопурра овардани ҷумлаҳои зайлро металабад.

¹ Капранов В.А. Эллипс (-ис) в языке таджикско-персидской литературы. Дар маҷмӯа: Забоншиносии тоҷик.-Душанбе, 1980, с.3-20.

² Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения, с.143.

³ Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке, с.142-151; Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка, с.101-102.

⁴ Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке, с.143.

⁵ Пейсиков Л.С. Вопросы синтаксиса персидского языка.-М., 1959, с.7.

Ҳамчунин аз рӯи шарҳи П.А.Лекант ба чунин хулоса ҳам омадан мумкин аст, ки дар айни як чумлаи мураккаб такрор наёфтани хабареро, ки ба чумлаҳои соддаи таркиби он баробар тааллук дорад, ба ҳодисай эллипсиси хабарҳо мансуб шуморидан номумкин аст. Вале В.А.Капранов чунин ҳолатро, яъне такроран бо чумлаи соддаи дуюм оварда нашудани хабари чумлаи соддаи аввалро, ба ҳодисай эллипсис мансуб мешуморад.¹ Ба фикри мо, чунин чумлаҳои соддаро дар таркиби чумлаи мураккаб низ ба назарияи чумлаҳои нопурра мансуб донистан беҳтар аст. Фарки асосиро дар байни чунин чумлаҳои нопурра ва чумлаҳои нопурраи муқаррарӣ мо дар он мебинем, ки агар чумлаҳои нопурраи муқаррарӣ, асосан, дар нутқи диалогӣ ва ҳамчун як навъи чумлаҳои содда мушоҳида шаванд, чунин чумлаҳои нопурраро дар дохиили чумлаҳои мураккаб, ки яке аз чумлаҳои соддаи он мебошанд, мушоҳида мекунем. Ба ҷуз ин, чумлаҳои нопурраи мазкурро дар материалҳои забони адабӣ ва нутқи тасвирии нависандагон ҳам дучор меоем. Масалан: Деворҳо мушдоранд, мушҳо гӯш (Ч.И.Дух.от.,с.324); Барои ин ҳам домуллои мактабдор мезаду ҳам падараш (А.Ш.,с.21). Баъзан дар таркиби чунин чумлаҳои мураккаб чумлаи соддаи якум нопурра мешавад, яъне хабари ба ҳар ду чумла мансуб будагӣ дар охир ҷумлаи дуюм оварда мешавад: Мирак ба тарафи ҳавзи Девонбегӣ (равон шуд), Карим ба тарафи Сесӯ равон шуд (Ч.И.Тах.в.,с.229).

Чи навъе ки П.А.Лекант қайд кардааст, эллипсиси ихтиisorшавии феълҳо ва афтиданни компонентҳои феълҳо (хабар) мебошад, ки дар контекст ҳам оварда намешавад. Дар ҳақиқат, мушоҳида нишон медиҳанд, ки эллипсис (афтидан)-и хабарҳои феълӣ дар мисоли забони тоҷикӣ низ ҳодисай маъмул аст ва он тадқики маҳсусро талаб мекунад. Мо дар поён то ҳадди имкон масъалаҳои асосии ба эллипсиси хабарҳои феълӣ марбутро зикр ҳоҳем намуд.

Дар ҷумла бештар эллипсис шудани ҳамон қалимаю таркибҳо (аъзоҳои ҷумла) мушоҳида мешаванд, ки онҳо дар нутқи гуфтугӯй ва дар забони асарҳои бадӣ (дар ҳар ду маврид ҳам, асосан, дар нутқи диалогӣ) ба таври фаровон истеъмол мейбанд.²

Капранов В.А. Эллипс(-ис) в языке таджикско-персидской литературы, с.7.

Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения, с.143; Капранов В.А. Эллипс (-ис) в языке таджикско-персидской литературы, с.4.

Он калимаю таркибҳои хоричшуда вобаста ба вазъияти сухани гӯяндаву гузориши нутки диалогӣ аз тарафи адиб ба осонӣ тасаввур карда мешаванд ва аслашонро, чи тавре ки дар боло нишон дода шуд (баъзан тахминӣ), дар матн барқарор намудан душвор нест. Чунончи, дар забони тоҷикӣ мавридҳои зерини эллипсисшавии хабарҳои феълиро мушоҳида кардан мумкин аст.

1. Эллипсис дар натиҷаи аҷҷумла хорич шудани феълҳои ифодакунандаи амалу ҳаракат (омадан, рафтан, овардан) рӯй медиҳад.* Масалан: - Савғотӣ? Аз кучо “овардӣ”?(С.У.,с.108):- Ба кучо “меравӣ”? Корат набошад (Р.Ч.Кул.ч.3.с.195).

2. Ин ҳодиса дар мавриде рӯй медиҳад, ки агар хабари феълии хоричшудаи чумла аз феълҳои ифодакунандаи объекти фикр (гап задан, гуфтан, исбот намудан) иборат бошад, Мисолҳо:-Ман Фирӯза (ба воситаи телефон.-С.Ш.), аз клуби занҳо “гап мезанам” (Ч.И.Тах.в.,с.35). Хоҳ хоб бинам, хоҳ набинам, ки дуздидай.-Бо қадом далел “исбот мекунӣ”? (С.А.Кул.ч.,3.с.173).

3. Ҳодисаи эллипсиси хабарҳои чумла ба феълҳои мансубанд, ки маъни чизе гирифтан ва ё ба чизе соҳиб шуданро дошта бошанд. Масалан: Боракалло: Аз ин имтиҳон ҳам панҷ “гирифтӣ” (Р.Ч.Бозг.,с.66) Ин пӯшоку чорукро вай... гирифта дод.-Ба пул “харил”? (С.У.,с.86).

4. Эллипсиси хабарҳо дар мавриди аз чумла афтидани феълҳои ифодакунандаи маъни падидӣ ва зоҳиршавии амалу ҳаракат низ имконпазир мегардад. Мисол: Ҳамаи ин корҳо аз нодонӣ, аз нофаҳмӣ “рӯй медиҳад: воеъ мешавад” (Ч.И.Тах.в.,с.132); Ҳиёнат аз паи ҳиёнат “рӯй медиҳад; содир мешавад” (Ч.И.Тах.в.,с.240).

5. Ниҳоят, эллипсисшавӣ дар чумлаҳои мушоҳида мешавад, ки агар феълҳои хоричшуда амалу ҳолати давомноки¹ статикӣ (бехаракат)-ро ифода кунанд. Масалан: Афсус ки Ойишаи бадбакт ва Бибираҷаби сарсаҳт бо ту “ҳастанд” (Ч.И.Тах.в.,с.138); Бисёр хуб, фойтун ҳамин ҷо “истодааст, ҳаст” (Ч.И.Тах.в.,с.100).

Чи тавре ки аз мисолҳои овардашуда маълум мешавад, дар

*Эзоҳ.: Хабарҳои эллиптико дар мобаъди чумла дар қавс, дар охири чумлаҳо дар нохунак оварда, ба зерашон ҳат мекашем.

¹ Русская грамматика, т.2.Синтаксис,-М.,1980,с.249.

чумлахой хабарашиб афтидагүй ҳам мавриди ифода наёфтади мубтадо (Масалан:-Савготй? Аз кучо “овардй”?) ба назар мерасад. Дар ин сурат функцияи предикация (фикри том) ин дар чумлахой муқаррарӣ ба воситаи мубтадо ва хабар ифода карда мешавад, танҳо ба зиммаи объекту ҳолҳо (мувакқатан хабаршуда) меафтад.

Агар як шарти эллипсисшавии хабарҳои феълӣ ба маънои лугавии хабарҳои аз матн ҳориҷшуда вобастагӣ дошта бошад, шарти дуюми рӯй додани ин ҳолат ба мазмуни лугавии аъзоҳои бокимондаи чумла, маҳсусан, ба объекту ҳолҳое марбут мебошад, ки қобилияти предикативӣ (хабаршавӣ) доранд. Яъне дар сурати аз чумла ҳориҷ шудани хабарҳои (асосӣ) феълӣ нигӯҳ доштани яклухтиву пуррагии фикр ба зимаи аъзоҳои тафсилдиҳандаи чумла (“распространяющего члена”)-пуркунанда ва ҳолҳо меафтад. Дар чунин мавриҷҳо интонацияи талаффуз (дар гуфтугӯ ва ҳангоми хондан) ва риояи пауза дар байни сараъзо-мубтадо ва объекту ҳолҳои мувакқатан ба вазифаи хабар омадагӣ мавқеи маҳсусро ишғол мекунанд. Аниқтараш, интонация аъзоҳои қобилияти предикативӣ доштани чумла-объекту ҳолҳоро ба таври маҳсус аз мубтадо чудо намуда, паузаэро байни онҳо ба вучӯд меорад, ки он ба паузай баин мубтадо ва хабари аслии чумлаҳо баробар мебошад¹ ва аз ин ҷиҳат ҳам яклухтии фикр, пуррагии маъно аз чунин чумлаҳо, яъне аз чумлаҳои эллиптикий- “эллиптические предложения”² фахмида мешавад. Ана ҳамин ҳусусияти чумлаҳои эллиптициро акад. А.А.Шахматов (ӯ термини эллипсисро кор нафармудааст. С.Ш.) ба инобат гирифта, онҳоро чумлаҳои дутаркиба меномад: “Так называемые двусоставные предложения, в которых опущено сказуемое.”³

Гайр аз ин, яке аз сабабҳои ҳодисаи эллипсиси хабарҳои феълиро ба воситаҳои грамматикии пуркунандаву ҳолҳои мувакқатан ба вазифаи хабар омада марбут бояд донист. Дар ин бобат ҳулоҳаи мо ҳамин аст, ки асосан, дар сурати бошонядҳои соддай аслий омадани пуркунандаву ҳолҳои назди

¹ Ҳамон ҷо, с.248.

² Лекции П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке, с.142-143; Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения, с.142.

³ Шахматов А.А. Синтаксис русского языка.-Л., 1941, с.241.

хабар ҳодисаи сокит шудани хабарҳо мушоҳидан мешавад. Исботи ин фикр он аст, ки агар дар чумлаҳои эллиптикӣ аз таркиби объекту ҳолҳои он пешояндҳо хориҷ карда шаванд, дарҳол ё томияти фикр барҳам меҳӯрад, ё ки чумла мазмунан дигар мешавад. Чунончӣ, муқоиса кунед: А)-Ба пул “ҳарид”?-Чия!; б)-Пул “ҳарид”?-Чия!

Дар забони тоҷикий эллипсиси хабарҳои феълиро ба ду гурӯҳи асосӣ чудо намудан мумкин аст: а) эллипсиси пурра; б) эллипсиси нопурра. Эллипсиси пурра он аст, ки хабар пурра аз чумла меафтад. Масалан: ...аз садҳо даҳон ба якбора садои ғазаб баромад:-Аҷал ба босмачиён “ояд”! (С.А.Кул., ч.3, с.386); Дар Қаршӣ шуморо пешвӯз мегиранд ва рост ба Бойсун (мебаранд) ва аз он ҷо ба назди Асад Ҷаҳонӣ “мебаранд” (Ч.И.Тах.в., с.123).

Дар баъзе ҷумлаҳои хабарашон хориҷшуда оҳанги нотамоми фикр ҳис карда мешавад, ки он низ бештар ба масъалаи эллипсиси пурраи хабарҳо алоқаманд аст. Мисолҳо: Ҳоин каси дигар аст, мо ӯро ме... “донем” (С.У., с.352); Ором шав. Ҳайрӣ, ором шав, худро даст гир! Ин рӯзҳо... “мегузаранд” (г. Мат. Т.).

Дар зери мағҳуми эллипсиси нопурра мо ҷунин ҳолатҳоро дар назар дорем, ки аз хабарҳои феълии бо феълҳои таркибии номӣ ё феълӣ ифодагардида яке аз ҷузъҳо ё асосӣ ё ки ёридиҳанда афтида мондааст. Мисолҳо: Ҳайр, оштӣ “шудед”-мӣ?-Оштӣ (Ч.И.Тах.в.с.27); Рафиқон, ёрӣ “дихед”!-гӯён (садои бача-С.Ш.) тамом бурида шуд (С.А.Кул., ч.3, с.419); “Мо” гуфта қиҳоро (гуфтан) меҳоҳӣ? (С.А.Кул., ч.3, с.235); Бачаҳо, биёед, акнун бас кунед! Мондагиаш пагоҳ (ичро) мешавад (Ю.А.с.117); ... на падарам, на ман он вакт ба маъни гапҳои вай (сарфахм) нарафта будем (ж. С.Ш.).

Баъзан барқарор кардани асли хабарҳо дар ҷумлаҳои эллиптикӣ душвор буда, ба таври таҳминӣ ба амал бароварда мешавад. Ин ҳолат, асосан, дар мавриде мушоҳидан мегардад, ки агар хабари сокитшудаи ҷумла синонимҳо дошта бошад ва ин масъала ба ҳар ду гурӯҳи эллипсиси хабарҳои феълӣ-эллипсиси пурра ва нопурра тааллук дорад. Аммо мавридҳое ҳам ҳастанд, ки хабарҳои эллиптикоиро синонимҳояшон не, балки қалимаҳои дигар ҳам, ки вазъияти нутқ ё тасвир инро талаб мекунад, иваз мекунанд. Ҷанд мисол: Маҷлиси ояндаи мо пас аз се рӯз, бегоҳи ҷоршанбе (барпо, сар) мешавад (Ч.И.Тах.в., с.47). Фардо, баъд

аз хуфтан, дар ҳамин чо “вомехўрем; дучор мешавем” (С.У.с.111);
Мо-ҳама дехқони камбагал, аз қишлоғи Равот Қалъа “ҳастем; омадем” (Ч.И.Тах.в.,с.33); Аз чои дур омадем, духтурчон, не нагүед. Мо фақат панҷ дақиқа “гуфтугӯ мекунем; сӯхбат мекунем” (г.Мад.Т.).

Ҳамчунин ҷумлаҳои эллиптикие дар забони тоҷикӣ мушоҳида мешаванд, ки ҳангоми барқарор намудани ҳабарҳо дар онҳо ҳабарҳои феълӣ бо ҳабарҳои номӣ ҳусусияти синонимӣ пайдо карда метавонанд.

Яъне ба ҷои ҳабари аз матн афтида ҳабари феълиро ҳам гузоштан мумкин асту ҳабари номиро ҳам. Масалан: Хайр, қанд ҳавзи Кавсар дар кучо “вүчуд дорад; воқеъ аст”? (Р.Ч.Бозг.,89). Ҳа, ҳонаамон дар қади роҳ “сохта шудааст; ҳаст; воқеъ аст” (г.Мад.Т.).

Гоҳо ҷумлаҳои эллиптикӣ бо як калима ва ё бо такрори калима (объекту ҳолҳо) ҳам ифода меёбанд, ки қувваи экспрессивиашон бештар мебошад. Масалан: Командир фармон дод:-Рафиқон, ба вагон “дароед” (С.А.Кул., ч.3,с.270);-Бозягон кори дигар доред? -Не,-Дурӯғ “мегӯй!”!-гуфт Самад (С.А.Кул.,ч.3,с.457)-Дуруст, дуруст “мегӯяд”.-гӯён аз ҳар тараф садо баромад (С.А.Кул.,ч.3,с.457). Вай... базур-базур зери лаб “Об (дихед), об (дихед), об (дихед). —мегуфт (г.Мад.Т.).

Баъзан ҳодисаи эллипсис шудани воҳидҳои фразеологии феълӣ (дар шакли пурра ва нопурра) ҳам ба назар мерасанд. Масалан: Обу Ҳаво ҳам созгор, ҳулоса, гӯё, ки баҳт ба коми Бозор “омад карда буд” (С.А.Кул.,ч.2,с.64) Ба қавле, як поям ба лаби гӯр “расидааст” (Р.Ч.Бозг.,с.44). ...баъд аз ин ҳеч қаслақабашро (ба забон) намегирифт (С.Сан.С.,с.183). Ин ҳама обрӯй, ин ҳама қалонии вай аз ҳамин фитнау фасодҳо (ба даст) омадааст (Ч.И.Тах.в.,с.44).

Қайд кардан ҷоиз аст, ки объекту ҳолҳо дар ҷумлаҳои эллиптикӣ ҳабарҳои мутлак намебошанд, ҳарчанд ки предикации ҷумла ба онҳо вобастагӣ дорад. Илова бар ин, дар ҷумла аломати барҷастаи ҳабар (ҳабари феълӣ.-С.Ш.) шахсро далолат намудани он аст.¹ Аз ин ҷиҳат мо, ақидаи баъзе олимонро² дар бобати ҳабари ҳақиқӣ пиндоштани объекту

¹ Виноградов В.В. Русский язык.-М.-Л.,1947,с.454.

² Сафоев А.С. Главные члены простого предложения в современном узбекском языке,с.43.

ҳолҳои чумлаҳои эллиптикӣ тарафдорӣ намуда наметавонем. Чунончи шарҳи зерини П.А.Лекант низ ба чунин нукта нигаронида шудааст: “Зависимые опорные члены конструкции лишь частично выполняют функцию сказуемого (содержат общее указание на факт действия”), но сохраняют полностью свое объектное или обстоятельственное значение.”¹ Инчунин дар чумлаҳои эллиптикӣ баъзан бо ҳол бандакҳои хабарӣ низ омада, шахсу шумораи мубтадбро сурат медиҳанд. Масалан: Пас, ҳоло дар кучой? (ж.С.Ш.);-Ту кистӣ?-Ман ятими бой.-Хӯчаинат дар кучост? (С.А.Кул.ч.3,с.331). Ба назари мо, дар чунин ҳолат ҳам, яъне бандаки хабарӣ қабул кардан, ҳол хабари мутлақ намебошад.

Ба ҳамин тарик, аз таснифи тафсилоти мисолҳо мушоҳида мегардад, ки ҳодисаи эллипсиси хабарҳои феълӣ характери услубӣ дошта, он, асосан, дар нутқи диалогӣ мавқеъ доштааст. Сабабаш маълум: ҳалқ ба мӯҷазу кӯтахбаёнӣ майл дорад. Ҳусусан, ба фурӯгузор кардани ҳамон калимаву таркибҳо майли умум дар гуфтагуҳи хис карда мешавад, ки аввало, бе овардани онҳо ҳам равшании фикр ҳалалдор намешавад ва дуввум, чунин ҳолат, баръакс ҷиҳати экспрессивии нутқи ҳар фардро дар гуфтор зиёда афзун месозад. Аз чумла, аҳамияти амалии ҳодисаи хабарҳои эллиптико мояд ба ҳамин ҷиҳати масъала марбут медонем. Аз ин рӯ, омӯзиши эллипсиси хабарҳои феълӣ ё ҳуд хабарҳои феълии эллиптикӣ, ба ақидаи мо, яке аз масъалаҳои ҷиддӣ ва мароқовар ба шумор рафта, тадқики он ба омӯхтани ҳодисаи эллипсисшавии аъзоҳои дигари чумла дар забоншиносии тоҷик аввалин замина ҳоҳад гардид.

Ҳамчунин яке аз фактҳои дигари забонӣ ин аст, ки баъзан дар охири хабарҳои соддай феълӣ (бо хабарҳои соддай аналитикӣ ва таркиби ҳам) омадани калимаҳои ҳалос, бас чи дар гуфтагуҳ ва чи дар насири бадӣ, аз чумла дар нутқи тасвирии нависандагӣ ва ҳатто дар забони асарҳои илмӣ-публисистӣ низ мушоҳида мешаванд. Вазифаи калимаҳои мазкур ҳам ба маънои аслӣ ва таркиби хабари феълӣ таъсир расондан набуда, онҳо ба мазмуни умумии чумла ё ягон аъзои он тобиши маҳдудкуни ё ҷамъбасткуни мебахшанд. Дорои чунин ҳусусият будани калимаҳои мазкур, аз чумла бо калимаи бас, дар забони ўзбекӣ

¹ Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке, с.151.

ҳам қайд карда шудааст.¹ Мо дар поён бо овардани чанд мисол қаноат ҳосил карда ҳаминро дар назар дорем, ки ин тарзи ифода чи дар адабиёти классикӣ ва чи дар фолклору забони адабии ҳозираи тоҷик мавқеъ дорад. Масалан: Аммо, дар ҳакиқат, як нишон дораду бас (Саъдӣ, с.114); Ҳар чӣ навишта бошед ҳам, номатонро ки хонд, тақсир, об медиҳаду ҳалос (Р.Ч.Маъд., с.108).

Калимаҳои бас, ҳалос дар ҷумлаҳои боло ҷузъи ҳатмии ҳабар набуда, онҳо аз рӯи маъно ба ҳиссаҳои маҳдудии факат, танҳо баробаранд. Аз ин рӯ, дар ҷумлаҳое, ки ҳиссаҳои мазкур мавҷуданд, оварда шудани ин калимаҳо (бас, ҳалос) зарурат надоранд. Вале агар дар чунин ҳолат ҳам калимаҳои номбурда оварда шаванд, ифодаи таъкид боз ҳам кувватноктар мегардад. Ҷунончӣ: Аноргул онро факат ду бор пӯшидаасту ҳалос (С.У., с.20).

Инчунин дар баробари калимаҳои бас, ҳалос барои ифодаи тобиши маънои маҳдудият феъли шудан (бештар асоси замони ҳозира-ояндаи он дар шахси сеюми танҳо) низ кор фармуда мешавад. Лекин калимаи мазкур, ба ҷуз он ки ба амалу ҳаракати суратёбанда тобиши маҳдудкуниро мебахшад, аз ҳамон амалу ҳаракат қаноатманд будани шахро ҳам таъкид мекунад.

Агар феъли шудан дар шакли инкорӣ оварда шавад, аз рӯи маъно аз тарафи шахс ба икрои амалу ҳаракати писандиде водор карда шудани субъект ва ё объекти ҷумла фаҳмида мешавад. Мисолҳо: ...Қориро падааруси шумо гӯем ҳам, мешавад (С.У., с.189); ... дар ҳамин ҳуҷраи ман хоб карда истад ҳам, мешавад (С.У., с.142); О, кам нӯшед, намешавад (ж.С.Ш.); Ҳумор... гирифтааст, гӯй, намешавад (ж.С.Ш.).

Лекин дар ин ҷумлаҳо калимаи мешавад-ро як аъзои мустақили ҷумла-ҳабар шуморидан лозим меояд. Ба фикри мо, ҷумлаҳои боло аз рӯи соҳт як навъ ҷумлаҳои муракаби тобеъ бо пайрави мубтадо аст, ки варианти асосиашон бояд ин тавр бошад: Хуб мешавад, ки Қориро падааруси шумо гӯем; Хуб мешавад, ки дар ҳуҷраи ман хоб карда истад; ва ғ.

¹ Сафоев А.С. Главные члены простого предложения в современном узбекском языке, с.19.

БОБИ ДУВВУМ

БО ФЕЛЬХОИ АНАЛИТИКИ ИФОДА ЁФТАНИ ХАБАРХОИ ФЕЛЬЛИИ СОДДА

Хабарҳои феълии содда, ба ғайр аз он ки шакли синтетикий доранд, дорои шакли аналитикӣ ҳам мебошанд.* Дорои чунин шакл-аналитикӣ ҳам будани хабарҳои феълии соддаро дар қисмати муқаддима дар асоси ҷамъбасту хулосабарорӣ аз назариёти забоншиносон маҳсус қайд карда будем. Яъне хабарҳои феълии содда танҳо аз як қалима (феъл) иборат набуда, чи тавре ки ин ақида то ҳол (истино аз монографияи Р.Фаффоров) дар забоншиносии тоҷик ҳукмрон аст, балки бо баязе феълҳои таркибӣ ҳам, ки дар ҳукми як қалимаанду як маъноро далолат мекунанд, ифода меёбанд.

Ин ақида дар ҳусуси бо таркибҳои феълӣ ҳам ифода ёфтани хабарҳои феълии содда аз он ҷо ба миён омадааст, ки забоншиносон дар тадқики масъалаҳои синтаксисӣ ба ҳисоб гирифтани муносибати комплексии шакл, маъно ва вазифаро сармашки асосӣ шуморидаанд.¹

Чунончи, дар ин ҳусус Г.А.Золотова гуфтааст: “Муносибати байни вазифа ва маънӣ дар синтаксис дар асл проблемаи муносибати байни синтаксис ва семантика мебошад, ки дар тамоми тайи инкишофи лингвистикаи ҷаҳонӣ алҳол дар қатори

* Эзоҳ.: Дар лугатҳои лингвистӣ ва баязе асарҳо (Ниг.: Аҳманова О.С. Словарь лингвистических терминов.-М.,1966,с.45; Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник лингвистических терминов, с.2; Сиёев Б. Очерк доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик, с.52.) ҳамаи он феълҳоеро, ки аз ду-се қалима (хонда буд, ҳоҳад рафт ҳондан гирифт) таркиб ёфтаанду ҷун як воҳиди луғавӣ тасаввур мешаванд, феълҳои аналитикӣ номидаанд. Азбаски қисман феълҳои аналитикӣ дар ҷумла ба вазифаи хабарҳои феълии содда меоянд, хабарҳои бо ҳамин феълҳои аналитикӣ ифодаёфтaro мо барои аз хабарҳои соддаи синтетикий фарқ қунонидан шартан хабарҳои феълӣ (садда)-и аналитикӣ номидем. Термини хабарҳои феълии аналитикро А.Мирзоев низ дар мақолааш (Ниг.: Хабарҳои феълӣ ва номӣ.-Газ.Маориф ва маданият, 1966,12 май) кор фармуда буд.

¹ Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка.-М., 1973, с.63; Fafforov R. Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ. ч.3, с.10.

проблемаҳои актуалӣ пеш гузошта мешавад.”¹

Фикр дар бобати ҳангоми тадқики масъалаҳои синтаксиси ҳам ба ҳисоб гирифтани вазифа ва маънӣ вобаста ба шакл дар илми забоншиносии рус барвақт ба миён омадааст. Чунон ки дар муқаддима қайд карда будем, А.Н.Гвоздев ҳанӯз ба нашри I қитоби дарсии барои мактабҳои олий навиштааш ба тадқики хабарҳо аз нуктаи назари муносибати комплексии маънову шакл ва вазифа наздик шуда, дар бораи хабарҳои феълии содда гуфта буд, ки онҳо бо шаклҳои аналитикии сигаҳои феъли - баъзе феълҳои таркибии феъли - низ ифода ёфта метавонанд. Масалан, ў дар чумлаи “Кружок будет собираться по средам”² таркиби будет собираться-ро, ки айнан “чамъ ҳоҳад омад”, мазмунан “гузаронида мешавад” тарҷума мешавад, дар курсиви ҳуд ҳамчун хабари феълии содда ишора кардааст. Вале дар нашри IV ҳамин қитобааш³ А.Н.Гвоздев аз гурӯҳи феълҳои аналитикии феълҳои таркибии номиро низ (аз қабили “~~сделали~~ остановку”-дам гирифтем; “принимали участие”-ишироқ намудем; “допустил ошибку”-хато содир кард)⁴ дар чумла хабарҳои феълии содда номидааст.

Инчунин дар солҳои охир дар як қатор асарҳои илмии забоншиносони рус масъалаи бо феълҳои аналитикий - як қисми феълҳои таркибии феълий, феълҳои таркибии номӣ, воҳидҳои фразеологии феълий ифода ёфтани хабарҳои феълии содда қайд гардидааст.⁵ Махсусан, П.А.Лекант нисбат ба дигар олимон дар шарҳу баёни хабарҳои феълии соддаи гайри синтетикий ҷиддӣ ар мاشғул шудааст. Ў дар монографияи махсус ба мавзӯи ҳабар баҳшидааш на фақат шакли аналитикии хабарҳои феълии соддаро эътироф кардааст, балки дар хусуси таносуби маънои чузъҳои чунин хабарҳо кушоду равшан фикр рондааст.

Яъне ў ба саволи таносуби маънои грамматикий ва лексикий дар ин навъ хабарҳои феълии содда, ки аналитикианд, чӣ ~~тӯна~~ аст, ҷавоб дода, дар айни ҳол мураккаб будани ҳалли ин

¹ Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка, с.61.

² Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык, ч.2. Синтаксис, с.54.

³ Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык, ч.2. (четвертое издание) Синтаксис, с.61.

⁴ Ҳамон ҷо, с.61.

⁵ Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке, с.20-22; Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения, с.84-85; Сиротина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка, с.54-55.

масъаларо ин тавр баён кардааст: “Более сложным является соотношение вещественного и грамматического значений в простом сказуемом, выраженном лексикализованным словосочетанием.”¹

Пас, у фикрашро давом дода мегүяд, ки дар ин таркибҳо-хабарҳои феълии аналитикӣ-маъни лексикиро тамоми ҷузъҳо дар ягонагии аз ҳам ҷудо нашаванда ба вучуд меоваранд, вали маъни грамматикиро танҳо ҷузъҳои ёридиҳандай онҳо ифода мекунанд,² чунки онҳо қобилияти замон, шахсу шумора ва намудро нишон додан доранд. Дар забоншиносии тоҷик бошад бори аввал дар масъалаи муайян кардани маъни грамматикий ва лексикии хабарҳои феълӣ А.Мирзоев дар мақолааш фикр рондааст.³

Инак, боз ба фикри аввала бармагардем: Гуфта будем, ки хабарҳои феълии содда дорои шакли аналитикӣ ҳам ҳастанд. Ин гуна хабарҳо аз ду ва зиёда калимаҳо-феълҳои таркиб ёфтаанд, ки як маъни лугавиро ифода мекунанд ва онҳо маҳз ба сабаби як маъни лугавиро ифода карданашон хабарҳои феълии содда номида мешаванд.

Акнун чунин масъала пеш меояд, ки дар забони адабии ҳозираи тоҷик қадом навъи феълҳои таркибиро ҳамчун хабарҳои феълӣ (содда)-и аналитикӣ ба ҳисоб гирем. Чунки то алвақт тамоми феълҳои таркибӣ аз рӯи вазифаи синтаксисиашон аз тарафи як гурӯҳ олимон ҳамчун хабарҳои феълии мураккаб маънидод гардида, ба ақидаи гурӯҳи дигар, аз ҷумла дар қитобҳои дарсии ҳозира ҳам, хабарҳои феълии таркибӣ ном гирифтаанд*.

Ба маъҳазҳо, маҳсусан ба монографияҳои П.А.Лекант ва Р.Гаффоров такая намуда,⁴ мо ба гурӯҳи хабарҳои феълии содда як навъи феълҳои таркибии феълӣ (типи рафтга буд, омада монд). тамоми феълҳои таркибии номиву воҳидҳои фразеологии феълиро низ доҳил намудем, ки дар зер ҳар қадоме аз он гурӯҳи феълиро дар вазифаи хабарҳои феълии аналитикӣ як-як аз назар мегузаронем. Чунончӣ:

¹ Лекант П.А. *Типы и формы сказуемого в современном русском языке*, с.20.

² Ҳамон ҷо, с.20.

³ Мирзоев А. *Хабарҳои феълӣ ва номӣ*.

* Эзоҳ.: Дар ин ҳусус дар қисми даромади ҳамин боб сухан рафта буд.

⁴ Лекант П.А. *Типы и формы сказуемого в современном русском языке*; Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ, ҷ.3, с.52-62.

1. Бо феълҳои таркибии феъли ифода ёфтани хабарҳо

феълии содда.* Дар хабарҳои феълии соддаи ин тип, ки шакли аналитикианд, яъне, асосан, аз ду калима - феълу феълборатанд, маънои грамматикӣ ва лексикӣ дар байни ҷузъҳо феъли асосӣ ва ҷузъи ёридиҳандა тақсим мешавад. Маънои лексикиро дар хабарҳои мазкур ҷузъи асосӣ ё худ ҷузъи маънодори онҳо, ки зиёда пеш аз ҷузъи ёридиҳандა меояд, ифод мекунад. Маънои грамматикӣ бошад дар ин навъи хабарҳои феълии содда ба зимаи феълҳои ёридиҳандай будан, шудан, хостан, гирифтан, мондан, дидан, задан, партофтан, рафтан, садан, баромадан, додан, истодан, фиристодан, нишастан, омадан, хестан, давидан, гузаштган, гаштан меафтад. Еридиҳандои номбурда, аз як тараф, дар чумла ифодакунандай маъноҳои грамматикӣ бошанд, аз тарафи дигар онҳо барои имконпазир гардидани предикат (фикри том) да ҷумла ва инчунин дар ҷумлаҳои соддаи дутаркиба барои таъми кардани алоқаи ҷузъи асосии хабар бо мубтадо хизмам мекунанд. Ҷузъи асосии ин гуна хабарҳои содда бештар б шакли якуми феъли ҳол (бо суф.-а), ҳангоми бо ёридиҳандай феълии гирифтан омаданаш бо масдар (хондан гирифт, рафтагирифт) ва бâъзан бо феълҳои тасрифӣ (рез мон, ҳуред монед) ифода мейбад.

Ҳамчун феъли ёридиҳандагӣ ҳамаи он 20 феълро, ки дар боло номбар кардем, дар таркиби хабарҳои феълии аналитикӣ аз рӯи мавқеъ ва дараҷаи истеъмолашон дар як қатор гузошт намешавад. Аз ин ҷиҳат, мо, дар навбати аввал, онҳоро ба ду ғурӯҳ чудо кардем. Ба ғурӯҳи якум танҳо се феъли ёридиҳандай будан, шудан, ва хостанро мансуб донистем, ки инҳо дар таркиби хабарҳои соддаи аналитикӣ танҳо барои суро гирифтани намуди феълҳо оварда мешаванд, яъне онҳо ба қадом замон ва лаҳзаи фикр вобастагӣ доштани амалу ҳаракат ва ҳолати субъектро нишон медиҳанду бас. Дар таркиби хабарҳои соддаи аналитикӣ ҷои ин феълҳои ёридиҳандагӣ, истисно аз назм устувор буда, будан ва шудан ҳама вақт пас аз ҷузъи асосӣ меоянду ёварӣ хостан бошад, пеш аз он: рафта буд, навишта шуд, ҳоҳад рафт, ҳоҳад навишт.

* Эзоҳ.: Ин хабарҳо, асосан, ба шакли сигаи хабарии феълҳои таркибӣ ифода ёфта, бо сигаҳои дигари феълҳои мазкур ифода ёфтани онҳо дар забон адабӣ каммаҳсул аст. Аз ин ҷиҳат, дар ин қисмати кор ҳоло танҳо ба вазифаи хабар омадани сигаи хабарии феълҳои номбурда таҳлил карда мешавад.

Чи тавре ки аз мисолҳо мебинем, чузъи асосии хабарҳои боин феълҳои ёридиҳанда омадаро феъли ҳол ва масдари нокис¹ ташкил медиҳанд. Масдари нокис бошад, танҳо чузъи асосии ёвари хостаң шуда метавонад. Бояд гуфт, ки ҳамаи хабарҳои аналитикии бо ин ёридаҳандаҳо (будан, шудан, хостан) ташаккул ёфтагӣ ба сигаи хабарии феъл мансубият дошта, бо ёридиҳандаи будан танҳо шаклҳои замони гузаштаи дур, бо шудан замони гузаштаи муайяну замони ҳозира-оянда ва бо феъли хостаң замони ояндаи дури “шакли адаби-китобӣ”-и² сигаи мазкур сурат меёбад. Ифодаи намудии амал дар феъли ёвари будан баръалотар ҳис карда мешавад. Агар ёвари будан амали дар замони гузаштаи дур воқеъгардидаро умуман ва баъзан ба таври номуайян нишон диҳад, феъли шудан дар баробари ба амали замони гузашта ишора карданаш амали дар замони гузашта таомоншудаву натиҷааш маълумро низ мефаҳмонад, vale аз он навъи ҷараёни амал-давомдор будан ё давомдор набудани он муайян карда намешавад.³ Феъли хостаң бошад, дар таркиби хабарҳои феълии аналитикӣ, чун ҷузъи ёридиҳанда, мазмунан амали ирреалии дар ояндаи дур воқеъшавандаро дар бар мегирад.

Ба ҳамин тарик, дар боло, асосан, ҳосиятҳои барҷастаи хабарҳои феълии аналитикиро, ки ҷузъи ёридиҳандаашон феълҳои будан, шудан ва хостаң мебошанд, қайд намудем. Ҳоло барои бо ҳамин феълҳои ёридиҳанда ба вазифаи хабарҳои феълии содда омадани феълҳои таркибии феълӣ намунаи зерини мисолҳоро меоварем:

а) Бо феъли ёридиҳандаи будан: ...дар хона ҷанд нафар шоирон нишаста буданд (С.А.Кул., ҷ.7, с.16); Ҷо-ҷо пояҳо вазни худро набардошта ағтида буданд (С.Сан.С., с.166); Дарвеше бо писар бар сари роҳ истода буд (Зоконӣ, с.42).

б) Бо феъли ёридиҳандаи шудан: Хатҳо navišta shudand... (С.А.Кул., ҷ.3, с.50); Дар ин ҷо нурҳои офтоби ҳуррам ба сару руи Мирек пошида шуданд (Ҷ.И.Дувоз., с.58); Ҷи бояд карданатон ба ҳати маҳфӣ navišta shudaast (С.А.Кул., ҷ.3, с.202).

¹ Расторгуева В.С. Краткий очерк грамматики таджикского языка, с.553.

² Расторгуева В.С., Керимова А.А. Система таджикского глагола, с.70-71; Матсумӣ Н. Асаҷӯи мунтаҳаҳ, ҷ.2. Забоншиносӣ, с.269.

³ Расторгуева В.С. Очерки по таджикской диалектологии, вып. I (Варзобский говор таджикского языка). -М., 1952, с.113.

в) Бо феъли ёридиҳандаи хостан: ... ҳамаамон ҳалос нашавам ҳам, ҳамаамон наҳоҳем мурд (С.А.Кул., ч.3, с.78); Сайд Амон медонист, ки имрӯз ҳам... он асбоби сехронки худро ҳоҳад нивоҳт (Ф.М., с.40).

Ба гурӯҳи дуюм феълҳои ёридиҳандаеро доҳил намудем, ки дар таркиби ҳабарҳои феълии содда бâр хилофи ёридиҳандаи ои гурӯҳи якум (будан, шудан, хостан) дорои тобишҳои иловагии маъзоҳиркунӣ низ мебошанд. Ба ифодаи дигар гуем, онҳо ҳамчун ҷузъи ёридиҳандаи ҳабарҳои соддаи аналитикий на факат маъноҳои намудии феъл (ҳабар)-ро фаро мегиранд, балки ба нишон додани тобишҳои иловагии маънайӣ-модалий майли варсéй ҳам пайдо кардаанд. Сабаби ба ҷунин ҳосияти дуюм соҳиб шудани ин феълҳо ин аст, ки онҳо ҳамчун ҷузъи ёридиҳандаи феълҳои таркибӣ аз асли маънои луғавии худ тамоман маҳрум шуда, ба модификаторҳо табдил ёфтаанд.*

Ҷунин ёридиҳандаҳои феълӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик, мувофиқи материалҳои ҷамъшудаи мо, асосан, 17-то мӯқаррар карда шуд, ки инҳоянд: гирифтан, мондан, диган, задан, партофтан, сар додан, баромадан, додан, истодан, иристодан, гузаштан, гаштан, нишастан, омадан, давидан, хестан. Бояд гуфт, ки дар рисолаву мақолаҳои доир ба феълҳои навишташуда дикқати ҷиддии муҳаққиқон, маҳсусан, ба ҳамои феълҳои таркибии феълии нигаронида шудааст, ки дар таркиби онҳо аксари феълҳои дар боло зикршуда ба сифати ҷузъи ёридиҳанда омада, ҳосияти ҳар қадоме аз онҳо, асосан, ба як мазмун шарҳ дода шудааст.¹ Аз ин ҷиҳат, мо баъзе фактҳорро дар ин бобат аз қайдҳои олимон ёдовар ҳоҳем шуд. Чунонҷи олимон дар ҳусуси пайдоиши феълҳои таркибии типи омада

* Эзоҳ.: Мо ба маъказҳо такя намуда, танҳо ҳамаи он феълҳои ёридиҳандаро, ки дар таркиби феълҳо (ҳабар) аз асли маънои луғавии худ маҳрум шудаанд, модификатор номидем. Дар ин бора ниг.: Владимир Да... Толковый словарь живого великорусского языка, т.2.-М., 1956, с.338; Успенская Л.В. Каратагский говор таджикского языка. Труды, т.46-Сталинабад, 1956, с.46.

¹ Расторгуева В.С. Очерки по таджикской диалектологии, вып.I (Варзорск... говор таджикского языка), с.113; Расторгуева В.С., Керимова А.А. Система таджикского глагола, с.212; Расторгуева В.С. Краткий очерк грамматики таджикского языка, с.562-563; Розенфельд А.З. Материалы к исследованию сложноп-составных глаголов в современном таджикском литературном языке, с.8-32; Керимова А.А. О парных глаголах в таджикском языке.-Дар Ҳаҷҷа... Масъалаҳои забоншиносӣ.-Душанбе, 1975, с.32-41.

истодааст. хандида фиристод, афтида монд дар як фикр мебошанд.

Онҳо қайд мекунанд, ки ин феълҳо дар забони адабии тоҷик қадимӣ набуда, балки дар садсолаи охир ба сабаби демократӣ кунондани забони адабӣ ва наздик кунонидани он ба забони гуфтугӯи умумихалқӣ, ҳамчунин бо ташабbusi як гурӯҳи адабони прогрессивии нимаи дӯломӣ асри XIX Аҳмади Дониш ва пайравони ў, баъдтар бо кӯшишҳои сардафтари адабиёти шӯравии тоҷик-устод Садриддин Айнӣ ва таъсири бевоситаи асарҳои оригиналӣ ў аз шева ва лаҳҷаҳои, пеш аз ҳама, тоҷикони районҳои шимолии республика ба забони адабии ҳозираи тоҷик доҳил гардидаанд.

Чунон ки А.З.Розенфельд дар рисолааш қайд мекунад, аз асри XIX сар карда дар асарҳои Аҳмади Дониш ва баъзе ҳуҷҷатҳои тоҷикон истифода шудани феълҳои типи навишта додан, гирифта овардан, қашида гирифтан мушоҳида гардида, минбаъд суръати доҳилшавии ин гуна феълҳо афзудааст. Ў сабаби дигари беш ба забони адабӣ доҳил шудани қолибҳои феълии мазкурро ҳамчунин ба асарҳои аз забони русӣ ба тоҷикий тарҷумашуда марбут дониста, гуфтааст, ки хусусан феълҳои префиксдори русӣ аз тарҷумон талаб мекунад, ки маънои аслии онҳоро танҳо дар қолиби феълҳои мураккаб (таркибӣ-С.Ш.) диҳад. Масалан, тарҷумаи феъли отобрать-хоста гирифтан; захватить - зер карда гирифтан.¹

Агар А.Розенфальд аз шева ба забони адабии тоҷик доҳил шудани феълҳои таркибии феълиро ба ташабbusi Аҳмади Дониш ва асарҳои ў ва баъдтар ба тарҷумаи асарҳо аз русӣ ба тоҷикий мансуб донад, Н.Маъсумӣ ва М.Шукуров давом додани ҳамин анъанаро ба хизматҳои устод С.Айнӣ марбут мешуморанд.² Масалан, Н.Маъсумӣ хизматҳои пурбаҳои С.Айниро дар бобати аз ҳисоби забони гуфтугӯй ба асарҳояш доҳил кардани феълҳои таркибии феълиро, ки ба ин восита онҳо ба забони адабӣ низ роҳ ёфтаанд, қайд карда, ҳамчунин дар ин хусус ақидаи проф. Б.Ниёзмуҳаммадовро чун далел ба миён оварда гуфтааст: “Профессор Б.Ниёзмуҳаммадов тамоман

¹ Розенфальд А.З. Материалы к исследованию* сложно-составных глаголов в современном таджикском литературном языке, с.13.

² Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик, с.204; Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад.-Душанбе, 1968, с.4

дуруст қайд мекунад, ки ба забони адабӣ дохил шудани ин гун феълҳои мураккаб (таркибӣ.-С.Ш.) аз Айнӣ сар шудааст ва Айнӣ ба воситаи асарҳои худ миқдори зиёди феълҳои таркибӣ аз забони зинда гирифташударо тадриҷан ба забони адабӣ даровардааст.”¹

Гуфтан даркор аст, ки дар чилди дуввуми рисолаи шевавишиносии “Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ”, ки боби “Феъл” аз тарафи А.Л.Хромов ва Р.Л.Кеменова навишта шудааст, ба масъалаи шарҳи ҳосиятҳои ҷунин феълҳои таркибии феълӣ ва ҷузъи модификаторҳо (ёридиҳандажо)-и онҳо дикқати ҷиддӣ дода шудааст. Аз ҷумла, онҳо қобилияти устувору рехта пайдо кардани феълҳои таркибии феълиро таъкид карда навиштаанд, ки “Дар ин қабил феълҳо (баромада рафт, ҳонда дод.-С.Ш.) маъноҳои лексикии ҷузъҳои дуюм назар ба тобишҳои ёридиҳандагии онҳо заифтар буда, дар баъзе мавриҷҳо ҳатто кариб ҳис карда намешаванд.”²

Ана ҳамин ҳусусияти аз маънии аслӣ каме ё тамоман маҳрум шуда ба модификаторҳо табдил ёфтани феълҳои ёридиҳандаро П.А.Лекант низ таъкид намуда, ҳулоса баровардааст, ки аз ин гуна феълҳо партофта шудани ҷузъи ёрирасон боиси тағиیر ёфтани маънои лексикии ҷузъи асосӣ нагардида факат тобиши иловагии маъноӣ барҳам меҳӯраду бас.³

Ҳаминро ҳам бояд ёдовар шавем, ки феълҳои таркибии феълӣ аз шеваҳо ба забони адабӣ, асосан, дар ду шакл дохил шудаанд:

а) Феъли асосӣ дар шакли феъли ҳол (бо суф-а), феъли ёридиҳанда бошад, дар шаклҳои гуногуни тасрифӣ: ҳонда дод, гирифта дид ва гайра.

б) Ҳам феъли асосӣ ва ҳам феъли ёридиҳанда дар шакли якхелai тасрифӣ меояд, ба мисли гуфтанд монданд, хӯрд монед, ки ин гуна феълҳоро А.А.Каримова феълҳои ҷуфт-“парные глаголы” номидааст.⁴

Ҳамин тариқа, мувофиқи гуфтаҳо, маҳсусан олимони тоҷик, пайдоиши феълҳои таркибии феълии типи рафта истодан, дидан.

¹ Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишифӣ забони адабии тоҷик, с.205.

² Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.2, с.139.

³ Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке, с.14.

⁴ Каримова А.А. О парных глаголах в таджикском языке, с.32-41.

мондан дар забони адабии точик таърихи қадимӣ надошта, онҳо дар садсолаи охир бо сабабҳои гуногун, ки дар боло ишора рафт, аз шеваҳо доҳил шуда, боиси ривоҷу равнақи забони адабии ҳозираи точик гардидаанд.

Феълҳои мазкурро, ки ҷузъи ёридиҳандаашон ба модификаторҳо табдил ёфтаанд, дар вазифаи хабариашон аз ҷиҳати таркиб мо ба гурӯҳи хабарҳои соддай аналитикӣ мансуб донистем. Зоро чунин хабарҳои содда бо вуҷуди аз ду ё зиёда аз он феълҳои дар як таркиб омадаро (рафтан гирифт, рафта истода буд, рафта истодан гирифт) дар бар гирифтанашон дар асл як маъноро ифода мекунанд ва чи тавре ки қайд намуда будем, аз фуруғузор карда шудани ҷузъи ёридиҳанда (рафтан гирифт-рафт), ба ҷуз он ки тобиши маънӣ-модалиашон барҳам меҳӯрад, ба асли маънои лугавии ҷузъи асосии хабар осеб намерасад.

Ҳама вакт дар хабарҳои феълии аналитикӣ бо феълҳои номбурда амалу ҳаракат ва ҳолат дар ҷузъи асосӣ, вале тобишҳои иловагию маънои грамматикии чунин хабарҳо бошад, тавассути феъли ёридиҳанда ба вуқӯй пайваста мешавад. Аз ин ҷиҳат, мо ба ақидаи П.А.Лекант,¹ ки ў дар хабарҳои феълии мазкур маънои лугавиро тамоми ҷузъҳои таркибии онҳо ифода мекунанд, гуфтааст, пайравӣ накарда, дар ҳамин ақида устувор мемонем, ки дар забони тоҷикӣ маънои лугавӣ, яъне нишон додан ё ҳуд номбар кардани амал, ҳолат ва ҳаракат дар чунин хабарҳои содда ба ҷузъи асосӣ ҳос буда, вале маънои грамматикии онҳо тавассути ҷузъи ёварашон ба амал бароварда мешавад.

Акунун дар вазифаи хабари феълии содда дорои қадом ҳусусиятҳо ва тобишҳои маънои модалӣ будани ин гурӯҳи феълҳои таркибии феълиро вобаста ба тобишҳои маҳсуси феълҳои ёридиҳанда-модификаторҳояшон як-як диде мебароем:

а) Хабарҳои феълии (садда) аналитикӣ бо модификатори истодан амалу ҳолати давомноку мӯлкараторо дар замони гузашта ва ҳозира-оянда ифода мекунанд. Масалан: Камар-бобо омада истодааст... (С.А.Кул., ч.3, с.38); Ҳой, бародар! Ман шуморо нашиноҳта истодаам-ку? (Ю.А., с.153); ...аз саҳни он ҳавлӣ ҳаробаи азими Оқсарай.темурӣ намуда меистад.

¹ Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. с.47-48.

(С.У., с.106); Дар миён як ғулхани калон даргирифта мейстор¹ (С.У., с.100); Кутি лоямутро Зокирбой... расонида менстор (Ч.И.Тах.в., с.153).

б) Хабарҳои феълии аналитикӣ бо модификаторҳои баромадан, дидан, гирифтан ҷараёни амалу ҳолати давомдорро дар замони гузашта ва оянда ифода мекунанд, ки бо мақсади санҷидан ва муайян кардани ҳолату ҳосияти объекте содир шудааст. Мисолҳо: ... падару модар маҳсули ҷандрузай писарашонро дид ба баромаданд (Р.Х., с.10); Мо ишро ҳаматарафа санҷида ба баромадем (Ч.И.Тах.в., с.27); Корвонбоши... ҳатро хонда дид (С.А.Кул., ч.3, с.11); Бигузор, дигарон... мазай нони меҳнатиро ҷашида бинанд (Ч.И.Тах.в., с.137); Бале, ... мо онҳоро шинохта гирифтем (Ч.И.Тах.в., с.100); ... ҳоло ҳукуматҳо ҳамаи касонеро, ки ба хизмати ҳукумат даромадаанд, шинохта нагирифтаанд (С.А.Кул., ч.3, с.340); ... ҷоҳои норавшанмондан ҳикояҳои уро то решашаш фаҳмида мегирифтам (С.А.Кул., ч.7, с.123).

Модификатори гирифтан инчунин амали ба фоидай фоил¹ ё ҳуд бар зарари ў ба вуқӯъ омадаро таъкид мекунад. Масалало: Восеъ... як ҷунбид ба мулло наздиктар нишаста гирифт (С.У., с.143); Дуруст гуфтед, ман як ракъат намоз хонда гирифтам (Ю.А., с.42); Адолат аз шарму ҳаё... лаби поёниашро саҳт газида гирифт (Ю.А., с.145).

в) Хабарҳои феълии содда бо модификатори додан амалу ҳолати давомдори субъекти ҷумларо дар замони гузашта ва оянда фаро мегиранд, ки ба фоидай касе иҷро кардааст, ё иҷро ҳоҳад кард. Мисолҳо: Қозӣ муборакномаро бо овози баланд хонда дод (С.А.Кул., ч.3, с.207); Пас, Ҳайдаркул дар бораи соҳти ҳукумати нав ва партия... содда карда фаҳмонда дод (Ч.И.Дувоз., с.150); Ман одами ҳолис ҳастам. Бинобар ин, асли воқеаро гуфта медиҳам (Ю.А., с.163); Дар ин бора. Искандартӯра ҳам гуфта медиҳанд (С.А.Кул., ч.3, с.258).

г) Бо модификатори гузаштан хабарҳои феълии аналитикӣ амали давомнокеро ифода мекунанд, ки он ё ба фоидай субъект ва ё ба фоидай объекте ба вуқӯъ омадааст. Ҷунончи: ... акнун аз байни ин ҳамаи мардуми бесару пой, ҷунончи, нав гуфта гузаштам, суханҳои дигар шунида мешавад (С.А.Кул., ч.3, с.199);

¹ Расторгуева В.С. Очерки по таджикской диалектологии, вып. I (Варзобский говор таджикского языка), с.115.

Ин газетаҳоро дила гузаштам. Китоби шуморо хонда
гузаштам.*

д) Агар модификаторҳои фиристодан ва сар додан бо чузъи асосии хабарҳои соддай аналитик омада бошанд, амалу ҳолати якуякбора ва гайричашмдошт рӯйдодаро ифода мекунанд. Мисолҳо: Ин савол чунон ногаҳонӣ ва гайричашмдошт буд, ки ман беихтиёر хандида фиристодам (Ф.М., с.153); Ин гапро шунида, ҳама баробар қоҳ-қоҳ зада хандида фиристоданд (Ю.А., с.33); Ҳикоякунанда гириста сар дод... (С.А.Кул., ч.3, с.267); Вай чи гуфтанашро надониста... ҳунгос зада гириста сар дод (Ч.И.Дувоз., с.453).

Амали гайричашмдошт ва ногаҳон рӯйдода дар сурати ба сифати чузъи ёридиҳандаи хабарҳои аналитик омадани феъли мондан низ ифода меёбад. Масалан: Рафта хабар гирифтани будам, лекин кор баромада монд (ж.С.Ш.); ... дар ин миён ба ў як кори нави гайриоддӣ баромада монд (С.У., с.129); Ман меомадам, ки Файз Карозода ном шиносамро дила мондам (Газ.м.). Бояд гуфт, ки модификатори мондан ба таври кулӣ набошад ҳам, бъзан бо модификаторҳои сар додан, фиристодан дар таркиби хабарҳои феълии соддай типи хандида фиристодан, гирия карда сар додан ҳусусияти ҳаммаъногӣ пайдо мекунад. Масалан: хандида монд, гириста монд.

Аммо модификатори фиристодан ва сар додан чои модификатори мондан-ро дар таркиби хабарҳои соддай типи баромада мондан, дила мондан гирифта наметавонанд, яъне ҳосияти синонимӣ пайдо карда наметавонанд. Масалан, ҷумлаи “Восеъ... шиноси худро дила монд (С.У., с.70) мувофиқи нормаи забони адабӣ буда, маъни он (ҷумла) дар сурати чои ёвари хабар (мондан)-ро гирифтани модификатори фиристодан ё худ сар додан тамоман дигар мешавад. Ана ин тавр: Восеъ... шиноси худро дила фиристод (ё ки дила сар дод). Дар ин маврид, ҳатто, феълҳои ёридиҳанда як дараҷа маъни мустақил пайдо кардаанд.

Агар модификатори мондан дар таркиби хабарҳои феълии аналитик замони ояндаро ишора кунад, вай амали гайричашмдошти ирреалиро ифода мекунад. Чунончи: Ҳозир ҷаноби Ҳоча аз масҷид омада, шуморо хонда мемонал (Ч.И.Тори анк., с.96).

* Эзоҳ.: Он ду ҷумлаи охир аз рисолаи Растворгуева В.С. (Ниг.: Краткий очерк грамматики таджикского языка, с.562) гирифта шуд.

Дар мисолҳои поён модификатори мондан амали тасодуфу ногаҳонро не, балки умуман амали иҷрошуда ва иҷрошаван паро таъқид мекунаду ҳалос: Агар ба шумо малол наояд, ҷои даридагии ҳамин чомаро духта мемондед (С.А.Кул., ч.3, с.213); Мин дар он сӯҳбат аз шеърҳои худи Ҳайрат... як газалро гирифт мондам (С.А.Кул., ч.7, с.277). Баъзан ин феъли ёридиҳанда (мондан) амалу ҳолатеро таъқид мекунад, ки аз мазмуни луғавии онҳо ба саросемагӣ ё ҳолати нокулае афтодани субъект фахмида мешавад: Аз ин манзара Мирак як дарача гамгин шуду чӣ кор карданашро надониста монд (Ч.И.Тах.в., с.129); Ӯ мисли ҷавони ҳабдаҳсолай навошиқ чӣ гуфтани шуду чӣ карданашро надониста монд (Ю.А., с.145).

Дар сурати ба ҷумла доҳил гардидан ҳиссача ва қалимаҳои модалий ҳабарҳои феълии аналитикӣ бо модификатори мондан амали тасодуфии дар гузашта содиршуда ва дар оянда ба вуқӯй меомадагиро ишора мекунанд, ки субъект (ё шахси нокил) вуқуи онро бо боварӣ, бо тааҷҷуб ва ё ба таври таҳмину эҳтимол тасаввур кардааст. Ҷанд мисол: ...гуфтанд, ки бояд ҳамин рӯз ё пагоҳ омада монад (С.У., с.139); Магар инҳо мурда мондаанд? (С.А.Кул., ч.3, с.261); Рафту Диловар омада монад-ни? (Ю.А., с.146). Гоҳо ёридиҳандаи мондан пеш аз ҷузъи асосии ҷунин ҳабарҳои аналитикӣ меояд, ки дар ин ҳолат он бесабобӣ ё ҳуд ноумед шудани субъектро аз ҷизе ифода мекунад. Масалан: Имрӯз, албатт, ӯмеди супурдани ариза набуд, бинобар ин, Восеъ ҳам монда рафт (С.У., с.98).

Дар охир, модификатори мондан ба амалу ҳолате ишора мекунад, ки пас аз анҷоми он ҳам субъект ҳабардор нашудааст: Аз ин ҳабар рангам парид ва пойҳоям ларзиданд ва надониста мондам, ки чӣ тавр ба назди падарам баргаштам (Ч.И.Тори анк., с.32); Ҳамин тавр, ҳар қадоми онҳо бо фикре, гузашти ни вакътро ва тайи масофоро нафаҳмида мондан (Ч.И.Дувоз., с.186).

е) Ҳабарҳои феълии аналитикӣ тавассути модификатори рафтган амалу ҳолати ногаҳон содиршуда, шиддатёбандана ва бебозгаштро дар ҳуд таҷассум менамоянд. Масалан: ...чармаш вайрон баромад, қолиб зада будем, ки дарида рафт (Ч.И.Тах.в., с.28); Дар ҷӯл алаф наруид, рӯидагиҳои ҳам... зӯшида рафт (С.А.Кул., ч.3, с.228); Моҳи серборони март ба хир расида буд, ки ҳаво якбора тағсида рафт (Ю.А., с.98).

ё) Феъли ёридиҳандаи давидан пеш аз ҷузъи асосии ҳабари аналитикӣ омада ҳусусияти модификаторӣ пайдо мекунад. Вай (давидан) дар ин ҳолат на ба маъни аслиаш ҳаракатро, балки ба серкору серташвиш будан ва ё саргардонии субъектро аз пай мақсаде ишора менамояд. Дар чунин маврид ба вазифаи ҷузъи асосии ҳабар, асосан, феъли гаштан омада мазмунан амали давомнокро нишон медиҳад. Ҷанд мисол: Лозим меояд, ки Умархон шабу рӯз колхоз ба колхоз давида гардад (Ю.А.,с.25); Ман ҳамин фарангию ҷашмбандро мепартояму аз қафои Насимҷон давида мегардам (Ч.И.Тах.в.,с.18).

ж) Модификаторҳои гаштан ва омадан дар таркиби ҳабарҳои феълии аналитикӣ ба амалу ҳолати давомноки субъекте ишора мекунанд, ки анҷомаш аниқ нест. Модификатори омадан ҳамчунин амали дар гузашта давомнокеро нишон медиҳад, ки он дар лаҳзаи сухан ҳам мантиқан давом дорад. Мисолҳо: Вай кайҳо боз... қувваи бозувони худро ба кучо сарф карданро надониста мегашт (Ю.А.,с.50); ... ҳоло нависандагони тоҷик... бо забони ягонаи адабии миллӣи тоҷик асарҳои худро навишта меоянд (ж.С.Ш.).*

з) Калимаи хестан ҳамчун феъл дар сурати пеш аз ҷузъи асосии ҳабари феълии омаданаш ҳусусияти модификаторӣ пайдо мекунад ва он дар ин ҳолат якбора сар задан ё ба вуқӯй наомадани амали субъектро далолат мекунад. Масалан: Вай ки розӣ шуд, ҳамаи муридҳояш аз қафояш хеста меоянд (Ю.А.,с.175); ... ҳеч каси оқил бо як даҳон гап хеста омадан намегирад (Ю.А.,с.175).

Инак, мо дар боло ҳабарҳои феълии соддаero аз назар гузаронидем, ки ҷузъи асосиашон дар шакли феъли ҳол, асосан, пеш аз ёридиҳандаояшон, яъне пеш аз модификаторҳо, омадааст. Ҳамчунин дар мисолҳои аз назар гузаронидаамон баръакси ин ҳолатро ҳам мушоҳида намудем. Ин ҳолат дар ҷумла дар сурати модификатор шуда омадани феълҳои давидан, хестан ва гоҳо феъли мондан (давида гаштан, хеста омадан, монда рафтан) рӯй медиҳад. Ба ҷуз ин, ҳабарҳои соддаи аналитикӣ низ ҳастанд, ки ҷузъи асосиашон бо масдар ифода ёфтааст ва дар чунин ҳабарҳо танҳо феъли гирифтан ба сифати

* Эзоҳ.: Чумлаи охирин аз рисолаи Розелфельд А.З. (Ниг.: Материалы к исследованию сложно-составных глаголов в современном таджикском литературном языке, с.39) гирифта шуд.

Чузыи еридиханда (модификатор) омада, бештар оғоз амалеро дар замони гузашта ифода месозад, ки минбаъд давом кардааст ва ё шилдатнок гардидааст. Яъне он амали оғозшуда буюхир да, анчомаш, махсусан ба сомеъ, номаълум мемонад. Масалан: Муллои сеюм хатро гирифта... дакка хурда - дакка хурда хондан гирифт (С.А.Кул., ч.3, с.201); ... борон дар як дакка, чунон ки аз сўи хаво фаввора сар дода бошанд, шаррос зада боридан гирифт (С.А.Кул., ч.3, с.224); Аз лачоми Сиёҳмушкин гирифта, пиёда аз қафои арусу донод рифтан гирифт (Ю.А., с.126).

Айнан маънини болоро дар чумлаи зерин феъли тартибии номии оғоз кардан ифода кардааст, яъне ин феъл дар таъкиби жабари аналитикӣ (гиристан оғоз кардан) ҳамма, ной модификатори гирифтан (гиристан гирифт) мебошад: Душтари сийахат ба он чо даромадан замон... гиристани оғоз кард (С.У., с.60). Дар мисолҳо зерин модификатори гирифтан амалҳои давомнок ва аз тарафи субъект такроран ишро даро фаро гирифтааст: Пирамард... аз он чо чой кабуд баронарда, ягъни-ягон ба чойникҳо андохтан гирифт (С.А.Кул., ч.3, с. 2); ... аскарони сурх... худро аз бом ба даруни ҳавлӣ партӯстан гирифтанд (С.А.Кул., ч.2, с.405); Рузи дигар... тирҳои тӯп ба ин тарафи шаҳр омадан гирифт (Ч.И.Тори анк., с.38); Падару писар барфро гундошта-гундошта ба даруни хандак партӯфтан гирифтанд (С.У., с.25).

Баъзан модификатори гирифтан ба амалу ҳолти доимии предмет (субъект) ишора мекунад. Чунончи: Ҳусусан, шумо барин касон... ҳамаро дуст ва ёри чонӣ гирифтан мегиранд (Ч.И.Тах.в., с.58); Дум ҳам баҳудаву бехуда чунбидан мегирад (Ю.А., с.31); Қаровулбегӣ... як рӯз мемираад, дехаи ту дар ҷояш истодан мегирад (С.У., с.22). Агар ин модификатор (гиристан) замони ояндаро ишора кунад, бештар амалҳои такроран ишро мешудагиро дар бар мегираад. Масалан: Чойчӯши, ки чушид, ба даруни он як-ду барг чой андохта, ба коса кашида хурдан мегирем (С.А.Кул., ч.3, с.221); Дар Бухорои Шариф ин хел корҳои майда-чуйдаро ҳар як миршабу раис худаш нидан мегирад (Р.Х., с.41).

Гоҳо модификатори мазкур бепарвогӣ ва иноти рсии субъектро нисбат ба амали дар оянда ба вуқӯ мөомадагӣ нишон медиҳад. Мисолҳо: Ба ҳар кори колхоз лозим доинед, рифтани

мегирам (Ю.А., с.36); Чизе ки дар пешонаамон навиштагй бошад, дидан мегирэм-дия (С.А.Кул., ч.3, с.272).

Агар танҳо асоси замони ҳозираи модификатори гирифта ба ҷузъи асосии ҳабарҳои аналитикий васл шуда ояд, вай мазмунан амали дар замони ҳозира иҷро шуда истодаро таъкид намуда, ҳамчунин ба иҷрои амали писандидатар водор кардани субъектро ифода мекунад. Масалан: Тез-тез хурдан гир-дия ҷаро монанди бачагон чилп-чилп карда меҳӯрӣ (С.А.Кул., ч.3, с.240); Гапи бисёр даркор нест, аз рӯи таомули вилоят баркашидан гир-дия (С.А.Кул., ч.3, с.175).

Бояд таъкид намуд, ки чунин феълҳои таркибии феълӣ дар вазифаи ҳабарҳои феълии аналитикий боз ёридиҳандай буданро ба ҳуд қабул карда метавонанд. Дар ин сурат ёридиҳандай феълии якум ҳам мисли ҷузъи асосӣ дар шакли феъли ҳол (бо суфғ.-а) омада, вале ҳамон вазифаи ҳудро (тобишҳои маъногиашро) ифода кардан мегирад. Аммо дар ин шакли вазифаи ёридиҳандай будан иборат аз барҷастатар нишон додани намуди ҳабарҳои феълист. Мисолҳо:

а) Рустамча... бо ҳамин роҳ пеш-пеши мо рафта истода будааст (С.А.Кул., ч.7, с.523); ... Ман аз кафоятон омада истода будам (А.Ш., с.61); Ҷаллодон подшоҳзодаро гирифта ба ҷониби дор бурда истода буданд (Ч.-ул-ҳ., с.198).

б) Модарам як ҷуволҷаи тутмавиз хушконда монда буд (С.А.Кул., ч.1, с.24); ... ҷашми ман ба велосипед афтод, онро ба шифти айвон овехта монда буданд (Ф.М., с.143); Дар саҳни ҳавли боз ду каси дигарро ҳам ба сутун баста монда буданд (С.У., с.59).

в) ... руяшро бо яктаҳҷа маҳкам печонда гирифта буд (Ю.А., с.16); Зокирҷон аллакай дар кабинаи мошин ба пеши Коля нишаста гирифта буд (Ю.А., с.15).

г) Гӯё оташе бар сарам рехта буд, ки ҳама ҷои баданамро сӯхта обҳои ҷашмашро хушконда фиристода буд (С.А.Кул., ч.1, с.23).

Ёридиҳандай булан бо ҳабарҳои аналитикӣ ҳам васл шуда меояд, ки ёридиҳандай шудан доранд. Дар ин маврид шудан ба итном расидани амал, вале ёридиҳандай булан ба замони иҷрои амал, ки дар гузаштаи дур сурат гирифтааст, далолат мекунад. Мисолҳо: Дар гирдогирди меҳмонхона кӯрпаҳои яккаандози давриҳонагии баҳмал густурда шуда буд (С.А.Кул., ч.3, с.109); ... тарҳи рӯи ӯ бо ришу салааш айнан кашида шуда буд (С.У., с.135); Дар ду тарафи наҳр... ниҳолҳои

мавзуни сояафкан шинонда шуда буд (Ф.М., с.46).

Чи тавре ки дар боло қайд намудем, феълҳои таркибии феълий аз шеваҳо дар ду шакл ба забони адабии гуфтӯй доҳил гардидаанд. Шакли якум хеле серистеъмол буда, чузъи асросии онҳо бо феъли ҳолу масдар, чузъи ёвари онҳо бошад, то шаклҳои гуногуни тасрифии феъл (рафта истодааст, рафтан гирифт) сурат меёбанд, ки дар ин бора маълумоти муфассал дода шуд.

Шакли дуюми феълҳои таркибӣ он аст, ки дар онҳо ҳар ду чузъи таркибашон дар шакли тасрифии феъл овардамешаванд: гул монед, равем монем ва г. Ин навъи феълҳои таркибии феълий аз навъи якумашон дар ифодай маъно, яъне нишон доғани амалу ҳаракат ва ҳолат, фарқ намекунанд, факат дар усбу би баён ва тобиши маънӣ фарқашон ба назар мерасад. Азбиски дар ин гуна феълҳои таркибӣ чузъҳо ҳар кадом тасрифианд, байнин онҳо (чузъҳо) дар талаффуз як паузай на чандон хурд ба вучуд омада, ҳар яке аз он чузъҳо бо як зада талаффуз карда мешаванд. Алоқаи чузъҳо дар чунин феълҳо баъзан танҳо бо интонация ва баъзан ба воситай пайвандаки -у таъмин карда мешавад. Модификаторҳо, яъне феълҳои ёридиҳанда, дар таркиби феълҳои мазкур нисбат ба амалу ҳолати иҷрошуда ва ё иҷро мешудагӣ муносабати бепарвоёнаву назарногирона доштани субъект-гӯяндаро таъкид мекунанд.

Бояд гуфт, ки дар бораи чунин феълҳои таркибии ҳар ду чузъашон тасрифёфта дар забоншиносии тоҷик ақидаҳои хуб ва ба ҳам монанд мавҷуданд. Масалан, А.А.Керимова дар мақолааш ҳусусиятҳои феълҳои таркибии мазкурро (у феълҳои чуфт-“парные глаголы” номидааст.-С.Ш.) қайд намуда, таъкид кардааст, ки дар ин қабил “феълҳои чуфт” ба сифати чузъи ёридиҳанда бештар модификаторҳои феълии мондан ва рафтан ба назар мерасанд¹ ва ўдоир ба ин ду феъл дар асоси материали шевагӣ мисолҳои фаровон овардааст. Аммо дар мисолҳони мо, ки асосан, аз асарҳои бадеии устодони қаломи бадеъ-С.Айнӣ, С.Улуғзода, Ҷ.Икромӣ дарҳост карда шудааст, танҳо бо ёридиҳандаи мондан чунин феълҳои таркибӣ ба назар расиду бас. Инак, чанд намунаи мисолҳо: ... ин гандуми зиёдлӣ ба боз гашта гирифта бурдан намеарзад, ба ҳамма рез мон (С.А.Кул., ч.2, с.30); Сайдалий ба ин сухани Давлат. хандиду монд (С.У., с.27); ...ҳама ба қафо, ба ким-куҷо мондангу рафтанд

¹ Керимова А.А. О парных глаголах в таджикском языке, с.34-39.

(Ч.И.Тах.в.,с.143); Пиёда равем монем, наздик-ку (Ю.А.,с.60).

2. Ифодаи хабарҳои феълии аналитикий бо феълҳои таркибии номӣ. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик бо феълҳои таркибии номӣ (кор кардан, дам гирифтан, шарм доштан, об шудан, телефон кардан) ифода ёфтани хабарҳои феълии содда серистеъмол буда, ҳамчунин төъдоди онҳо назар ба феълҳои таркибии типи хондан гирифтан, гуфта мондан, рафта истодан бештар мебошад. Истеъмоли хабарҳои феълий бо феълҳои таркибии номӣ, на ин ки дар гуфтугӯи умум, балки ҳам дар асарҳои бадей, ҳам дар асарҳои илмию публистистӣ ниҳоят фаровон аст. Боиси миқдоран зиёд будани истеъмоли ин навъи хабарҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик ин аст, ки онҳо ҳанӯз дар давраи ташаккулӯбии забони адабии тоҷик дар нутқи гуфтугӯии умумихалкӣ ба назар мерасидаанд. Мо намунаҳои онҳоро дар осори адабони асрҳои IX-XI Абӯабдулло Рӯдакӣ ва Абулқосим Фирдавсӣ барин симоҳои барчаста мушоҳида мекунем. Масалан:

1. *Морро ҳарчанд беҳтар парварӣ,
Чун яке ҳашим оварад, қайфар барӣ*
(Рӯдакӣ,с.129).

2. *Аз он пас нигах кард Ковусшоҳ
Касеро, ки кардӣ ба ахтар нигоҳ*
(Фирдавсӣ,с.30).

Чунин хабарҳои феълий низ шаклан аналитикий буда, ҳар кадом аз ҷузъи асосӣ ва ҷузъи ёвар иборатанд. Ҷузъи асосии ин хабарҳои феълий бо исм, сифат, шумора, зарф, сифати феълий, ҷузъи ёридиҳандаашон бо феълҳои доштан, додан, задан, ёфтсан, рафтан, кардан, шудан, намудан, овардан, расондан, мондан, гузоштан, бурдан, дидан, рондан, бардоштан, афкандан ифода меёбанд.

Дар воқеъ, сабаби дар забони адабӣ ҳарчи бештар решавондани истеъмоли хабарҳои мазкурро, ки заминаи морфологиашон феълҳои дучинсаанд (яъне аз ягон ҳиссии номӣ ва феъли ёридиҳанда ташкил ёфтаанд), олимон, асосан, ба ду масъала вобаста медонанд, ки ба ақидаи мо низ, ҳар ду қобили қабул аст. Аз ҷумла, мувоғиқи ақидаи Ш.Ниёзӣ, ин ҳолат дар

сурати маънои лугавии худро суст намуди ба ёридиҳанд¹ ҳо табдил ёфтани як қатор феълҳо ба вуқӯй омидааст, ки натиҷаи он боиси барҳам хўрдани алоқаи синтаксиси пуркушанд² дар назди ҳамон феълҳо буда ҳам гардидааст. Яъне ҳиссаҳои номии дар назди он феълҳо оянда, ки дар чумла ҳамчун объект ба хисоб гирифта мешуданд, ба сабаби сустшавии маънои лугавии феълҳое, ки мағҳуми умумӣ пайдо шардаанд, қобилияти объектишавиашонро барҳам дода, бо ҳамон феълҳо ба як маънои лугавӣ соҳиб шуда, як таркиби морфологиро ташкил додаанд.¹ Агар мазмуни фикри болоро муҳтасар ва фахмитар баён созем, ин тавр аст: сабаби рӯидани феълҳои таркиби номӣ (хабарҳои феълии содда) натиҷаи ба таркибҳои морфологӣ табдил ёфтани таркибҳои синтаксисӣ мебошанд, ки ин ду ҷизро аз ҳам бояд фарқ кард: Таркибҳои морфологӣ мағҳумҳои яклюҳти ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда буда, дар чумла яке аз ганҷ аъзои он ба хисоб гирифта мешаванд. Таркибҳои синтаксисӣ бошанд, мағҳумҳои мураккаби ба ҳиссаҳо (аъзоҳои чумла) ҷудошавандаро ташкил медиҳанд. Яъне онҳо на ба як аъзои чумла, балки ба ду аъзои чумла тааллуқ доранд. Дар ин бора Н.Маъсумӣ дуруст қайд мекунад, ки “тоза чидам... за амосоли инҳо таркибҳои синтаксисӣ, аммо... таркибҳои тоза кардам, брӣ долам ва монанди инҳо таркибҳои морфологӣ мебошанд.”²

Сабаби дигари рӯидани як қатор феълҳои таркибии номиро Л.С.Пейсиков ин тавр шарҳ додааст. Аз рӯи гуфтаи ў, забон ҳамчун ҳодисаи ҷамъиятий дар натиҷаи таърихи дуру дарози инкишофи ҷамъият тагиротҳои зиёди сифтию миқдориро аз сар гузаронидааст, ки ин боиси аз хотирро фаромӯши шудани маънни асосии бисёр қалимаҳо гардидаст. Дар натиҷа он қалимаҳои маънои аслиашон фаромушшуда ба маъноҳои нав соҳиб гардидаанд, ё ки ҷузъи ҳатмии яъон қалимаи дигар, масалан, феъл гардида, якҷоя бо он мағҳумҳоро ифода мекардагӣ шудаанд. Аз чумла, маънои аслии қалимаҳои гӯшти (гӯштин) ва савганд ҳоло он қадар равшан набуда, онҳоро ҳангоми таҳлили морфологӣ чун ҷузъи асосии феълҳои таркибии номӣ-гӯшти гирифтан, савганд хурдан маънид³ мекунем. Аммо дар форсии миёна қалимаи гӯшти ба маънои миён, камар фахмида

¹ Ниёзӣ Ш. Феълҳои таркибии номӣ дар забони тоҷикӣ, с.20-26.

² Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтакаб, ч.2. Забоншиносӣ, с.278-279.

шуда, таркиби гүшті гирифтан, маъни аз камар (миён) гирифтанро ифода мекардааст.¹ Маъни этимологии савганд оби гүгирд - “серная вода”² буда, аз ифодай савганд хұрдан оби гүгирд хұрдан - “выпить серную воду” фахмида мешудааст.*

Дар ҳақиқат, агар дар забони адабии имрұза аз ифодай гүшті гирифтан маъни аз камар (миён) гирифтан (доштан) аз савганд хұрдан оби гүгирд хұрдан фахмида мешуд, он гоҳ онҳоро на чун таркибҳои морфологӣ, балки ҳамчун таркибҳои синтаксисий маъниидод кардан лозим меомад. Аммо ин тавр нест. Он таркибҳо ҳоло дар яклухтӣ (гүшті гирифтан) маъни кувваозмой, кувва озмудан бо касе ва (савганд хұрдан) қасам хұрдан, ваъда додан, тавба карданро ифода мекунанд.

Ҳарчанд ки дар масъалаи пайдоиши як қатор феълҳои таркибии номй ақидаҳои Л.С.Пейсиков дурустанд, vale sababi ба таври фаровон рүидани онҳо зиёда ба гуфтаҳои Ш.Ниёзӣ алоқаманданд, ки шарҳаш дар боло дода шуд. Умуман, афзудани феълҳои таркибии номй дар забони адабии имрӯзай точик низ идома дорад ва як сабаби инро ба бойшавии муттассили забони точикӣ аз ҳисоби қалимаҳои русӣ-интернатсионалӣ ҳам вобаста медонанд, ки истифодаи қисме аз он қалимаҳо дар матбуот ва нутқи гуфтугӯии мо, аз қабили телефон, прогул (телефон кардан, прогул кардан)³, пропаганда, дикта (пропаганда кардан, дикта кардан)⁴ дар солҳои 70-80 асри XX басо фаъол буда, ҷузъи асосии ин навъ феълҳои таркибиро ташкил додаанд. Масалан: Дар айёми тобистон сарои вакғи мадрасаро ремонт кардан (С.А.Кул., ч.1, с.36); Инак, Фирӯза... ба худи Файзулло Хочаев телефон кард (Ч.И.Тах.в., с.35).

Қайд кардан лозим аст, ки хосияти хабарҳои феълии бо феълҳои таркибии номй ифодаёфта ҳоло дар забони адабии ҳозираи точик ҳаматарафа тадқиқ нашудааст ва аз ин рӯ, баъзан дар муқаррар намудани ин навъи хабарҳо (кор кардан, гирд овардан) ва хабарҳои номй иштибоҳҳо руй додаанд. Масалан,

¹ Пейсиков Л.С. Вопросы синтаксиса персидского языка.-М., с.1959, с.295.

² Ҳамон чо, с.295.

* Эзоҳ.: Сосониҳо хангоми қасам хұрдан оби гүгирд мекұрдаанд. (Ниг.: Пейсиков Л.С. Ҳамон чо, с.295).

³ Шарофов Н. Баъзе ҳусусиятҳои қалимаҳои советӣ-интернатсионалӣ. Дар маҷм.: Баъзе масъалаҳои забоншиносии точик. Душанбе, 1964, с.50.

⁴ Ниёзӣ Ш. Таркиби морфологии ҷузъҳои феъли номӣ, с.37.

дар корхой тадкиқотии баъзе олимон ва дар китобҳои дарс чумлаҳосро вомехӯрем, ки хабарашон, аспан, хабари феъл буда, ҳамчун хабари номӣ ба қалам дода шудаанд. Чунончи дар китоби дарсии синтаксиси мактабҳои оли (соли 1970) хабари чумлаҳои зерин дар курсив ҳамчун хабарҳои номӣ ишора шудаанд: Нуралий бошад дар ҳамон ҷо ҳозир шавад; Бинон омузишгоҳ монанди хонаи занбур гуввос мезад; Вай ҳар дар бесабаб ҳангос мезад; Мўйсафедон ва занон ~~оҳ кашидан~~; Ёдгор баргашта ба ҷои ҳуд нишаста, ба падарани ~~нигоҳ кард~~; Гулрӯз шуд. Вақти гуруби офтоб дари кӯчаи Нодир так-так шуд.

Аввалан, хабарҳои чумлаҳои мазкур-ҳозир шудан, гувва-лан, ҳангос задан, оҳ кашидан, нигоҳ кардан, сурҳ шудан, так-так шудан барои он хабарҳои номӣ шуда наметавонанд, ки онҳо аз руи маъни лексикиашон аломату ҳосияти тавсифӣ ва доимиини субъектро нишон намедиҳанд, балки аз ин ҳабарҳо мо амалу ҳолати тагириёбандаи муваққатӣ ё ҳуд давомнокро ҳис мекунем, ки ба сабабе дар субъект рӯй медиҳанд ва ё ҳатиҷаи фаъолияти ўба амал меоянд.

Дуюм, сабаби хабарҳои чумлаҳои болоро хабари феъл номидани мо ин аст, ки он хабарҳо ба таркибҳои устувор морфологӣ табдил ёфтаанд. Аз ин ҷиҳат, онҳо чун ҳабарҳои номӣ бе ҷузъи ёридиҳандаашон мазмунан предикат (фикри том)ро дар ҷумла ба вуҷуд оварда наметавонанд. Ба ақидаи мо, ҳосияти асосӣ ва фарқунаандай хабарҳои феълии бо феълҳои таркибии номӣ ифодаёфттаро аз хабарҳои номӣ, ки онҳо ҳам аз ҷузъи асосӣ (номӣ) ва феълҳои ёридиҳанда (коргар ҳастам, муаллим мебошад, калон менамояд) иборат шуда метавонанд, дар ҳамин нуқта бояд ҷуст. Яъне агар дар муайян карданӣ и кабил ҳабарҳо - хабарҳои номӣ ва хабарҳои феълии бо феълҳои таркибии номӣ ифодаёфта иштибоҳе рӯй дихад, дарҳол ҷузъи ёвари онҳоро аз ҷумла фурӯгузор кардан лозим аст. Агар дар ҳатиҷаи чунин амал ҳам фикри асосӣ ва пурра аз мазмуни ӯмумии ҷумла фахмида шавад, пас он гуна ҳабарро хабари номӣ шуморидан ба мақсад мувоғиқ аст. Вале агар дар ҷунун мавриди дар ҷумла ноқисӣ ва ҳусусан нотамомии фикр дарк карда шавад, он гуна ҳабарро аз рӯи аслаш бояд ҳабари феълӣ шуморид. Барои исботи ин нуқта аз ин ду таблитса мисолҳоро муқоиса мекунем:

¹ Забони адабии ҳозирни тоҷик. Синтаксис, с. 68.

Таблилсаи 1

Асли чумлаҳо		Аз хабарҳои феълӣ ёридиҳандаҳо соқит карда шудааст
1	Бинои омӯзишгоҳ монанди хонаи занбӯр гуввас мезад.	1 Бинои омӯзишгоҳ монанди хонаи занбӯр гуввас... (?)
2	Вай ҳар дам бесабаб <u>хангос</u> мезад.	2 Вай ҳар дам бесабаб <u>хангос</u> ... (?)
3	Муисафедон ва занон <u>оҳ</u> <u>кашиданд</u> .	3 Муйсафедон ва занон <u>оҳ</u> ... (?)
4	Гулрӯ сурҳ шуд.	4 Гулрӯ сурҳ... (?)

Таблилсаи 2

Асли чумлаҳо		Аз хабарҳои номӣ ёридиҳандаҳо соқит карда шудааст
1	Паларам колхозҷӣ мебошад.	1 Паларам - колхозҷӣ.
2	Ман <u>муаллим</u> ҳастам.	2 Ман - <u>муаллим</u> .
3	Дар саҳро пахта бисёр аст.	3 Дар саҳро пахта - бисёргӣ.

Хосияти асосии хабарҳои феълӣ ва номӣ дар ин таблицида маълум шуда истодааст. Аз чумлаҳои сутуни дуоми таблици якум маълум мегардад, ки предикат дар онҳо сурат нағирифтааст, яъне нотамомии фикр ҳис карда мешавад. Масалан, ифодай “Мўйсафедон ва занон оҳ” бемантиқ аст ва бутунни фикр дар он ба сабаби аз хабари феълӣ (оҳ кашидан) фурӯгузор карда шудани феъли ёридиҳанда (кашидан) барҳам хӯрдааст. Ҳамин ки асли чумла барқарор карда шавад (Мўйсафедон ва занон оҳ кашидан), дар он пуррагии фикр ҳам имконпазир мегардад. Ҳулоса, аз фикри боло доир ба чумлаҳои хабарашон бо феълҳои таркибии номӣ ифодаёфта ҳамин, ки предикат дар он чумлаҳо танҳо тавассути якҷояи ҷузъи номиву ҷузъи ёридиҳанда (феъл) ва маҳсусан бо оварда шудани ҷузъи феълӣ ба амал меояд. Чунки дар чумлаҳои хабарашон бо феълҳои таркибии номӣ ифодаёфта маҳз ҷузъи ёвари хабарҳо ба чумла тамошавӣ ва томияти фикро мебахшад ва маҳз он алокай ҷузъи асосӣ (номӣ)-и хабарро бо мубтадо аз рӯи шахсӯ шумора амали мегардонад. Исботи ин нукта он аст, ки байзан дар гуфтугӯ ҷузъи номии чунин хабарҳо меафтад ва ин ҳолат боиси нуқсоннокии фикри том намегардад. Чунончи, дар чумлаи зерин аз таркиби феъли такрор кардан ҷузъи номӣ (такрор) афтидааст: Аз ман насиҳат, минбаъд ин коратро

ҳақки... ҷаллобони калон накун (С.А.Кул. ч.2, с.105).

Сипас, дар ҷумлаҳои (Ниг. ба таблитсаи 1) додашуда за амсоли онҳо, азбаски ҳам предикат ва ҳам қлоқаи ҷузъи асосии ҳабарҳо бо мубтадо бсвосита на ба ҷузъи ҷомӣ, балки танҳо ба ҷузъи феълий-ёридиҳандай онҳо-мансубияти зич доранд, лозим аст, ки ҳабари он гуна ҷумлаҳоро (гуввас мезад, ҳангос мезад, оҳ қашиданд) ҳабари феълий номем. Аммо аз ҷумлаҳои сутуки дуюми таблитсаи сонӣ баръало равшан аст, ки дар онҳо фикр пурра ифода ёфта, бе ҷузъи ёридиҳандагӣ ҳам тавассути ҷузъи номии ҳабарҳо (колхозчӣ, муаллим, бисёр) предикат нигоҳ дошта шудааст. Пас, ҳабари ин гуна ҷумлаҳоро зарур аст, ки ҳабари номӣ гӯем. Чунки маҳз ҷузъи асосии чунин ҳабарҳо боиси пуррагии фикр дар ҷумла мегарнанд. Вале вазифаи феълиҳои ёридиҳандагӣ дар таркиби ҳабарҳои номӣ иборат аз он аст, ки онҳо намуд ва сигаро дар ҷузъи асосии ҳабари номӣ сурат дода, алоқаи онро-ҷузъи (номӣ) асосиро бо субъекти ҷумла аз рӯи шахсу шумора таъмин созанд.

Ҳамин тавр, дар ҷумлаҳои ҳабарашон номӣ буда вазифаи предикативӣ (ҳабаршавӣ)-ро танҳо ҷузъи асосии онҳо ҳам иҷро карда метавонад, вале ҷузъи ёвар ин вазифаро дар таркиби ҳабари номӣ қисман адо кунад ҳам, вазифаи аслиаш ин набуда, балки ба мазмуни умумӣ ё худ лугавии ҳабари номӣ маънои грамматикиро зам намудан аст.

Гуфтан даркор аст, ки баъзе олимон предикат (ҳабар) гуфга дар ҷумлаҳои ҳабарҳояшон номӣ буда ҷанҳо ҷузъи номии ҳабарҳоро дар назар доранд.¹ Масалан, Ю.А. Рубинчик бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода ёфтани ҷузъи (номӣ) асосии ҳабарҳои номиро қайд карда истода, ин тавр навиштааст: “В персидском именном сказуемом всегда наличествует глагольная связка. Именная часть (предикатив) может выражаться различными частями речи: именем существительным, именем прилагательным, числительным, местоимением, инфинитивом глагола, причастиями “долженствования.”²

Чи хеле ки аз ин далел равшан мешавад, муҳаққик дар таркиби ҳабарҳои номӣ дар таҳти қалимаи предикат (предикатив) ҷузъи номии онҳоро дар назар дошта, таъкид

¹ Рубинчик Ю.А. Современный персидский язык.-М.: 1960, с.109; Мирзоев, Ҳабарҳои номӣ ва феълий.

² Рубинчик Ю.А. Современный персидский язык, с.109.

намудааст, ки бо он дар забони форсай доимо бандаки фельд (хабарй-С.Ш.) меомадааст. Валс дар баъзе забонҳо, аз чумлаҳо дар забони тоҷикӣ, хиссаи асосии хабарҳои номӣ бе ҷузъи ёридиҳанда ва ҳам бе бандакҳои хабарӣ дар чумлаҳо омада, ӯҳдаи нигоҳ доштани фикри том мебароянд. Ин масъала, яъне дар шакли холис - бе бандаку фельдҳои ёридиҳанда ифода ёфтани хабарҳои номӣ, дар монографияи А.Эшонҷонов равишан тадқиқу таҳқиқ карда шудааст.¹

Фарки дигарро мо дар байни хабарҳои номӣ ва фельдӣ дар он мебинем, ки ҳамаи хабарҳои фельдии бо фельдҳои таркибии номӣ ифодагардида баъд аз ҷузъи ёварашон ба ҳуд модификаторҳои фельдӣ қабул намуда, дорои ягон тобиши маънӣ-модалий шуда метавонанд. Масалан: Азиз... ҳамеша табассум карда меистад (С.Айнӣ.Кул.,ч.7,с.26); Ҳоким даст аз ӯ бидошт ва маломат кардан гирифт (Саъдӣ,с.46). Аммо ин ҳолатро дар хабарҳои номии чумлаҳо мушоҳида карда наметавонем ва агар ба таври сунъӣ ба онҳо модификаторҳои фельдиро аз қабили истодан, гирифтан, дидан илова кунем, дар чумла вайронии услуг дарҳол ҳис карда мешавад. Масалан, дар чумлаи “Вай колхозчӣ мебошад”, ки хабараш номӣ аст, пас аз ҷузъи ёридиҳанда, аз чумла, ҳатто модификатори гирифтанро, ки пас аз ҷузъи ёвари тамоми хабарҳои фельдии бо фельдҳои таркибии номӣ ифодагардида омада метавонад (гап задан гирифт, фикр кардан гирифт), илова кунем, як даҳамбарҳамие дар чумла ба вучуд меояд. Масалан, ин тавр: Вай колхозчӣ будан мегирифт.

Ҳаминро низ дар ҳусуси фарки дигари хабарҳои номӣ аз хабарҳои фельдии бо фельдҳои таркибии номӣ ифодаёфта гуфтан мумкин аст², ки баъзан “... дар чумлаҳои дутаркибае, ки хабарҳояшон (хабарҳои номӣ.-С.Ш.) бо ҳиссаҳои номии нутқ ифода ёфтаанд, ҳодисаи иваз шудани ҷои сараъзоҳо дида мешавад; Зиннати инсон ҳоккорист-Хоккорӣ зиннати инсон аст; Зиндагонӣ амонист - Амонӣ - зиндагонист.”³ Яъне дар чумлаҳои хабарашон номӣ буда имконияти ҷои сараъзоҳоро иваз намудан

¹ Эшонҷонов А. Хабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо, с.5, 7, 17, 20.

² Дар ҳусуси фарқҳои дигари хабарҳои фельдӣ аз хабарҳои номӣ боз ниг. Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.3,с.69-75; Эшонҷонов А. Хабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо; Мирзоев А. Хабарҳои номӣ ва фельдӣ.

³ Қосимова М.Н. ва Камолиддинов Б. Маҷмӯаи машқҳои синтаксиси забони тоҷикӣ.-Душанбе, 1976, с.43.

тас. ки дар натица, чун дар чумлаҳои боло, хабар ба вазифаи мубтадову мубтадо ба вазифаи хабар омада мегависистааст. Вале дар натиҷаи чунин ивазкунии ҷои сараъзоҳо дар чумлаҳои хабарашон номӣ буда як тобииши маъногие дар оҳангӣ талағӣ бу амал меояд: Агар дар асли чумлаҳо, ки онҳо аз рӯи норсаи умумиистеъмолиашон тартиб дода шудаанд, оҳангӣ талағӣ муқаррарӣ (мӯътадил) бошад, дар натиҷаи ҷои сараъзоҳо онҳоро ба таври сунъӣ иваз намудан дар талағӣуз зара мантиқӣ мавқеи асосиро мебозад.

Аниқаш, ба хабари чунин чумлаҳо ҳангоми талағӣуз зара мантиқӣ гузоштан лозим меояд, вагарна носуфтагии он чумлаҳо хис карда мешавад. Аз ин ҷиҳат, дар ду чумлаи аввали таблиғсан 2-юм ҷои хабарҳоро бо мубтадо, ба шарте ки ҳангоми талағӣуз ба қоиди боло риоя кунем, иваз кардан имкон дорад. Ани ин тавр: Падарам колхозӣ мебошад—Колхозӣ падари мебошад. Ман муаллим хастам—Муаллим ман хастам.

Аммо ин ҳолатҳо, яъне ба таври сунъӣ ивазкунии ҷои сараъзоҳоро, дар чумлаҳое, ки хабарашон бо феълҳои таркиби номӣ ифода гардидааст, ҳеч гоҳ ба вучуд овардан мумкин нест. Агар мачбуран ҷои чунин хабарҳои феълиро (ассосан, ҷузъи номиашро) бо мубтадо иваз кунем, дар натиҷа ҷумлаҳои ба қолиби шеърият монанде ба вучуд меоянд, ки аз ин гуна ҷумлаҳо ҳам асли хабарҳоро аз рӯи мантиқи сухан муқаррар кардан имкон дорад, яъне мубтадои ҳақиқиро ҳамчун ҷузъи асосии хабар ба қалам дода наметавонем. Ҳамчунин ҷузъи номии хабарро, ки ба ҷои мубтадо оварда шудааст, мубтадо номиданд наметавонем. Муқоиса кунед (Ҷумлаҳо аз таблиғсан 1): Мўйсафедон ва занон оҳ қашиданд—Оҳ мўйсафедон ва занон қашиданд: Гулрӯ сурҳ шуд—Сурҳ Гулрӯ шуд.

Бояд гуфт, ки ёридиҳандаи феълии шудан-ро олимен ба қатори ёридиҳандаҳои феълии хабарҳои номӣ ҳам доҳил кардаанд.¹ Ин феъли ёридиҳанда дар замони гузашта ҳам замону ҳолатро ва ҳам ба субут расидани онро таъкид мекунад. Ба ҷуз ин, мантиқан аз мазмуни ботинии он (шудан) дигар гуннавуло тагийрёбии ҳолатҳои рӯҳӣ, тагийри симо ва касбу курро, ни дар субъект ба амал омадааст ва ё баъд аз баёни фикр дар онҷа рӯй хоҳад дод, тасаввур кардан мумкин аст. Чунин ҳосияти

¹ Ниёзмуҳаммадов Б. Забоншиносии тоҷик (Асарҳои мунтажаб), с.133; Эшонҷонов А. Хабарҳои номӣ ва тарзӣ ифодашавии онҳо, с.13-17.

ёвари шуданро А.Арендс ва Л.С.Пейсиков дар рисолаҳои худ қайд намуда, низ таъкид кардаанд, ки ҳабарҳои номии бо феъли шудан суратёфта, аз он ки дигаргуншавӣ ва ҳолатҳои дигари субъектро нишон медиҳаанд, ба ҳабарҳои феълӣ наздики пайдо мекунанд.¹ Мо ҳамин ақидаро тарафдорӣ карда ва қувват медиҳем, ки он гуна ҳабарҳоро бо ёридиҳандаи шудан ба гуруҳи ҳабарҳои феълӣ дохил на шудан мувофиқи мақсад дониста мешавад.

Масалан, ҳабари чумлаҳои зеринро аз назар мегузаронем, ки ҳамчун ҳабари номӣ ба қалам дода шудаанд: Ҳама... тайёр шуданд. Гулрӯ сурх шуд.² Архивбек суп-сурх шуд.³ Дар ин чумлаҳо таркибҳои тайёр шудан, сурх шудан, суп-сурх шудан аломати субъектро не, балки ҳолати онро, ки тагийрёбанда аст, нишон медиҳанд. Ҳолатро нишон додан бошад, асосан, хоси ҳабарҳои феълист. Барои ҳамин ҳам, ба таърифи ҳабарҳои номӣ А.Мирзоев қалимаи ҳолатро дохил накардааст: “Ҳабарҳое, ки алломати предметро (мубтадоро) нишон дода, ба воситаи исм, сифат, шумора, чонишин... ифода гаштааст, ҳабари номӣ меноманд.”⁴

Дигар ин, ки таркибҳои сурх шудан, суп-сурх шудан дар чумлаҳои боло маъни мачозӣ дошта, ба маъний шарм кардан фаҳмида мешавад ва агар бо ҳамин синонимашон (шарм кардан) онҳоро иваз кунем, хоҳу ноҳоҳ шарм карданро ҳабари феълӣ меномем. Илова бар ин, чи тавре ки олимон қайд мекунанд, ёридиҳандаҳои феълиро дар таркиби ҳабарҳои номӣ бандакҳои ҳабарӣ ва дигар феълҳои ёридиҳанда иваз карда метавонанд.⁵ Аммо дар он чумлаҳо ягон бандак ва ё ягон феъли ёридиҳандаи ҳабарҳои номӣ (будан, мебошад, ҳаст, намудан) гайр аз қалимаи синонимиаш (гардидан) онро (шуданро) иваз карда наметавонад.

Таркиби тайёр шуданро низ дар чумлаи “Ҳама... тайёр шуданд” ҳамин тавр маънидод бояд кард: Гӯем, ки “Ҳама тайёр

¹ Арендс А. Краткий синтаксис современного персидского литературного языка.-М.-Л, 1941. с.29; Пейсиков Л.С. Вопросы синтаксиса персидского языка, с.334.

² Ниёзмуҳаммадов Б. Забоншиносии тоҷик (Асаҷӯи мунтаҳаб), с.135.

³ Эшонҷонов А. Ҳабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо, с.13.

⁴ Мирзоев А. Ҳабарҳои номӣ ва феълӣ

⁵ Пейсиков Л.С. Вопросы синтаксиса персидского языка, с.325; Мирзоев А. Ҳабарҳои номӣ ва феълӣ.

хастанд (тайёр мебошанд)”, магар мантиқан маънои “Ҳама тайёр шуданд”-ро медиҳад? Албатта, не. Аз чумлаи “Ҳама тайёр шуданд” ҳамин фикр фаҳмида мешавад, ки амал пас аз ҷаҳонд ба ҳадди эътидол расидааст. Аммо аз мазмуни чумлаи “Ҳама тайёр ҳастанд (тайёр мебошанд)” чунин фикр бармесад, ки гӯё сифати омодагӣ, яъне тайёр будан аломати доимии предмет (мубтадо) мебошад. Дар чунин маврид ҳабарони чумлаҳои “Ҳама тайёр ҳастанд; Ҳама тайёр мебошанд”-ро ҳабари номӣ гуфтан лозим меояд ва аз ин чумлаҳо ҳориҷ шуданд ёридиҳандаҳои феълий ҳам ба мазмуни умумии чумла ҳамон намерасонад, ба ҷуз он ки то ба ҳадде маънои грамматикии ҳабар хира гардида, он (ҳабар) мағҳуми умумизамонӣ пайдо мекунаду бас. Масалан, “Ҳама—тайёр” аз рӯи маъно баровард аст ба чумлаи “Ҳама тайёр ҳастанд”.

Ба замми ҳамаи гуфтаҳои боло илова мекунем, ки дар қадими феъльҳои таркибии номӣ бо феъли ёридиҳандаи шудан-шиҳадат шудан, зард шудан, хунук шудан, балац шудан, ҳомӯн шудан, бедор шудан, озод шудан Н.Маъсумӣ таркиби тайёр шудан ва муродифи он хозир шуданро¹. А.Л.Хромов ва Р.Л.Неменов дар гурӯҳи феъльҳои номии сафед шудан, зард шудан, пир шудан, таркиби сурх шуданро ҳам доҳил кардаанд.² Пас он таркибҳоеро, ки ҳамчун феъл эътироф карда шудаанд, дар чумла на ҳабари номӣ, балки ҳамчун ҳабарҳои феълий маънидод қардан зарур аст.

Ногуфта намонад, ки баъзан феъли шудан ва шакли замони ҳозира-ояндай он (мешавад) бо шакли замони ҳозира-ояндай феъли будан (мебошад), инчунин бо бандаки ҳабарии аст хусусияти синонимӣ пайдо мекунад, ки дар чунин ҳолатҳо сомони мазкур (шудан)-ро ҷузъи ёридиҳандаи ҳабари номӣ гуфтан дуруст мебошад. Масалан: Мутаассифона, вай ҳеш не, Фасат як ҳамшарии оддии ман мешавад (Ю.А., с.162); Ана, ҳами³ кас писари ман мешавад (Р.Ч.Маъд., с.58).

Дар ин чумлаҳо ба ҷои ёридиҳандаи феълии мешавад мебошад мебошадро оварем, маънои умумии онҳо ва ҳабари номӣ (ҳамшарӣ мешавад, писар мешавад) зараре намебинад.

Мисоли дигар. Одатан вактро аз касе “Соат ҷанд шаҳр” ⁴ “Соат ҷанд аст?” гуфта мепурсанд. Сомеъ бошад, дар ҷаънబ⁵

¹ Маъсумӣ Н. Асаҷои мунтаҳаб, ҷ.2. Забоншиносӣ, с.279-218.

² Шевайҷанубии забони тоҷикиӣ, ҷ.2, с.136.

“Соат даҳ шуд”, “Соат даҳ аст”, ё ин ки “Соат даҳ мебошад”. гүён чавоб медиҳад. Дар чунин маврид ҳам дар пурсиши саволдиҳанда ва ҳам дар чавобҳои сомеъ феъли ёридиҳандаи шудан бо ёридиҳандаи мебошад ва бандаки хабарии аст ҳаммаъногӣ пайдо мекунад ва дар ҳамин гуна ифодаҳо таркибҳои чанд шудан, даҳ шудан-ро хабари номӣ гуфтан лозим аст. Далели дигар он, ки дар ҳамаи ҷумлаҳои боло предикат (фирки том) бе ёридиҳандаҳои шудан, мебошад ва бандаки аст ҳам ифода мёбад, яъне ин тавр:—Соат чанд?—Соат—даҳ.

Инак, аз муҳокимаҳои боло ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки таркибҳои хозир гардидан, меҳмон шудан, миллионер шудан, так-так шудан, нигоҳ кардан, наздик шудан,¹ бейлат шудан, торик шудан, сурҳ гардидан, дучор шудан, панҷ тан шудан²ро низ дар ҷумла на хабарҳои номӣ, балки хабарҳои феълии аналитикий номидан лозим аст.

Акнун ҳосиятҳои дигари хабарҳои бо феълҳои таркибии номӣ ифодаёфттаро зимни материалҳои ҷамъшуда (ҷумлаҳо) дида мебароем. Чунон ки қайд гардида буд, ин хабарҳои содда низ шаклан аналитикий буда, ба вазифаи ҷузъи асосии онҳо ҳиссаҳои номии нутқ ва ба сифати ҷузъи ёварашон ёридиҳандаҳои феълӣ (шумораи онҳо мувоғики маводи гирдовардаи мо 17-то) меоянд. Азбаски хабарҳои соддаи мазкур ҳам дорои шакли аналитикианд, муайян кардани маънои лугавӣ ва грамматикий дар онҳо як дараҷа мураккаб аст. Албатта, маънои грамматикий дар ин гуна хабарҳо ҳам бо ҷузъи ёридиҳанда барқарор карда мешавад. Вале маънои лугавии онҳоро (кор кардан, ғамгин шудан, талаб кардан, зард шудан, оғоҳ намудан, давом додан, сар кардан), ки заманаи морфологиашон феълҳои таркибии номист, бар ҳилоғи хабарҳои соддаи аналитикии типи рафтан гирифт, лида истодааст, омада монд ҳар ду ҷузъ—ҷузъи номӣ ва ёридиҳанда фаро мегирад. Чунки аз маънои лугавии ҷузъи асосии баъзҳои хабарҳои дар қавс додашуда, масалан, аз маънои лугавии калимаҳои оғоҳ, кор, ғамгин амалу ҳолат берун аз таркибҳои феълӣ каме хира тасаввур карда шавад ҳам, аммо аз маънои лугавии калимаҳои талаб, давом, сар берун аз он таркибҳо амалу ҳолат қариб ҳис карда намешавад. Лекин дар ҳар қадоме

¹ Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис, с.66-68.

² Эшонҷонов А. Ҳабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо, с.12-13, 17-18, 28

он таркибҳои феълӣ амалу ҳолат, яънс маъни луттавассути якҷояи ҷузъҳо равшан ва баръало тасаввуршашаст.

Бояд гуфт, ки дар таркиби ишону гуна хабарҳо ба вазифаи асоси омадани исму сифат бештар назаррас буданд. Ёридиҳандаҳои феълӣ калимаҳои кардан, шудан, гиришан, доштан, додан фаровонтар истеъмол меёбанд. Дар якҷояи ҷузъии ҷузъи ёридиҳандаи кардан аз исмҳо ба вазифаи ҷузъии асоси навъи хабарҳои феълӣ зиёда исмҳои маъни омада, пештаки ҳама, амал, ҳаракат ва ҳолати субъекти чумларо нишон медиҳанд. Мисолҳо:

а) Ҷавони дар поён нишаста чойникҳоро дам (С.А.Кул., ч.3, с.14); Тоҳирҷони Заргар... аз пагоҳ то бегоҳ мекард (Ч.И.Дух.от., с.214); Аммо соҳибхона дар гӯшае нишаста ба кори худ машгулӣ мекард (С.А.Кул., ч.7, с.35). ъ

б) Дар ҳамон рӯзҳо... дар саҳни хонақоҳи Девонбегӣ гардиши мекардам (С.А.Кул., ч.7, с.486); Қозимзода... гоҳ-гоҳ ба ҳамон вай рафтуомад мекард (Ч.И.Дувоз., с.317); ... дар осмони абрунок бодбаракҳо гажғажкуонон парвоз мекард (Ч.И.Духт.от., с.299).

в) Одинаи мазлуми ба замин афтодаро ҳам мезад хамон лагадкорӣ мекард (С.А.Кул., ч.1, с.284); ... аз гармо пириҳои хамон мешаванд (С.Сан.С., с.15); ... онҳо худро чун пешвозигранд хамонамуд мекарданд (Г.М.ва м.); Вай ҳоло ба ҷашмони сиёҳи дилбараши нигоҳ мекард (Ю.А., с.136).

Хабарҳои феълӣ бо исму ёридиҳандаи кардан дар баробарӣ нишон додани амалу ҳолату ҳаракат ҳамчунин аз руи маъни вазифа, касбу кор, ирода, хислат ва мағҳумҳои дигари ба субъекти чумла алоқамандро низ ифода мекунанд. Масалан: ...пеш-пеши онҳо як нафар балҷувонӣ роҳбарӣ мекард (С.А.Кул., ч.2, с.313); Ман дар Бозори Нав сарайбонӣ мекуванд (Ч.И.Тах.в., с.22); Фидоиёни дар мудофиабуда хуб истодагарӣ мекарданд (Г.М.ва м.) Бақочон як умр... ба ҳаққи касе хӯнагӣ накард (Ч.И.Тах.в., с.52); ... ба Фирӯза ин кори машҳоӣ мушкилий намекард (Ч.И.Дух.от., с.115).

Баъзан дар таркиби хабарҳои феълии ҷузъии асосиашин исмбуда феълҳои бардоштан, доштан, афкандан, додан ҷузъии ёридиҳанда шуда оянд ҳам, дар ин ҳолат онҳоро ёридиҳандаи кардан иваз карда метавонад. Чанд мисол: ... лӯлӣ... фердӣ...

бардоштааст (Р.Ч.Кул.,ч.2,с.72); ... аҳён-аҳён мосинҳои боркаш рафтуомад доштанд (ж.С.Ш.); Мудир як-ду маротиба ба сӯи Зокирҷон кунҷковона назар афканд (Ф.М.,92); ... чойники чойро ба миён монда сұхбатро давом медоданын (Ч.И.Дувоз.,с.143).

Феъли ёридиҳандай намудан низ ҳамун синоними феъли кардан бо ҷузъи асосии хабар—бо исм хабарҳои феълиеро сурат медиҳад, ки он хабарҳо ҳолату вазъияти субъект ва ё амалу ҳолати ба фоидай субъект воқеъшударо дар бар мегиранд. Масалан: Дар айни ҳол ўхис намуд, ки Диловарро дуст медорад (Ю.А.,с.133); Отряд барои кароргоҳ хонаи Содиқу Махмадёрро интихоб намуд (г.М. ва м.); Босмачай... таҳдид менамуд (Р.Ч.Кул.,ч.2,с.146).

Дар сурати бо исмҳои конкрет ифода ёфтани ҷузъи асосии хабарҳои феълий дар назди феъли кардан низ амалу ҳаракати субъект аз онҳо тасаввур карда мешавад: Ҳүш, гап занед каний, ба шумо кий телефон кард? (Ч.И.Тах.в.,с.30).

Хабарҳои феълии бо феълҳои таркибии номӣ ифода ёфтагӣ бо ёридиҳандай доштан низ серистеъмол буда, дар назди ин феъл бештар исмҳои маънӣ омада, таркибҳои яклухт (морфологӣ)-ро ташкил дода, аз ҷиҳати маъно ба ҷизе доро будан ё набудан, азму ирода ва ҳислатҳои дигари фоилро ифода мекунанд. Мисолҳо: ... ҳеч ҷизро намедид ва аз ҳеч ҷиз ҳам бок надошт (С.А.Кул.,ч.2,с.23); Вай... онҳоро медиҳид, ки... ба замин, ба қасби пахтакорӣ муҳаббат доранд (Ю.А..с.143); ... боз ният доранд... “тиллои сафед” ҷамъоварӣ намоянд (г. Мад.Т.).

Дар хотир доштан лозим аст, ки агар исмҳои конкрет дар назди феълий доштан оянд, он гоҳ алоқаи синтаксисӣ ба вучуд омада, муносибати объекти пайдо мешавад, яъне он исмҳо ҳамчун пуркунандай бевоситаи суратнаёфта ба ҳисоб гирифта мешаванд. Масалан, дар ҷумлаи “ӯ китоб дорад” хабар дорад буда, китоб пуркунданда аст.

Бо феъли гирифтан хабарҳои феълии мазкур амалу ҳолати ба фоидай субъект ҳалшударо ё худ, умуман, ҳолати субъектро нишон медиҳанд. мисолҳо: ...сардор... ҳам ҷавоб гирифт (С.А.Кул,ч.3,с.11); Фирзуа... ин суханро аз модаркалонаш... ёд гирифтааст (Ч.И.Дух.от.,с.226); Исто, ки ту... аз ягон бузургвор дую гирифтӣ? (С.У.,с.78); Ҳоло кампир... саҳт-саҳт нағас мегирифт (Ч.И.Дух.от.,с.11).

Исмҳоро бо ёридиҳандаи шудан хабари феълиро ташкил дода, амалу ҳолат ва ҳаракати предметро, ки содир шудааст, ё ҳул минбаъд содир мешавад, ифода мекунанд. Мисолко: Тахсили солҳои 1892-1893 сар шуд (С.А.Кул.,ч.7,с.59); Сенор нафар чамъ мешавем (Р.Ч.Маъ.д.,с.87); Салимзода ба ғуи мактаб раҳсупор шуд (Газ.м.); Мошинҳо аз сарҳади райони Панҷакент гузашта, ба қитъаи вилояти Самарқанд докил донд (С.Сан.С.,с.3).

Дар назди ёридиҳандаи шудан баъзан исмҳон моддии ифодакунандаи шаҳс омада, ҳабарҳои феълии аналитикиро ташкил медиҳанд, ки аз ҷиҳати маъни лугавӣ на фақат амалу ҳолат, балки ба ягон қасбу ҳунар ё ташкилот мансубият доштани надоштани субъектро низ дар ҳуд таҷассум месозанд. Чунониши: ... ба Мулло Абдусалом шогирд шуд (С.А.Кул.,ч.7,с.202); Аз пойбараҳнагони Туркистон ҳам хеле кас большевик шуданд (С.А.Кул.,ч.3,с.257); ... мардум бе иҷозати эшон мухобир намешаванд (Ю.А.,с.180); ... модари бачаҳо пиллаш шуд (ж.С.Ш.); Оқибат гургзода гург шавад.—Гарчи бо одами бузург шавад (Саъдӣ,с.18).

Бо ёридиҳандаи додан чунин ҳабарҳои феълий низ серистеъмол буда, амалу ҳолати ба ғоидай ҳуд ё қиси дигар анҷом додаи ғоил — мубтадоро ифода мекунанд. Мисолко: Мо... ба касе нафаҳмонда, корро давом медодем (С.А.Кул.,ч.7,с.445); ... ситорагон бо дураҳшандагӣ ҳуд ба ҷаҳон равшаний медоданд (С.А.Кул.,ч.3,с:135); ... вай ба ҳеч қиси намедод (Ч.И.Дувоз.,с.53); ... ҷароғи электрикӣ... қиси медиҳад ва нурафшонӣ мекунад (С.А.Кул.,ч.2,с.9).

Феълҳои ёридиҳандаи рондан, дидан, бурдан, мондан, расондан, овардан бо ҷузъи асосиашон—исмҳо ҳабарҳои аналитикиро ташкил медиҳанд, ки дар маъни лугавии онҳо амалу ҳолатҳои гуногуни субъект зикр мейбанд. Масалан: Аммо баҳори ҷавон бо ҳамон ҳушию ҳуррамиҳои ҳуд хуқи мерианд (Ч.И.Тах.в.,с.5); Онҳо... барои фардо ҳозирӣ медиданд (С.А.Кул.,ч.3,с.269); Ҳалқи Бухоро... ҳоло аз неъматҳои фаровони ин инқилоб истифода мебарад (Ч.И.Дувоз.,с.224); Аммо баррагон... ба ҳоби роҳати онҳо халал мерасониданд (С.А.Кул.,ч.3,с.215); ... таътили зимистонаи мактабиён фаро медасад (Г. М. ва м.); ... ӯҳдадор шудаанд, ки 370 тонна “тиллои сафед” чамъ оваранд (Г.Мад.Т.).

Феъли ёридиҳандаи задан. Чузъи асосии хабари феълиро бо ин ёридиҳанда ҳам исмҳои моддӣ ва ҳам маънӣ ташкил медиҳанд. Аз маънои лугавии хабарҳои мазкур амалу ҳаракати гуногуни фоил (шахс) фаҳмида мешавад. Чунончи: ... як дастай аскарони сурх ба урдугоҳи Асад Махсум шабехун за (Ч.И.Тах.в.,с.162); Як нигоҳ кун, вай чӣ хел каланд мезана (Ю.А.,с.112); ... гирди шӣпангу чойхона, таки беду сафедорҳо ва атрофи ҳавзро об мезадам (С.Сан.С.,с.171).

Хабарҳои феълие, ки бо ёридиҳандаи ёфтани сурат гирифтаанд, мазмунан дигаргуншавии ҳолати субъекtro, ё ки умуман, ҳолату вазъияти ба субъект алоқамандро нишон медиҳанд. Дар ҳолати дуюм, яъне ҳангоми ҳолату вазъиятро ба таври умумӣ нишон доданаш, бо ёвари ёфтани ёридиҳандаи шудан ҳаммаънӣ пайдо мекунад. Мисолҳо: Бачаи шӯҳи дирӯза... чӣ тавр тагийир ёфтааст (Ч.И.Тах.в.,с.229); ... заминҳои аз вай обхӯранда ҷои ободтарини тумани Шофирком ҳисоб мёёфтанд (С.А.Кул.,ч.3,с.150); Ҳамин тарик, Саидҳоҷа аз маломату масҳараи мардум раҳой ёфт (ж.С.Ш.).

Феълҳои рафтан ва гузаштан ба сифати чузъи ёридиҳандаи хабарҳои феълӣ омада, бо чузъи асосӣ амалу ҳолати барои объект ба амал омадаро фаро мегиранд. Масалан: Ҷои қабуди талҳи серқанд... бо гувороии равғани маска фурӯ мерафт (С.А.Кул.,ч.3,с.15); ... гумон мекунад, ки тамоми орзуяш барбод рафтаанд (С.Сан.С.,с.79); Ҳушбахтона,.. ёддошту хотираҳои ациб барои мо бокӣ гузаштаанд (Р.Ҳ.,с.7); Ҳоҳиши Саидқабарро Сиддикҳоҷа ба рузи дигар мавқуф нағузошт (ж.С.Ш.).

Ба вазифаи чузъи асосии хабарҳои феълии аналитикий қалимаҳои тақлиди овозӣ низ ҳамчун исм меоянд, ки аз мазмуну лугавии чунин хабарҳо амалу ҳолати лаҳзагӣ, давомнок ва доимии предметҳо барҷастатар намудор мешаванд. Чузъи ёридиҳандаи ин хабарҳои феълиро, асосан, ду феъл—кардан,¹ задан ва баъзан шудан ташкил медиҳанд. Вале қалимаҳои тақлиди овозӣ бошанд, дар таркиби хабарҳои мазкур дар ду шакл (1. бо суф.-ас,-ос: гуррос, виззас; 2. дар шакли тақрор: гургур, виз-виз) ба назар мерасанд.² Мисолҳо: Саг... газаб пайдо карда буд ва гур-гур мекард (С.А.Кул.,ч.3,с.287); Соати қалон... чик-чик мезад (Ч.И.Тах.в.,с.113); Акнун барқ намечаяд ва ҳаво

¹ Рустамов Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм.-Душанбе, 1972, с.70.

² Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.3, с.57.

Хам гүллүрөс намезад (С.А.Кул.,ч.3,с.286); Хоҳ дар замин, хоҳ дар осмон тозагӣ, бардами... чарангос мезад (Ч.И.Дувоз.,с.57); Коҳу ҳаспораҳо дар шуои он милтос мезаданд (Ф.М.,с.21).

Дар баробари исмҳо ба сифати ҷузъи асосии хабарҳои феълии мазкур сифатҳо низ серистеъмоланд. Ҷузъи ёвари чунин хабарҳо бештар бо ёридиҳандаҳои феълии кардан, шудан, гаштан (гардидан) ва гоҳо бо феълҳои мондан, расидан, сохтан, моридан ифода мейбанд. Гуфтган даркор аст, ки ба вазифаи ҷузъи асосии хабарҳои номбурда аз сифатҳо, асосан, сифатҳои асли назаррас буда, дар ин вазифа сифатҳои нисбӣ дар ниҳояти камӣ вомехӯранд. Инчунин бояд дар назар дошт, ки аз рӯи дараҷаҳояшон на ҳамаи сифатҳо, балки зиёда сифатҳои аслии дараҷаашон оддӣ ҷузъи асосии чунин хабарҳои феълий шуда метавонанд. Феъли ёридиҳандаи кардан бо сифатҳои хабарҳои феълиро ташкил дода, амалу ҳолатро бо тобиши маъногии тавсифӣ шарҳ медиҳад.¹ Масалан: ... рӯшноии хирае он ҷоро кўрмаҳтоб барин нимравшан мекард (С.А.Кул.,ч.7,с.181); Бақочон саҳтҷон будааст, тири тапшончаи Ҳабибулин факат шалор кардааст (Ч.И.Тах.в.,с.83); Кай пулдор мешудаанд, гуфта мўймро сафел мекардаам (Р.Ч.Кул.,ч.2,с.227); Як нури рӯхбахши фурӯзоне чехраи лолагуни духтаракро мунаvvар мекард (Ф.М.,с.173); Лахчаҳо аз дами ӯ сурҳ шуда оташонро равшан мекарданд (С.Сан.С.,с.9).

Феъли шудан ҳамчун ҷузъи ёвари хабарҳои феълий бо сифатҳо омада, асосан, ҳолату вазъияти субъектро, ки тобиши тавсифӣ дорад, таъкид мекунад. Чунин хабарҳои феълиро аз рӯи тобиши маъногӣ ба гурӯҳҳои зерин чудо кардан мумкин аст:

а) Амалу ҳолати падидояндаро ифода мекунанд. Дар ин гун, хабарҳо бештар сифатҳои сохтае ба вазифаи ҷузъи асосӣ меоянд, ки решаашон феъл аст. Мисолҳо: ... ramaҳои гӯсфандони қарокӯй ба назар намоён мешуданд (С.А.Кул.,ч.3,с.127); ... аз ҳамгашти кӯча маросими домодбарӣ намоён шуд (Ч.И.Духт.от.,с.151); ... ба назари оянда аввалин бор ^{оз} пираманд намудор мешуд (С.А.Кул.,ч.3,с.9); Дар назди ӯ ^{оз} кучое Муҳаммад Мурод пайдо шудааст (Ч.И.Тах.в.,с.60).

б) Хабарҳои феълии номбурда ба тағироти микдорӣ ^{из} сифатии шаклу намуд соҳиб гардиданси субъектро нишон

¹ Ҳамон ҷо, с.56.

медиҳанд. Дар вазифаи ҷузъи асосии хабарҳои мазкур сифатҳои нисбӣ низ моянд. Масалан: Аспҳо... фарбех шуданд (С.А.Кул., ч.3,с.44); ... бо вуҷуди ин мӯи сарам тамом сафед шудааст (С.А.Кул.,ч.3,с.232); Ман бистуҳаштсола шудам (С.А.Кул., ч.3,с.232).

в) Чунин хабарҳои феълӣ дар як ҳолат мондан ва суръатбии амалу ҳолати субъектро ифода мекунанд: Ҳаво чаандон хунук намшавад (Ч.И.Тах.в.,с.296); Ҳазлу шӯҳӣ торафт авҷ мегирифт, қаҳ-қаҳи ханда баландтар мешуд (Ю.А.,с.119); Алангаи гулхан торафт баландтар мешуд (С.У.,с.101); ... протсеси азхудшавӣ ва умумиятёбии забони тоҷикӣ боз ҳам суръатноктар мешуд (Н.М.,с.16).

г) Сифатҳо ҳамчун ҷузъи асосии хабар бо ёридиҳандай шудан хабарҳои феълиеро ташкил медиҳанд, ки он хабарҳо аз рӯи маъни лугавиашон амалу ҳолати давомнок ё худ тасодуфан ба вуҷуд омадаро фаро мегиранд. Масалан: ... ман он ҳодисаро дар зиндагӣ дида будам ва аз он дилтанг мешудам (С.К.Кул.,ч.7,с.445); Ҳамин сол... ба ҳамин воқеа дувоздаҳ сол пур мешавад (С.А.Кул.,ч.3,с.132); Дар ин дам дар миёни майдон овози карнай баланд шуд (Ч.И.Дувоз.,с.62).

д) Сифатҳо бо ёвари шудан хабарҳоеро низ ташкил медиҳанд, ки амалу ҳолати онҳо натиҷаи ҳулоҳаи шахси нақлкунанда аст. Чунончи: ... агар подшоҳ одил бошад, бой, арбоб ва оқсақолон... одил мешаванд, агар ӯ золим бошад, инҳо ҳам золим мешаванд (С.А.Кул.,ч.3,с.226); Сониян,... муҳокимарониҳояш одамони калон барин бемаъний шудааст (Ч.И.Тах.в.,с.211); Барои ин корат ҷавобгар мешавӣ, агроном (Ю.А.,с.152).

Гоҳо чунин хабарҳо бо ёридиҳандай шудан маъноҳои маҷозиро ҳам дар бар мегиранд. Ин ҳолат дар мавриде рӯй медиҳад, ки агар ҷузъи асосии хабар бо сифати аслӣ—сурҳ ва сифати таъкидии суп-сурҳ ифода гардида ҳолати шахсро нишон дидад: Духтар... сурҳ шуд (С.У.,с.51); Гулнор аз ҳичолат суп-сурҳ шуд (С.А.Кул.,ч.2,с.14).

Феъли гаштан (гардидан). Сифатҳои аслӣ бо ин феъли ёридиҳанда хабарҳои феълии соддаеро ташкил медиҳанд, ки аз маъни лугавиашон ҳолату вазъияти тагирёбанҷаву муваққатӣ ва баъзан давомноки субъект фаҳмида мешавад. Мисолҳо: Восеъ саҳт онгуфтаҳол гашт (С.У.,с.83); ... ҳатто дар тарафи шарқ

үфук полагун гашт (Ч.И.Тах.в.,с.258); Баъз... ман то дах рӯз осуда гаштам (С.А.Кул.,ч.7,с.579); Манзараи Бурсноваро ҳониши кабкҳо боз ҳам дилкаш мегардонд (С.Саи.С.,с.52).

Бояд дар хотир дошт, ки дар бисёр маврилиҳо фсьли шудан бо фсьлҳои ҳаммаъни гаштан, гардидан дар ҷумла муносабати синонимӣ пайдо мекунад. Аз ҷумла, дар мисолҳои боло он (шудан) низ бо ин фсьлҳо муродифат пайдо карда, ба ҷои онҳо метавонад ояд. Ҳамчунин дар ҷумлаҳои поёни хабарҳои фсьлӣ бо сифат ва ёридиҳандаҳои гаштан, гардидан амалу ҳолати падидояндаро ифода мекунанд, ки дар ин маврид ҳам ҷои ин фсьлҳои ёварро шудан бе тагири маъни умумии ҷумла иваз ҳоҳад намуд. Мисолҳо: Чароге... як нафас намоён гардид (Р.Ч.Кул.,ч.2,с.14); ... дар ҷашмонаш аломати хушнудӣ намоён гардид (Р.Ч.Кул.,ч.2,с.156); Ҳомӯши ҷанд сония хукмфармо гардид (г.М. ва м.); ... Восеъ аспсавор дар Лангар ҳозир гардид (С.У.,с.53).

Феълҳои ёридиҳандаи мондан, сохтан, расидан бо сифатҳои аслӣ ҳабарҳои феълии аналитикро ташкил дода, мазмунан амалу ҳолатеро дар бар мегиранд, ки мутлақ ё давомнок аст, ё ин ки ҳамчун натиҷаи ҳулосаи субъект фахмида мешаванд. Масалан: Рӯз бегоҳ шуд, офтоб ба фурӯ рафтан наздик расид (С.А.Кул.,ч.3,с.66); Фич-ғиҷи тибу қундаи ҷувоз оромӣ ва сукунатро аёнтар месозад (С.У.,с.21); Кас ҳеч чиз нахӯрда бошад ҳам, ташна мемондааст (С.У.,с.20); ... аз тангдастию ноҷорӣ таҳсили илм нотамон монд (Р.Х.,с.4); Вай гумон кард, ки тамоман танҳо мондааст (А.Ш.,с.11).

Ҷузъи асосии ин навъи ҳабарҳои аналитикий бо шумораву ҷонишинҳо низ ифода мейбад. Лекин нисбат ба исму сифатҳо ба вазифаи ҷузъи асосии ҳабар омадани шумораву ҷонишинҳо камистеъмол аст. Ифодаи ҷузъи асосии ҳабарҳои мазкур дар мисолҳои мо танҳо бо шумораи як ва ҷонишини номуайянни дигар ба назар расид. Шумораи як аз ҷиҳати маъно дар таркиби ҳабарҳои феълӣ бо сифатҳои якҷоя, тифоқ, ягона ҳаммаъни пайдо карда, бо ёридиҳандаи ҳуд амалу ҳолатҳоеро фаро мегирад, ки онҳо натиҷаи қӯшиш ва нияту мароми ба як нукта равонашудаи ҷандин субъект мебошанд. Мисолҳо: Моро лозим аст, ки ҳама як шавем (С.А.Кул.,ч.1,с.224); ... якҷанд нафар устон боғанд, рангрез як мешаванд (Ч.И.Дувоз.,с.269); Аз ҳамон боз авзои Нусратхӯҷа дигар шудааст (Ю.А.,с.11).

Ба чуз шумораи як ба вазифаи чузъи асосии хабарҳои феълий шумораҳои дигар пешоянди ба-ро қабул карда меоянд. Ин дар сурате рӯй медиҳад, ки агар чузъи ёвари ин навъи хабарҳо бо феъли ёридиҳандаи даромадан ифода ёфта бошад. Дар маврид чунин хабарҳоро, ки хусусияти маҷозӣ доранд, ҳамчун хабарҳои бо воҳидҳои фразеологӣ ифодаёфта маънидод кардан лозим меояд. Як мисол: Ман ба чилу панҷ даромадам (С.А.Кул., ҷ.3, с.231).

Ба вазифаи чузъи асосии хабарҳои феълии аналитикӣ асосҳои феъл низ омада, ҳолату ҳаракати статикии ва ҳам динамикии субъектро нишон медиҳанд. “Лекин дар чунин маврид онҳо хусусияти феълии худро гум карда, субстантиватсия мешаванд. Маҳз ҳамин ҳолат имкон медиҳад, ки онҳо ҳамчун чузъи номӣ бо феъл (феъли ёридиҳанда-С.Ш.) алоқа пайдо намоянд.”¹ Яъне асосҳои феъл дар ҳамон сурат чузъи асосӣ ё ҳуд чузъи номии чунин хабарҳо шуда метавонистаанд, ки субстантиватсия шуда ба исм гузашта бошанд, ё ки майли онҳо нисбат ба феъл ба ҳиссаи номии нутқ— ба исм зиёдтар шуда бошад. Ба сифати чузъи ёвари хабарҳои феълии мазкур бештар феълҳои кардан ва шудан меоянд. Мисолҳо: Мо... дар ҳамин ҷо каму беш кишт мекунем (С.А.Кул., ҷ.3, с.151); Дар байни ин гуна маҳдумони калон донишмандон кам ёфт мешуданд (С.А.Кул., ҷ.7, с.10); Чунин ҷамъомади ҳушҳол... ёфт намешавад (Р.Ҷ.Маъл., с.61).

Чузъи асосии хабари феълии содда бо сифатҳои феълий (бо суф.-а,-о) ва феъли ҳол (бо суф.-он)-и хосияти адъективӣ пайдо-карда ифода гардида, амалу ҳолати субъектро бо тобииши тавсифӣ (сифатӣ), асосан, дар замони гузашта намоиш медиҳанд. Мисолҳо: Пойҳояш ӯро беихтиёр ба тарафи қамишкаппаи Диловар кашола мекард (Ю.А., с.144); Духтар... гӯё аз ҳоли меҳмони ҳуд ҷӯё мешуд (С.А.Кул., ҷ.2, с.123); Восеъ як пагоҳ ба Камолӣ равон шуд (С.У., с.31); Аз рӯи одат, аз ҳоли ҷавон пурсон шуд (ж.С.Ш.).

Баъзан дар забони адабии гуфтугӯй сифати феълии замони ҳозира-оянда бо ёвари шудан қолиби маҳсуси хабарҳоро ташкил медиҳад. Аз маънии лугавии ин навъи хабарҳои феълий амалу ҳолати давомноку мӯлкарата, ки дар замони гузашта бо азму иродai субъект ба вуқӯй омадааст, фахмида мешавад. Мисолҳо:

¹ Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ, ҷ.2, с.137.

Газетахои русй ҳар гапро озодона мәнавиштагй шуданд (С.А.Кул., ч.І, с.58); Баъд ки фахмид, ... худаш механлидагй шуд (Ч.И.Тах.в., с.70).

Чунин хабарҳои феълй дар назди худ объекти бевоситаи суратнаёфта низ дошта метавонанд, ки ин хусусият онҳоро аз хабарҳои номй фарқ мекуноанд.¹ Аз ин чихат, хабари чунин ҷумлаҳоро, ки ҷузъи асосиашон сифати феълии замони ҳозира-ояндаанд, мансуб ба хабарҳои номи донистан² ба фикри мо, иодуруст аст. Дар мисолҳои зерин калимаҳои “хосилот”, кор, хосил объекти бевоситаи суратнаёфта буда, ҷузъи ҳатмии хабар нестанд: Оҳиста-оҳиста ҳама ўро “хосилот” мегуфтагй шуданд (С. Сан.С., с.183); ... Аббос ҳар рӯз бо дикқат ва гайрат кор мемӯхтагй шуд (Ч.И.Дувоз., с.315); ... заминҳои падарам ҳосили фаровон медодагй шуданд (Ч.И.Дух.от., с.277).

Бояд гуфт, ки дар баъзе монографияҳо дар шакли ҳолис, яъне бе бандак ба “маъни перфект” (перфект I-С.Ш.), хабари феълй шуда омадани сифати феълии замони гузашта (бо суф.-а) қайд шудааст.³ Чи тавре ки Р.Фаффоров қайд мекунад, “Ин тарзи ифода дар забони адабии тоинкилобии тоҷик бисёр маъмул буда, ҳоло, асосан, дар назм дучор мешавад.

Истеъмоли вай дар наср маҳдуд аст. Аз ин чихат, дар ҷумлаҳои Дар кӯҳу дар дашт лола расида, Дар боғу дар кишт сабза дамида: Ба саҳроат ҳамчун баҳти ҳалқам, Шукуфта пахтаҳои нукраворат; ҳамчун хабари феълй маънидод шудани калимаҳои расида, дамида, шукуфта дуруст аст.⁴ Аммо ба ақидаи мо, дар ҷумлаҳо (мисраъҳо)-и боло калимаҳои номбурдаро сифати феълй гуфтан он қадар боварибахш нест.

Аввало, дар байни худи олимон дар хусуси бо сифати феълй ё бо феъли ҳол ифода ёфтани перфект I ҳамфиқрӣ дида намешавад. Чунончи, онҳо—як гурӯҳ перфект 1 бо феъли ҳол ба бандакҳои хабарӣ ифода меёбад, гуфта дар қавс ё “вай сифати феълй аст,”⁵ ё ки “сифати феълии замони гузашта бо суффикси-а”⁶ низ менависанд.

¹ Исламулаев М.Ф. Пуркунданаи бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик.—Сталинобод, 1961, с.17-18.

² Эшонҷонов А. Хабарҳои номӣ ва тарзи ифодаи ҳавии онҳо, с.38-40.

³ Ниёзмуҳаммадов Б. Забоншиносии тоҷик (Асаҷои мунтажаб), с.132; Гаффоров Р. Шевави ҷанубии забони тоҷики, ч.3, с.72.

⁴ Гаффоров Р. Шевави ҷанубии забони тоҷики, ч.3, с.72.

⁵ Растворгуве В.С. Краткий очерк грамматики таджикского языка, с.554.

⁶ Маъсумӣ Н. Асаҷои мунтажаб, ч.2. Забоншиносӣ, с.249

Гурӯҳи дигари олимон танҳо “бо сифати феълий”¹ ба
бандакҳои хабарӣ ифода ёфтани перфект I-ро зикр мекунанд
Албатта, сабаби ин маълум аст. Чунки чи сифати феълий ва чи
феъли ҳол шакли ягона ҳам (аз асоси замони гузаштаи феъл бо
суф.-а: хонда, пухта) доранд, ки берун аз матн сифати феълий ё
феъли ҳол буданашонро муайян намудан душвор аст. Аммо
матн ба мо имконият медиҳад, ки ба хулосаи даркорӣ осему
калимаҳои мазкур (хонда, пухта)-ро дуфикара нашуда, ба яке аз
он шаклҳои феълий—сифати феълий ё феъли ҳол мансуб шуморем
ва дар чунин ҳолат ҳукми мо аз тарафи хонанда (сомеъ)
боваринок қабул карда мешавад. Аз ин рӯ, ҳақ ба ҷониби
Б.Камолиддинов аст, ки вай тарафдори бо як термин ифода
кардани мағҳумҳои забон мебошад. Ӯ мегӯяд, ки “Вақте ки як
мағҳуми забонро бо ду ном ёд медиҳанд, ин тадбир мушкиниҳои
зиёде пеш меорад.”² Бинобар ин, дар он ҷорӣ мисраъ калимаҳои
расида, дамида ва шукуфта-ро хабари феълии бо сифати феълий
ифодагардида ҳисобидан боварибахш нест гуфтани мо ҳам аз
ҳамин ҷост, ки чунин феълҳоро бâзze олимон
(Б.Ниёзмуҳаммадов, М.Исматуллоев, Ш.Рустамов, Х.Хусейнов,
Н.Бозидов) феъли ҳол меноманд.³

Вале маҳз, ба ақидаи мо, калимаҳои мазкур—расида,
дамида, шукуфта дар таркиби он ҷумлаҳо (мисраъҳои шеъри),
мисли сифатҳо ё ҳуд сифати феълий, аломати тавсифии предметро
номбар накарда, балки дар қадом ҳолат будани онро дар ҳуд
таҷассум намуда, амалу ҳолати мутлақи дар предмет рӯйдодаро
ифода кардаанд. Ана ба ҳамин сабаб, калимаҳо (хабарҳо)-и
расида, дамида ва шукуфта-ро дар он мисраъҳо хабари феълии
бо феъли ҳол ифодаёфта маънидод кардан боварибахштар
мебуд, нисбат ба он ки он хабарҳо бо сифати феълий ифода
ёфтаанд, гӯем. Ҷанд мисол: Дар берун мардҳо чамъ шуда,
ҳофизҳо суруда, дегҳои даҳмани мечӯшиданд (Ч.И.Дувоз.,с.114);
Ин ҳол аз тирамоҳ то баҳор давом карда, аз пули фурӯш дусад
танга (сӣ сӯм) даромад шуд (С.А.Кул.,ч.І,с.24); Малика инро
хис карда, ... дилаш аз муҳаббат лабрез шуда буд (Ю.А.,с.228).

¹ Неменова Р.Л. Кульбаские говоры таджикского языка (Северная группа), с.47;
Шевави чанубии забони тоҷикий, ч.2, с.113.

² Камолиддинов Б. Ибора ё ҷумлаи пайрав. Дар газ.: Маориф ва маданият, 1980.
9 авгуаст.

³ Ҳамон ҷо.

Ба вазифай чузъи асосий чунин хабарҳои феълӣ зарфҳо (зарфҳои миқдору дараҷа) низ омада метавонанд. Дар чунин ҳолат чузъи ёридиҳандаи ин хабарҳоро, асосан, феълҳои кардан, шудан ва гардидан ташкил медиҳанд. Хабарҳои мазкур аз рӯи маъно афзунию суръатёбӣ ё худ камшанию пастшавии амалу ҳолатеро, ки дар субъект ба вуқӯй омадааст, ё ки аз тарафи субъект ба объект нигаронида шудаваст, фаро мегиранд. Масалан: Шукурбек, ки ин хабари мусибатсамарро шунид, газабаш нисбат ба амлодор боз ҳам зиёдтар гардид (С.А.Кул.,ч.7,с.74); ... шӯҳрати ӯ назар ба замони зиндагиаш зиёдтар шуд (С.А.Кул.,ч.7,с.237); Хайрия, ки офтоби ҳуррами баҳор лутғу эҳсони худро аз сари маҷдум кам намекунад (Ч.И.Тах.в.,с.17).

Гуфтан даркор аст, ки дар забони адабии ҳозираи тоҷик баъзан пас аз чузъи ёридиҳандаи асосий чунин хабарҳои феълӣ ёридиҳандаҳои феълии гуруҳи якум—шудан, будан ҳам ба таври факултативӣ оварда мешаванд. Аз ҷумла, омадани ёридиҳандаи шудан пас аз чузъи ёридиҳандаи хабарҳои феълие мушоҳида мешавад, ки чузъи асосиашон исм буда, ҷузъи ёвари асосӣ дар шакли сифати феълии замони гузашта (бо суф-а,-ӣ) сурат ёфтааст. Дар ин маврид ба маънои лугавии хабарҳои феълӣ, ки амалу ҳолат ва ҳаракатро фаро мегиранд, ёридиҳандаҳои асосиашон тобиши мӯлқаратию давомнокӣ мебахшанд. Тавассути чузъи ёвари дуюм—шудан бошад, аз як тараф, намуду сига ва аз тарафи дигар, дар ҷумла предикат барқарор карда мешавад. Мисолҳо: Сонитар ӯ дар “Боги Ятим” тавакқуф мекардагӣ шуд (С.У.,с.27); ... Шарифҷон ба ман бо эҳтиром ва эҳтиёт муомила мекардагӣ шуд (С.А.Кул.,ч.1,с.57); ... онҳо ба ӯ бо тартиби корбай кор мекардагӣ шудан (С.А.Кул.,ч.7,с.129.).

Ёридиҳандаи феълии будан, асосан, баъд аз ҳамон хабарҳои феълии аналитикӣ оварда мешавад, ки агар чузъи ёвари асосиашон дар шакли феъли ҳол (бо суф-а) омада бошад. Чунин маврид, яъне мавриди ба таври факултативӣ оварда шудани ёридиҳандаи будан, бештар дар хабарҳои феълии чузъи асосиашон бо исму сифат ифодагардилла мушоҳида мешавад. Вазифай будан дар таркиби хабарҳои феълии номбурда чун ёридиҳандаи шудан низ иборат аз аниқ барқарор кардани намуду сига ва томияти фикр буда, он ба амалу ҳолати дар замони гузаштаи дур воқеъшуда ишора мекунад. Чунончи:

Хунүз онҳо лубиёшуракро сар накарда булан (С.А.Кул., ч.3, с.158); Аскарони сурх Сагирдаштро барои худ кароргоҳ карда буданд (С.А.Кул., ч.2, с.398); ... дар ин ҷо ҳанӯз иморатҳои нав бино нагардила буд (Р.Х., с.43); Ӯро ба бурио комитети партияи даъват карда буданд (А.Ш., с.12); Дуд, бухор, гармӣ... ҳавои ҳонаро тоқатнозазир карда буд (С.А.Кул., ч.3, с.15); Сабзаи баҳор ва лолаҳасакҳо адиру пушта, боғҳо ва лаб-лаби ҷуйборҳоро рангин карда буд (С.Сан.С., с.47); Рӯйҳои зану духтарҳо аз ҳаяҷони қалб сурх шуда буд (Ч.И.Дух.от., с.580).

Мисли феъли ёридиҳандай будан, ёвари шудан низ пас аз ҳабарҳои анализикии ҷузъи асосиашон бо исму сифат ифодаёфта омада, ба охир расидани амалу ҳолати яккаратаву давомнокро дар замони гузашта ифода мекунад. Агар ба вай (шудан) префикс ме-васл шавад, он гоҳ ин гуна ҳабарҳо дар худ амалу ҳолати давомноки натиҷааш номаълумро ҳам дар замони гузашта ва ҳам дар замони оянда инъикос мекунанд. Масалан: Ба он маъррака... Сайд Пахлавон ҳам даъват карда шуд (Ч.И.Дувоз., с.51); Дар муддати се ҳафта бештар яку ним таноб ҷой аз сангъа сангреза покиза карда шуд (С.У., с.25); Пасу пеши вагонҳо бо коргарони мусаллаҳ нигахдорӣ карда мешуд (С.А.Кул., ч.3, с.271); Дигар ба кӣ бовар карда мешавад? (Ч.И.Дух.от., с.284).

Баъзан феълҳои ёридиҳандай шудан ва будан пас аз ёвари асосии ҳабарҳои феълии содда (типи оро додан) паиҳам омада, ҳабарҳои феълии тафсилиро—бисёрчӯзъаро ташкил медиҳанд. Дар ин сурат амалу ҳолат дар ҳабари асосӣ (оро додан) номбар шуда, ёридиҳандай дуюм—шудан ба амали баохиррасида ва будан бошад, ба замони вуқӯи амал, ки дар гузаштаи дур воқеъ гардидааст, ишора мекунанд. Ҷанд мисол: Дар музофоти Ҳирот, дар лаби оби Ҳирруд аз тарафи як оила як боги калоне обод карда шуда буд (С.А.Кул., ч.3, с.17); ... мӯйҳои сиёҳи ҷингилааш боло шона зада шуда буданд (Ч.И.Тах.в., с.105); Дастай корд аз устухони фил буд ва хеле оро дода шуда буд (Ю.А., с.19).

Инак, мо дар боло, умуман, ҳусусиятҳои ҳабарҳои феълии (садда) анализикиро аз назар гузаронидем, ки онҳо бо сиғаи ҳабарии феълҳои таркибии номӣ ифода гардидаанд. Он феълҳои таркибии номӣ дар шакли сиғаҳои эҳтимолӣ, шартӣ-ҳошишмандӣ ва амрӣ низ ба вазифаи ҳабари феълии содда

меоянд, vale төйдоди онҳо дар забони адабӣ нисбат ба феълҳои таркибии номии сигаашон хабарӣ каманд.

Чун қоида, агар ҷузъи ёридиҳандай феълҳои таркибии номӣ дар шакли сигаи эҳтимолӣ омада бошад, он тоҳ ин гуна феълҳо, мисли шакли синтетикии сигаи мазкур (рафғагист, омадагист), дар вазифаи хабари феълӣ амалу ҳолатеро далолат мекунанд, ки вуқӯяшро гӯянда ба таври тахмину эҳтимол тасаввур кардааст. Мисолҳо: Ҳалима... ба мардаки беинсоф ва золим бовар кардагист (Ҷ.И.Тах.в., с.61); Вай шояд, ба ҳар эҳтимол, маро огоҳ кардагист (Ю.А., с.135); Модом ки ту дар ёд доштай, инишооллоҳ, ҷаноби эшон ҳам фаромӯш накардагист (Ю.А., с.180).

Ифодаи хабарҳои анализикӣ бо сигаи шартӣ-ҳоҳишмандии феълҳои таркибии номӣ назар ба шакли таркибии сигаи эҳтимолӣ зиёда ба назар расида, дар ҷумла дори тобишҳои гуногуни маъногӣ шуда метавонанд. Чунончи:

а) Дар ҷумлаҳои содда хабарҳои феълии бо ин шакл ифодаёфта, аз як тараф, ҳатмӣ будани вуқӯи амалу ҳолатро ифода созанд, аз тарафи дигар, амалу ҳолатеро, ки вуқӯи он ба таври гумону тахмин ва эҳтимолу тааҷҷуб аз тарафи гӯянда тасаввур карда мешавад, фаро мегиранд. Маънии охир, яъне тобиши гумону тахмин ва тааҷҷуб, тавассути қалимаҳои модалиӣ (мабодо, эҳтимол), ки дар ҷумла вобаста ба майлу ҳоҳиши гӯянда оварда мешаванд, бештар ҳис карда мешавад. Масалан: Бигузор, мардум аз ҷиноятҳои Аброр сари вакът хабар шаванд (Ю.А., с.75); Мабодо ки ин саҳтириҳо барои онҳо ба як тарзи фоҷиаангезе тамом шавад (Р.Х., с.16); Эҳтимол аст, ки амири Бухоро сиёсати худро нисбат ба Россия тағиیر дода бошад (Р.Х., с.34);

б) Феълҳои таркибии номӣ бо сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ба вазифаи хабари ҷумлаҳои пайрави шартӣ омада, амалу ҳолатҳои ирреалиеро дар бар мегиранд, ки вуқӯи онҳо боиси ноқеъ шудани амалу ҳолати субъекти сарҷумла ҳам мегардад. Мисолҳо: ... агар Фурсат ёбад, дасту пояшро ба вай гарм мекард (С.А.Кул., ч.7, с.458); Писари қаровелбегӣ боз ду-се рӯз сабр кунад, пои луч намемонад (Ҷ.И.Тах.в., с.172); Агар ҷашматон хира шуда бошад, пенснеи меҳмонро қарз гиред (Ю.А., с.59); Суҳан дар миёни ду душман ҷунон гӯй, ки агар дуст гардад, шарманда набошӣ (Саъдӣ, с.121).

в) Шаклҳои таркибии сигаи мазкур ба вазифаи хабарҳои чумлаи пайрави сабаб ва мақсад омада, амалу ҳолатҳои ирреалиеро фаро мегиранд, ки аз тарафи субъекти чумла вуқӯй онҳо тасаввур карда шудааст ё вай барои ичрои он кӯшиш кардааст. Аз мазмуни умумии ин гуна чумлаҳои пайрав пай бурдан мумкин аст, ки бештар хабарашон амалу ҳолати таҳминшударо фаро гирӯфтаанд ва инро аз мавҷудияти қалимаҳои модалии таркибии онҳо низ метавон фахмид. Масалан: Метарсид, ки мабодо аз нигоҳаш сирри дилашро пай набаранд (Ю.А., с.133); Оқсақоли қишлоқ илоҷ надошт, ки ҳоҳиши аскарҳоро ичро нақунад (Ҷ.И.Дувоз., с.76); Ман савғанд ёд мекунам, ки то нафаси оҳирин ба муқобили бадӣ мубориза барам (А.Ш., с.13); Ҳаким гаштаву баргашта ба Сафедкӯҳ менигарист, ки зороҳари Ҳасан намоён шавад (С.Сан.С., с.29); Шукронга бидиҳед, то ман ин мурдаро зинда созам (Зоконӣ, с.25).

Ифодаи хабарҳои соддai аналитикӣ бо шакли сигаи амрии феъл. Бо сигаи амрии феъл ифода ёфтани хабарҳои феълии содда ё худ аналитикӣ, асосан, дар нутқи диалогӣ ва дар суханҳои мутантан, ки муроҷиатро ифода мекунанд, мушоҳида карда мешавад. Аз ин ҷиҳат, истифодаи чунин сига ҳамчун хабар, умуман, дар нутқи тасвирии нависанд, ҳамчунин дар забони асарҳои характеристи илмишавта ба назар намерасад. Сигаи мазкур ба вазифаи хабарҳои аналитикӣ омада, аз як тараф, ҳолат ва ҳаракатро нишон дижад, аз тарафи дигар, дорои тобишҳои маънӣ-модалии мебошад, ки он тобишҳои маънӣ амру фармон, ҳоҳишу илтимос, орзуву ният ва ризоияту даъватро дар бар мегиранд. Бояд гуфт, ки ба вазифаи ҷузъи ёридиҳандай чунин хабарҳо бештар феъли ёридиҳандай кардан меояд. Мисолҳо: Гӯш кун. Бо ту гӯштин мегирам (Ф.М., с.30); Ин киссанро ба одамоне хикоят кунед, ки эътиқод дошта бошанд (Ф.М., с.59); Не, аввал ба саволи ман ҷавоб дихед (Ф.М., с.82); Ҳайр, нағз ҳоб кунед (Ф.М., с.39); Нигоҳ кунед, даҳсӯмӣ (Р.Ҷ.Маъ.д., с.221).

Маълум аст, ки тавассути сигаи амрии феъл танҳо ба шахси дуюм (танҳо ва ҷамъ) муроҷиат карда мешавад. Аммо вобаста ба вазъияти сухан аорист дар шахси сеюм мағҳуми сигаи амро ифода карда метавонад. Чунонҷи:—Ҳайр, аз ҷоят гуфтан гир.— Аввал ҳама ҷим шаванд (Ф.М., с.80); Бигузор,... сифати меҳнат боз ҳам вусъат ёбал (Газ.м.).

Баъзан чунин ҳолатро ҳам мушоҳида мекунем, ки “барои ифодай эҳтиром нисбат ба шахси дуюми танҳо”¹ гўянда ҳамчун ба шахси сеюми чамъ муроҷиат мекунад. Чунин муроҷиат, ки асосан ҳоҳишпуш даъватро фаро мегирад, ба воситаи шакли сигай шартӣ-ҳоҳишмандӣ (аорист) ба амал бароварда мешавад. Масалан: Кани, марҳамат кунанд, аз боло гузаранд (Ҳ.К.Оқшуда);² Марҳамат кунанд, марҳамат!-гўён соҳиби хона маро... бурд (Р.Ч.Маъд.,с.57).

Кайд карда будем, ки як фарқи хабарҳои феълии бо феълҳои таркибии номӣ ифода ёфтагӣ аз хабарҳои номӣ дар он аст, ки тамоми онҳо, яъне хабарҳои феълии типи кор кардан, сар кардан, пас аз ҷузъи ёридиҳандай ҳуд боз модификаторҳои феълиро ҳам (чунончи: кор карда истодааст, сар кардан гирифт) қабул карда метавонанд. Модификаторҳо дар таркиби ин гуна хабарҳо ҳамон тобишҳои маъногиеро низ зохир мекунанд, ки дар таркиби хабарҳои феълии бо феълҳои таркибии феълий ифодaeёта (гуфта дод, рафтан гирифт) ифода мекарданд. Гуфтан лозим аст, ки дар таркиби хабарҳои феълии мазкур ба сифати модификаторҳо васл шуда омадани, асосан, феълҳои истодан, гирифтан, мондан, рафтан, фиристодан, сар додан, нишастан, хобидан, партофтан, нишон додан, дидан, баромадан мушоҳида мешаванд. Вале бо ин хабарҳо ҳамроҳ омадани модификаторҳои феълии истодан, гирифтан, рафтан, мондан бештар ба назар мерасанд. Модификаторҳои мазкур ба амалу ҳолате, ки тавассути хабари асосӣ номбар карда мешавад, тобиши маънай-модалии мӯлкаротию давомнокро зам менамоянд. Масалан: Асо аз дasti Мирак дошта, ўро тасалло ода меистод (Ҷ.И.Тах.в.,с.12); Мардум парешон шудан гирифтанд (Ҷ.И.Тах.в.,с.11); Мардак дувоздаҳ сол... амлоқдори карда омад (С.У.,с.3); Бақочон баъд бо кори саройбони машгул шуда менишаст (Ҷ.И.Тах.в.,с.54).

Модификаторҳои мондан, фиристодан, сар додан, баромадан мазмунан аз рӯи маъно дар таркиби хабарҳои феълии содда ба амалу ҳолати яқкарата ё ҳуд тасодуфанд рӯйдода далолат мекунанд. Чанд мисол: Салимзода дакикае чанд караҳт шуда монд (Газ.м.); Ман, ба як ҳисоб, аз вай карздор шуда мондам (Ю.А.,с.137); Аммо чаро... вақти тафтиш даъво аршуда

¹ Маъсумӣ Н. Асаҷои мунтажаб, ч.2. Забоншиносӣ, с.184.

² Ҳамон ҷо, с.184.

мебарояд (Газ.м.); Аммо чавоби падараш ба Мирак чунон маъқул шуд, ки аз камоли шавқ ханда карда фиристод (Ч.И.Дувоз.,с.12); Ойими Шоҳ якбора ҳуққос зада гирия карда сар дод (Ч.И.Дувоз.,с.442).

Бо ин хабарҳои феълии маддийи партофтан рафтан омада, амалу ҳолати яккарата ва давомноки бебозгаштро ишора мекунанд. Масалан:... малаҳ то сер шудани худ меҳӯрад, аммо ҳосилро ноймол карда намепартояд (С.А.Кул.,ч.3,с.160); ... лекин инҳо бо як ишорай муллоҳо худатро пора-пора карда мепартояд (С.А.Кул.,ч.3,с.221); Онҳо... ба корҳои савдогарӣ машғул шуда рафтанд (С.А.Кул.,ч.1,с.23).

Дар мисолҳои зерин маддийи гирифтан ва додан дар таркиби хабарҳои феълии амалу ҳолати ба фоидай субъект ва ё ба фоидай объекте иҷрошударо мефаҳмонанд: ... Восеъ боз ба асп савор шуда гирифт (С.У.,с.130); Яхҷоҳа шоириро ба худ касб карда гирифт (С.А.Кул.,ч.7,с.19); Байд аз ин Смирнов... накл карда дод (Ч.И.Дух.от.,с.384); Ман дар туи Диловар аз дилу чон ракс карда медиҳам (Ю.А.,с.125). Феълҳои дидан, баромадан ҳамчун маддийи дар таркиби хабарҳои мазкур амалу ҳолатҳоеро далолат мекунанд, ки он амалу ҳолатҳо ба таври маҳсус бо маҳсади аниқу равшан карданӣ ягон масъала ва ё ҳусусиятҳои объекте ба вуқӯй омадаанд, ё ки дар оянда ба вуқӯй ҳоҳанд омад. Чунончи: Мо равем, боз маслиҳат карда мебинем (Ч.И.Тах.в.,с.29); Эргаш такмин карда дид (С.А.Кул.,ч.3,с.291); ... боз ҳамаи майдо чӯйдаҳои корро мулоҳиза карда мебароем (Ч.И.Тах.в.,с.108); ... чут зада фоидаҳоро хисоб карда мебаромад (ж.С.Ш.).

Маддияти феълии нишон додан низ бо чунин хабарҳои аналитикии бо феълҳои таркибии номӣ ифодаёфта омада, амалу ҳаракати ба фоидай субъект ва сомеъ равонашударо аниқ мекунад. Масалан: ... забонаш қадре мегирифт, ширинии суханҷояш он гирифтагиро боз ҳам ширин карда нишон медод (С.А.Кул.,ч.7,с.21); ... вай ҳукумати Бухороро ба назари онҳо бад карда нишон медиҳад (ж.С.Ш.).

Бояд таъкид кунем, ки омадани маддияти нишон додан-ро дар таркиби феълҳои таркибии феълий, ки ҷузъи ёридиҳандаашонро бештар феълҳои ба маддияти феълий табдилёфта ташкил медиҳанд, дучор наомадем. Гап дар сари

он аст, ки агар ба чои яке аз модификатори таркиби чунин феълҳо, фарз кардем, ба чои модификатори истодан дар таркиби феъли рафта истодан модификатори нишон доданро ба таври сунъӣ илова кунем, он гоҳ вай (нишон додан) маъни аслиашро баркарор мекунад.

Масалан, рафта нишон додан гӯем, на як амал, балки ду амал аз ифодаи мазкур фаҳмида мешавад. Дар чунин шаклаш феъли таркибии мазкур (рафта нишон додан)-ро дар чумла мо на ба хабари содда, балки ба гурӯҳи хабарҳои феълии пайваст мансуб мешуморем, ки дар ин бора дар боби сеюми кор маълумоти муфассал дода шудаст.

Хабарҳои феълии содда бо фсълҳои таркибии номӣ на факат модификаторҳоро, балки дар як вақт ҳам модификатор ва ҳам ёридиҳандаи будан-ро ба таври факултативӣ ба худ қабул намуда, як гурӯҳи хабарҳои соддаи тафсилёфтани чорҷузъаро ташкил медиҳанд, яъне ин тавр: ҷузъи асосӣ (номӣ) + ёридиҳандаи асосии ҷузъи номӣ+модификатор+ёридиҳандаи будан.

Вазифаи ёридиҳандаи будан дар таркиби ин гуна хабарҳои соддаи тафсилӣ иборат аз баркарор кардани шахсу шумора, замон ва маҳсусан намуд буда, аз рӯи ҳамин назифаи охиринаш амалу ҳолати дар замони гузаштаи дур воқеъшударо таъкид менамояд. Вале асли маънои лугавии хабарҳои асосӣ дар ин таркибҳо нуқсон наёфта, ба онҳо модификаторҳо вобаста ба ҳусусияти хоси маъно-ифодакуниашон, албатта, ягон тобиши маънӣ-модалиро (мағҳуми яккаратӣ, мӯлкаратӣ, давомнокӣ ва г.) мебахшанд.

Чанд мисол барои намуна: Коркунони ин чо тамоман сиёҳ туда рафта буданд (С.А.Кул.,ч.7,с.134); ... ин бачаҳо чаро... маҳз дар ҳамин кӯча бозӣ карда истода бошанд (Ч.И.Тах.в.,с.40); Хонаи падарат-ку вайрон шуда рафта буд (С.А.Кул.,ч.3,с.233); Онҳо решоҳои қамишу тугайро... тӯда карда монда буданд (Ю.А.,с.117); Восеъ... оилаи уро дар ин ду соли қаҳтӣ аз равғани ҷувоз таъмин намуда омада буд (С.У.,с.31).

Бар хилофи мисолҳои боло дар мисолҳои зерин хабарҳои феълий бо феълҳои таркибии номӣ дорои дутогӣ модификатор мебошанд, ки чунин тарзи ифода дар забон ҳодисаи нодир аст. Албатта, дар чунин маврид, ки як хабар ба ду модификатор соҳиб мешавад, ҷиҳати таъсирбахшию ифоданокии он ба

сомсъ ва ё ба хонанда зиёдтар месардад: Акин рўз сафод шудомада истода буд (С.А.Кул., ч.1, с.125); Духтари ноопшио нам назад, ба замин нигоҳ карда истодан гирифт (С.У., с.48).

3. Ифодаи хабарҳои феълий бо воҳидҳои фразеологи*. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик бо воҳидҳои фразеологӣ ифода ёфтани хабарҳо саристеъмол буда, ин ҳодисаи забон дикжати чанде аз олимонро ба худ ҷашб намудааст.¹ Махсусан, дар бобати вазифаи синтаксисии воҳидҳои фразеологӣ, аз ҷумла дар ҳусуси истифодаи онҳо ба вазифаи хабар дар мақолаи С.Сабзаев ва дар диссертатсияи Ҳ.Чалилов дар роҳи ошкор соҳтани ҳосияти хабарии воҳидҳои мазкур бештар маълумот дода шудааст. Номбурдагон дуруст қайд мекунанд, ки дар ҷумла аз гурӯҳи воҳидҳои фразеологӣ ибораҳои фразеологии феълий² ё худ “воҳидҳои фразеологии феълий”³ бештар ба вазифаи хабар меоянд. Ҳамчунин муаллифон (асосан, С.Сабзаев) дар кори худ баъзе тағовутҳои воҳидҳои фразеологиро дар вазифаи хабар нисбат ба хабарҳои муқаррарӣ, ки тавассути феълҳо ва ҳиссаҳои номии нутқу феълҳои ёридиҳанда ифода мейбанд, нишон додаанд. Бо вучуди ин, тадқиқоти ин соҳа хеле нопурра буда, дар баъзе ҳолатҳо аз шарҳу эзоҳҳои галат ва яктарафа ҳолӣ нест.

Чунончи, Ҳ.Чалилов аз рӯи маъно ба вазифаи ҳар ду навъи хабарҳо—хабарҳои номӣ ва феълий омадани воҳидҳои фразеологиро дуруст қайд карда бошад ҳам, вале аз ҷиҳати таркиб ба қадом гурӯҳи хабарҳо доҳил шудани онҳоро, чунон ки бояд, ошкор накардааст. Ба ҷуз ин, ў бештар хабар шуда омадани воҳидҳои фразеологии феълиро қайд карда, дар

* Эзоҳ.: Мағҳуми фразеологизмҳо дар забоншиносии тоҷик бо терминҳои гуногун номбар шудааст. Мо дар ин қисмати кори худ термини воҳидҳои фразеологӣ-ро кор фармудем. (Ниг.: Забони адабии ҳозираи тоҷик, к.І, с.64).

¹ Исламтуллоев М.Ф. Пуркунандай бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.23-25; Мақсадов Т., Зикриёев Ф., Чалилов Ҳ. Дар бораи воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаи синтаксисии онҳо.-Душанбе, 1976, с.42-49; Сабзаев С. Дар бораи як вазифаи синтаксисии ибораҳои фразеологӣ.-Дар маҷал.: Мактаби советӣ, 1975, № 4, с.24-27; Чалилов Ҳ. Ҳусусиятҳои соҳту маъниӣ ва вазифаҳои синтаксисии воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик.-Дастхати диссертатсияи бараи гирифтани узвони илми номзади илми филология.-Душанбе, 1976, с.80-96.

² Сабзаев С. Дар бораи як вазифаи синтаксисии ибораҳои фразеологӣ, с.24.

³ Чалилов Ҳ. Ҳусусиятҳои соҳту маъниӣ ва вазифаҳои синтаксисии воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.80.

ри болан худ ассан, дар боран бо вохидҳои фразеологӣ сифатӣ
февъӣ, исми, сифатӣ ва зарфӣ ифода ёфтани хабарҳо фикр
ро налааст.¹

Дар мақомаи С.Сабзаев, ки дар он доир ба вазифаи хабарии
вотоҳидҳои фразеологӣ маҳсус сухан меравад, низ баъзе нуқсонҳо
дай доранд. Масалан, у вохидҳои фразеолоғии февъиро дар
вазифаи хабариашон аз ҷиҳати таркиб ба хабарҳои таркибии
февъӣ мансуб медонад ва ҳол он ки ин тавр нест. Ҳамчунин
муаллиф як фарқи февъиро таркибиро аз вохидҳои фразеологии
февъӣ дар он додааст, ки гӯё “февъиро таркибӣ аз ду ва баъза
аз се ҷузъ зиёд шуда наметавонад. Таркиби ибораҳои
фразеологии февъӣ ба вазифаи хабар омада бошад, аз се ва зиёда
ҷузъҳо иборат шуда метавонад.”² Ба ин фикр розӣ шудан
баҳсталаб аст, чунки февъиро таркибӣ, кам ҳам бошад, зиёда
аз се ҷузъро дарбар гирифта метавонад: Истед, ки кай ~~дұхта~~
~~тамом қарда будед?~~ (Р.Ҷ.Маъд., с.307); Аз он пас ў... худ ба худ
гап мезадагӣ шуда монд (С.У., с.106); ...аҳли он хонавода ~~аз~~
ҳосили ин бөг дигар фоидае бурда натавониста истода буданд
(С.А.Кул., ч.3, с.19).

Ба вучуди баъзе норасоиҳои ҷузъӣ фикру ақидаҳои
таҳқиқгарони мазкур дар таълифи ин қисмати кори мо ёрии
калон расониданд. Бояд гуфт, ки адади вохидҳои фразеологии
февъӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик миқдоран бисёр буда,
онҳо чи дар асарҳои насрин устодони каломи бадеъ—С.Айни,
С.Улуғзода, Ҷ.Икромӣ, Р.Чалил ва ҷи дар эҷодиёти дигар
адибони соҳибистеъдод фаровон истифода шудаанд ва и
анъана минбайд ҳам, бешубҳа, давом ҳоҳад кард.

Аз ҷиҳати таркиб вохидҳои фразеологии февъӣ дучузъа ва
бисёрчузъа шуда метавонанд.⁴ Масалан, вохидҳои
фразеологии ғам ҳӯрдан, ҷашмак задан дучузъа (дукалимагӣ).

¹ Ҳамон ҷо, с. 80-96.

² Сабзаев С. Дар бораи як вазифаи синтаксисии ибораҳои фразеологӣ, с.25.

³ Сабзаев С. Дар бораи як вазифаи синтаксисии ибораҳои фразеологӣ, с.24;
Чалилов Ҳ. Ҳусусиятҳои соҳту маънӣ ва вазифаҳои синтаксисии вохидҳои
фразеологӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.80; Фарҳанги ибораҳои роҳтаси
забони тоҷики, с.8.

⁴ Рубинчик Ю.А. Структурно—семантические свойства многочленных
глагольных фразеологизмов в персидском языке.—Дар маҷум.: Вопросы фразеологии,
стилистики и грамматического строя восточных языков, вып. №225.—Самарқанд,
1972, с.1.

дарди дил кардан, дасту по гум кардан бисёрчузъя мебошанд. Вале бо вучуди дучузъя ё худ бисёрчузъя шуданашон ҳар кадоме аз вохидҳои фразеологии феълӣ бинобар устувории таркиб дар яклухтий том ба вазифаи хабарҳои феълии сола меоянӣ. Онҳо дар ҳамаи шоҳаҳои услубиёти забони адабӣ имрӯза, ҳусусан дар услуби бадеии он—чи дар нутқи тасвирии нависандагон ва чи дар нутқи персонажҳо—зиёда истифода мешаванд ва барои муассиру муҳтасар ифода ёфтани фикр ёри мерасонанд.

Дар вохидҳои фразеологии феълӣ низ ҳама вақт ҳангоми ба сифати хабари ҷумла омаданашон маънии категорияҳои грамматикии сига, шахсу шумора, замон ва намуд тавассути ҷузъҳои ёридиҳанда—феълҳо ташаккул мейбанд ва аз ин рӯ, масъалаи предикати ҷумла ҳам ба онҳо вобастагӣ дорад. Ба гайр аз ин, чун феълҳои таркиби вохидҳои фразеологии феълӣ низ метавонанд аз феълу феъл ё аз феъли ёридиҳандаву ҷузъи номӣ (бештар исм) иборат шаванд. Масалан: печонда гирифтан—иҳота кардан; бофта баровардан—дурӯг гуфтан; сар ҷунбондан—тасдиқ кардан; дасту по гум кардан—саросема шудан ва г.

Мо ҳангоми интиҳоби мисолҳо ҳамон таркибҳоро ҳамчун вохидҳои фразеологии феълӣ интиҳоб намудем, ки ё тамоми ҷузъҳои таркибии онҳо яклухт дорон маънии маҷозианд, ё яке аз ҷузъи онҳо ба ин маъно, яъне ба маънии маҷозӣ (гайриреалий) омадааст. Масалан, агар дар вохидҳои фразеологии аз фикр гузаронидан, гам ҳӯрдан танҳо калимаҳои гузаронилан ва ҳӯрдан ба маънии кӯчида омада бошанд, дар вохидҳои фразеологии феълии гап гурехтан, даст ба гиребон шудан, бо ҷашми бад нигоҳ кардан тамоми ҷузъҳои таркиб яклухт маънии маҷозӣ гирифтаанд. Вале ҳарчанд маънии маҷозӣ дар гурӯҳи дуюми вохидҳои фразеологии феълӣ дар яке аз ҷузъҳои таркиб, ки аз ҳам ҷудонашаванда ва устуворанд, ифода мекунанд. Р.Эгамбердиев ба ҳамин маъни ишора карда дуруст мегӯяд, ки “Ҷузъҳои таркибии ин гурӯҳ (ҳамоне ки яке аз ҷузъҳои воҳиди фразеологӣ маънии маҷозӣ доранд—С.П.) фразеологизмо аз рӯи ташкили маънии фразеологӣ ба қисмҳои асосӣ ва гайриасосӣ чудо мешаванд.

Чузъи... гайриасосӣ ба маънои аслии ҳуд омада... барои роҳӣ гардишани маънои маҷозии чузъи асосӣ-хизмат мекунад.¹ Бо ин ҳама бояд таъкид кунем, ки таъсирбахшӣ ва ифоданокии маъно дар воҳидҳои фразеологии гуруҳи якум, ки тамоми чузъҳои таркибиашон дар якъул гӣ ба маънои кӯшида омадаанд, нисбат ба гуруҳи сонӣ бештар аст.

Инак, воҳидҳои фразеологии феълиро, ки дар ҷумла хабарҳои феълий (садда)-и аналитикро меофаранд, вобаста ба маънои чузъҳои таркибиашон (феъл+феъли ёридиҳанда исм+феъли ёридиҳанда ва гайра) аз назар мегузаронем.*

1. Ифодай хабарҳои феълии содда бо воҳидҳои фразеологии навъи феълу феъл. Гуфтан зурур аст, ки дар забони адабии ҳозираи тоҷик теъдоди истеъмоли чунин воҳидҳои фразеологии феълий нисбат ба воҳидҳои фразеологияе, ки аз исму феълҳои ёридиҳанда ташкил ёфтаанд, камтар аст. Чузъи якум (асосӣ)-и чунин воҳидҳои фразеологии феълий дар шакли феъли ҳол (бо суф.-а) ва чузъи ёварашон дар шаклҳои гуногуни феълҳои тасрифӣ омада, асосан, амал ва ҳолати субъектро нишон медиҳанд. Маънои маҷозӣ дар чунин воҳидҳои фразеологӣ бештар тавассути чузъи якум ифода ёфта, чузъи дуюм ба маънои амалу ҳолат тобишҳои яккаратию давомнокӣ мебахшад ва ба фоидай субъект ҳал шудани он амалу ҳолатҳоро, ки бештар интиҳояшон номуайян аст, нишон медиҳанд. Масалан: Аммо инҳо дар ҳурофоти динӣ бисёр гӯтида рафтаанд (С.А.Кул., ҷ.3, с.211); Дар ҳақиқат ҳам, тамошо ҷӯшида рафт (С.А.Кул., ҷ.3, с.54); Ҳоҷӣ ҳамин қадар гапҳоро худаш бофта набаровардагист (Р.Ҷ.Кул., ҷ.2, с.113); Барои чӣ полиция атрофи хонаи туро печонда гирифтааст? (Г.М. ва м.).

2. Ифодай хабарҳои феълий бо воҳидҳои фразеологии чузъи асосиашон ҳиссаҳои номии нутқ ва чузъи ёварашон феълҳои ёридиҳанда. Ҳамон тавре ки дар боло ишора карда будем, дараҷаи истеъмоли ин хели воҳидҳои фразеологӣ дар забони

¹ Эгамбердиев Р. *Маънои фразеологӣ*. —Дар маҷмӯи: *Вопросы фразеологии, стилистики и грамматического строя восточных языков*, вып. № 225.— Самарқанд, 1972, с.187.

* Эзоҳ.: Азбаски муайян кардан ва шарҳ додани маънои воҳидҳои фразеологии феълий аз мавзӯи мо берун аст, шарҳи ин масъаларо бедарӣ гузонта, ба вазифаи хабар омадаёни онҳо ва дар ин вазифа чӣ хусусии грамматикий зодир карданашонро таҳдил менамоем.

адабии ҳозираи тоҷик зиёдтар мебошад. Доир ба ҳусусиятҳои онҳо ҳолатҳои зеринро қайд намудан мумкин аст:

а) Дар як қисми бузурги ин қабил воҳидҳои фразеологии феълӣ исмҳои соматикӣ—исмҳои ифодакунандои узвҳои инсон (чашм, сар, дил, нохун, лаб, даст, рӯй) истифода шудаанд ва он гуна воҳидҳои фразеологӣ амал, ҳолат ва ҳаракати субъектро фаро мегиранд: Маълум мешавад, ки вай ҳанӯз аз ман дил накандааст (Ю.А., с.132); Модом, ки шумо даҳон андохтеп, майлаш... (С.У., с.7); Шамсия... ба қолин чашм дӯҳт (Ч.И.Дух.от., с.244); Мўйсағед Мирзоҳол... ба ҷои ҷароҳати Нусратхӯча нохун зада буд (Ю.А., с.139); Ризо... бо аломати қабул сар чунбонд (С.У., с.37);

б) Агар исмҳои маънӣ ба вазифаи ҷузъи асосӣ оянд, он гоҳ аз маъни лугавии чунин фразеологизмҳо бештар ифодай ҳолати тавсифии субъект пешӣ назар меояд. Мисолҳо: ... ба болои музди кор ва нархи мӯза гапамон гурехт (Ч.И.Тах.в., с.59); ... вай дар ватани худ ба шоирагӣ ном бароварда буд (Ч.И.Дух.от., с.515); Мулло Носир ба ҳамин нафақаи хурди гайримукаррарӣ рӯз мегузаронд (Р.Х., с.4).

в) Воҳидҳои фразеологии феълие, ки ҷузъи номиашон аз ҷуфтӣ калимаҳои синонимӣ ва ё гуногунмањо соҳта шудаанд. Дар қисме аз чунин воҳидҳои фразеологӣ муносибати исмҳо ба дараҷае мустаҳкам аст, ки баробари партофта шудани яке аз онҳо (маҳсусан яке аз исмҳои гуногунмањо) маъни фразеологӣ барҳам меҳӯрад. Масалан, аз воҳиди фразеологии дасту по гум кардан калимаи даст ё ки по ҳориҷ карда шавад, маъни фразеологӣ аз байн меравад, яъне даст гум кардан, по гум кардан намегӯянд. Инак, ҷанд мисол доир ба ифодай ҳабар бо ин гуна воҳидҳои фразеологӣ: ... он моли дуздиро саройбон катӣ миҷшаб обу лой мекунад (С.У., с.83); Вай... қӯшиш мекард, ки онҳо зудтар хату савод бароранд (Ю.А., с.64); ... тартиб ва расму оини... ҳаммом ба як бор зеру забар гашт (Ф.М., с.239); Ҳама саропо хушу гӯш шуданд (г. Мад.Т.).

г) Воҳидҳои фразеологии, ки аз исми тақрор ва ё калимаҳои тақлиди овозӣ соҳта шудаанд: Хуб, бисёр вакъ-вакъ накун (С.А.Кул., ч.3, с.68); Дуяшон дар вақти кор ҳам, дар соатҳои дамгирӣ ва таомхӯрӣ ҳам чақ-чақ мекарданд (С.У., с.113); Шуморо мешикастагиҳо кайҳо шикаста шуданд, пора-пора шуданд (Ч.И.Тах.в., с.85).

д) Вохидҳои фразеологии феълие, ки исми муайянкунанда дорад. Ии муайянкунандаҳо низ ҷузъи шумор мераванд ва ҳориҷ карданашон боиси вайрон долиби вохидҳои фразеологӣ мегардад. Вохидҳои фразеологии мазкур ҳусусиятҳои зиёди эмоционалию экспрессивӣ амалу ҳолатро бо тобиши маъноии тавсифӣ нишон мегардад. Чунончи: ў бошад, як сагст, ки аз кӯчаи одамгарӣ нағузада (С.А.Кул.,ч.3,с.135); ... қолинҳои онҳо дар бозорҳои Бухоро жумро мегирифтанд (С.А.Кул.,ч.3,с.13); Ҷавонӣ ҳоҳ ноҳоҳ худро мекунад (Ҷ.И.Тах.в.,с.20).

Дар ин мисолҳо калимаи кӯча бо пешоянди аз ва калимаҳои чой, кор, ки пасоянди -ро дар таркиби вохидҳои фразеологии, асосан, ба онҳо тааллук дорад, аз рӯи шакл чун ҳол ва объекти бевосита ба назар расанд ҳам, аммо ҷузъи ҳатмии вохидҳои мазкур ба шумор мераванд. Аз ҷумла, дар ҷумлаҳои зерин из калимаҳои кӯча, сар, гиребон бо пасоянду пешояндашон (кучаро, ба сар, ба гиребон) дар таркиби вохидҳои фразеологии ҷузъи ҳатмӣ буда, набояд объект номида шаванд: бечакаҷои бисёре ҳой-ҳойгӯён кӯчаро ба сар бардошта буданд (Ҷ.И.Дувоз.,с.372); Оё зарур буд, ки Восеъ бо он нобакор даст ба гиребон шавад (С.У.,с.21);

3. Ба вазифаи ҷузъи номии вохидҳои фразеологии фезлии сифатҳо (бештар) ва зарфҳо (ниҳоят кам) низ меоянд. Аз сифатҳо, асосан, сифатҳои аслий дар таркиби вохидҳои фразеологии ин гурӯҳ ҷузъи асосиро ташкил дода, ба сабаби ба тобишҳои маҷозӣ молик буданашон амалу ҳолатҳои характери тавсифӣ доштаи предмет—мутбадоро дар худ изъинос мекунанд. Аз зарфҳо бошад, мо алҳол бо зарфи замони ифода ёфтани ҷузъи номии вохидҳои фразеологии феълиро мӯжарар намудем. Мисолҳо: ... бо Оиша ва модарааш якзабон шуда будаанд (Ҷ.И.Тах.в.,с.165); ... барои ҳамин нав камтар сурху сафед шудем (Ю.А.,с.66); Масъалаи забони тоҷикӣ дар асарҳои тадқикии шарқшиносҳои минбаъда каму беш равшан мегардид (Н.М.,с.25). Онҳо... ба рӯи реги тафсон дароз камидан (С.Сан.С.,с.251); Интизорӣ дер накашид (С.А.Кул.,ч.3,с.110).

4. Вохидҳои фразеологии феълие, ки ҷузъҳои номиашон бо таркибҳои пешояндор ифода ёфтаанд: аз сар гузарондан, ба даст афтодан, ба амал баровардан, ба роҳ даромадан вай. Чунин вохидҳои фразеологӣ дар як қатор адабиёти илмӣ бо ҷоми

таркибҳои исм бо пешоянд¹, ё ки феълҳои таркиби (номӣ) ҷузвъи номиашон дар худ пешоянд доранд.² номбар шудаанд

Олимони дигар ба маънои мачозӣ молик будани таркибҳои номбурдаро ба инобат гирифта, онҳоро ба гурӯҳӣ воҳидҳои фразеологии феълий доҳил кардаанд,³ ки мо низ пайрави ҳамин ақидаем.

Дар ин гуна воҳидҳои фразеологӣ ҳамин чиз ҷолиби диккӣ аст, ки қариб тамоми ҷузвъи маънодорро исмҳои гуногун ташкил дода, пешояндҳои бо онҳо омада боиси устувор гардидан қолиби ибора гаштаанд. Ба пешояндҳо вобаста будани қолиби ибораҳои мазкурро бо ҳамин далел сабит кардан мумкин аст, ки аз ин таркибҳо фуруғузор кардани он пешояндҳо номумкин мебошад, дар акси ҳол ё дар қолиби воҳиди фразеологӣ маънои дигар пайдо мешавад, ё ки ифодай ночаспон ба вучуд меояд. Мукоиса кунед: ба забон гирифтан—забон гирифтан; ба ҷо овардан—ҷо овардан (?) ва г.

Аз пешояндҳо бо ин навъи воҳидҳои фразеологии феълий аксар пешоянди ба ва нисбатан камтар пешояндҳои аз ва дар истифода мешаванд.⁴

Инчунин бояд эътироф намуд, ки теъдоди воҳидҳои фразеологии феълии пешояндор дар забони адабии имрӯзаи тоҷик ниҳоят фаровон буда, онҳо, мувофиқи мушоҳидан Муллоҷон Фозилов, “Қисми асосии фонди ибораҳои фразеологии забони тоҷикиро... ташкил медиҳанд.”⁵

Ҷузъи номӣ (исм)-и воҳидҳои фразеологии феълий бо пешоянди аз ва ба бештар бо исмҳои соматикий (даст, сар, рӯ, по, дил, гардан, гӯш, ҷашм) ва исмҳои дигари моддию маъни (бештар исмҳои маъни) воқеъ мешаванд. Масалан:

а) Чойчӯшонӣ аз дастгам намеояд-дия (Ю.А., с.87); Кушиш намуд, ки... ғаму ғуссаи оламро аз сар барорад (Г. Мад. Т.);

¹ Забони адабии ҳозираи тоҷик, қ. I, с. 317.

² Ниёзӣ Ш. Таркиби морфология ҷузвъҳои феълии номӣ, с. 45.

³ Маҷидов Ҳ. Аломатҳои фарқунандай воҳидҳои фразеологии забони тоҷикий.-Дар маҷм.: Масъалаҳои забони тоҷикий.-Душанбе, 1967, с. 72-73; Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони адабии ҳозираи тоҷик, ҷ. I, с. 7; Ҷалилов Ҳ. Ҳусусиятҳои соҳту маъниӣ ва вазифаҳои синтаксиси воҳидҳои фразеологии феълий дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с. 80; Атобулуев С. Чумлаи пайрави мубтадо ва ҳабар дар забони адабии тоҷик.-Душанбе, 1975, с. 87-88.

⁴ Ниёзӣ Ш. Таркиби морфология ҷузвъҳои феълии номӣ, с. 45.

⁵ Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик, ҷ. I, с. 7.

Вараца ҳатто чаноби олиро ҳам... аз пой афтоданд (С.У., с.152); Асо ба миён даромаду хомушии ногоҳ ба миён омадаро вайрон сард (Ч.И. Тах.в., с.13); Хол суратро... ба чое овехт, ки аз дар даромадан ҳамон ба чашм мерасид (Р. Ч. Кул., ч.2, с.97); ... Диловар имрӯз вазифаи чойчӯшониро ба гардан гириф (Ю.А., с.82);

б)... ман ту барин шӯрапуштҳоро, дар воқеъ, бисёр аз галбер узаронидаам (С.У., с.90); Ҳаким... боз ба рох даромад (С. Сан. С., с.50); ... он ҳатхоро нигоҳ дорад, ки рузе ба кор меояд (С.А. Кул., ч.1, с.67); Ин ҳабари хуши корвониён ҳамаро б-харакат даровард (С.А. Кул., ч.3, с.19).

Пешоянди дар ҳамчун ҷузъи ҳатмӣ дар таркиби воҳидҳои фразеологии феълии ҷузъи номиашон исм камтар ба назар мерасад. Исмҳое, ки бо ин пешоянд меоянд, асосан, исмҳои маънни ифодакунандаи ҳолат (ба мисли ташвиш, хайрат, ларз, бим, таачҷуб, тахлука ва г.) мебошанд. Яъне воҳидҳои фразеологии мазкур бо пешоянди дар танҳо ҳолати гуногуни субъектро нишон медиҳанд. Мисолҳо: Акнун ин дафъа Восеъ дар андеша монд (С.У., с.132); ... майдони беҳадду канори гандум... занони кишвари гармро дар хайрат мегузошт (Р.Ч. Кул., ч.2, с.279); Як ҷароғак... онҳоро зиёда дар бим меандоҳт (С.А. Кул., ч.3, с.284); ... ҳудро беҳуда дар ташвиш намонед (Ж.С.Ш.); Садои тараққо-турӯқ... замини дараро дар дарза андоҳт (С.А. Кул., ч.2, с.15).

Бояд гуфт, ки баъзан бо пешоянди ба, аз як таркибро ташкил дода ба вазифаи ҷузъи асосии воҳидҳои фразеологии феълий омадани як гурӯҳ масдарҳои ифодакунандаи ҳолат ва исмҳои мағҳуми маконидошта (acosan, калимаҳои байн, поси) мушоҳида мешаванд. Дар ин бора ҳаминиро низ бояд таъқид кунем, ки воҳидҳои фразеологии феълии ҷузъи асосиашон бо ҷунин таркибҳо, асосан, бо таркибҳои аз пешоянду масдарҳо ташкилёфта амалу ҳолати давомноки субъектеро дар замони гузашта ишорат мекунанд, ки натиҷааш, яъне ба охир расидани он, дар аснои сухан гуфтан низ номаълум аст. Баръакси ин ҳодиса, воҳидҳои фразеологии феълии ҷузъи асосиашон бо исмҳои мағҳуми маконидошта ифода ёфтагӣ аз рӯи маънонгӣ лугавиашон амалу ҳолати дар гузашта давомноки интиҳоддорӣ ё ҳуд иҷрошударо фаро мегиранд. Ҷанд далел доир ба фикри боло:

а) Назарбой саргузашти... худро ба поён расонд (С.А.Кул., ч.3, с.179); алабиёти дигар соҳаҳои зиндагии иш халки мамлакат ва хати сүгдӣ низ аз байн рафт (Н.М., с.8).

б) Додари калонам Сироҷиддин ҳам, ки дар аел заифбунид буд, кариб ба мурлан расидлааст (С.А.Кул., ч.1, с.31); Маорифшиносн аз суханони Яҳеҳоча ба завк карлан даромаданд (С.А.Кул., ч.7, с.17); Занак ба гирифтан даромад (С.У., с.112).

Як катор воҳидҳои фразеологии пешоянддор бо пешояндҳои таркибии номии изофи аз қабили аз пеши, дар пеши, аз пан, дар пан, дар зери, ба зери, инҷунин бо пешояндҳои солдани номии изофи (таги, зери, пеши) низ вокеъ мешаванд. Мисолҳо: Ман... дар пан мудофиаи худ афтодам (С.А.Кул., ч.1, с.88); Раиси “конунӣ” бошпед,... аз пан киштукор шавед (Ю.А., с.158); ...наиҷаш нафар аскарони аспакии амир... онҳоро ба зери тирборон гирифтанд (Ч.И.Тах.в., с.51); Тамоми рафти тафтингаторо худи мо... зери назорати худ мегирем (Ю.А., с.166).

Таркибҳои пешоянди аз калимаҳои синонимӣ низ метавонанд иборат шаванд. Дар ин гуна воҳидҳои фразеологӣ маъно туркуваттар ифода мешавад. Бинобар ин, тарки яке аз калимаҳои синонимӣ фақат ба тобиши маънай даҳл дошта, қолиби маъмурло вайрон намекунад. Чанд мисол: Бибиоиша... бисёр дар изтироб ва андеша меафтод (С.А.Кул., ч.1, с.304); Дар яке аз рӯзҳо... Регистони Бухоро аз муқаррӣ барвақттар ба ҳаракат ва ҷунбиш даромад (Ч.И.Дух.от., с.509); Акнун Аҳмад Маҳдум... аз тангдастии мӯхтоҷӣ баромад (Р.Х., с.30).

Таркиби воҳидҳои фразеологии феълии пешоянди гоҳо ба таври факултативӣ бо модификаторҳои феълии истодан, омадан, гирифтанд, мондан низ тафсил меёбад. Ин модификаторҳо ба маъни умумии воҳидҳои фразеологӣ тобищҳои яккаратӣ ва бардавомӣ илова намуда, ҳабарро боз ҳам бисёрчузъатар месозанд: ... ҳамеша бо гӯшай ҷашмаш усто ва шогирдони он ҷоро аз назарааш гузаронида меистод (С.А.Кул., ч.7, с.181); ... дута-дуга, сета-сета... ба роҳ даромадан гирифтанд (Ч.И.Дувоз., с.319); Яке аз ҳамин гуна шахсони бузург... кайҳо дикқати олимону донишмандон ва адібони дунёро ба худ қашида меояд (ғ.М. ва м.); Агар ин тавр муомила ба расмият даромада монад, баъд чӣ мешавад? (Ю.А., с.159).

Гоҳо дар таркиби воҳидҳои фразеологии феълии ҷузъи асосиашон исм аъзоҳои дигари ҷумла—муайянкунанда,

пуркунанда ва ҳолҳо омада метавонанд. Дар ин хусус моли аз фасли ояндаи ҳамин боб маълумот додаем.

4. **Бар эзоҳи чузъи асосии хабарҳои феъли омадани аъзоҳои тафсилӣ (пайрав)-и чумла.** Ин ҳолатро, асосан, дар хабарҳои феълии соддай бо феълҳои таркибии номӣ ифодаёфта, ки чузъи асосиашон исм аст, дучор меоем. Мо, пеш аз ҳама, сабаби ҳодисаи мазкурро, яъне бар эзоҳи чузъи асосии хабарҳои феъли омадани аъзоҳои тафсилӣ (пайрав)-и чумларо ба ҳамин чузъи асосии хабар, ки бо исм ифода гардидааст, марбут мешуморем. Чунки маъни лугавии исмҳо дар сурате равшан мегардад, ки бар эзоҳи онҳо исмҳои дигар ё ҳуд ҳиссаҳои дигари мустакил шугӯ омада бошанд. Аммо дар мавриди аъзои тафсилӣ ё ҳуд эзоҳдиҳанда қабул кардан исмҳо дар байнин исму эзоҳдиҳандааш ягон хели алоқаи синтаксии тобеъ (алоқаҳои изофӣ, вобастагӣ, ҳамроҳӣ) ба вучуд меояд, ки дар натиҷаи амалий гардидаи яке аз алоқаҳои мазкур ҳатман ибора ҳам ташкил мейбад.¹ Масалан, қалимаи китоб мағҳуми умумӣ дошта, дар таркиби китоби бадӣ, ки колиби ибора аст, ба қадом навъи китобҳо тааллук доштани он конкретонида шудааст. Ин ҷиҳати масъала—мушаххасонидани мағҳуми китоб ба чузъи тобеъ ва эзоҳдиҳандаи он—ба қалимаи бадӣ вобастагӣ дорад. Дар ибораи додашуда бандаки изофӣ (-и) воситаи алоқаи чузъҳои он мебошад. Аз ин рӯ, ба воситаҳои гуногуҳи грамматикӣ, маҳсусан ба воситаи бандаки изофӣ, бар эзоҳи чузъи асосии (номӣ) хабарҳои феълии анализаторӣ омада, бо ҷиҳати колиби ибораҳои исму исм, исму сифат, исму масдарро ташкил додани ҳиссаҳои дигари нутқ ҳодисаи бебаҳс шуморида мешавад. Мисолҳо: ... рафтани худи ман ба одамҳои вай таъсири калон мебаҳшад (Ч.И.Тах.а., с.323); Киштзор, боян бустонҳо... як биёбони регзор гардидаанд (С.А.Кул., ч.3.с.150); Карим... иҷозати даромадан хост (Ч.И.Тах.в., с.179).

Дар ин чумлаҳо тавассути бандаки изофӣ бар эзоҳи чузъи асосии хабарҳои соддай анализаторӣ қалимаҳои калон (сифат), регзор (исм), даромадан (масдар) омадаанд, ки дар натиҷаи ташкили ибораҳои (озод)-и алоқаи чузъояшон изофӣ (таъсири, калон, биёбони регзор, иҷозати даромадан) амалий гардидааст.

¹ Қосимова М. Доир ба ибора дар забони тоҷикӣ.-Дар маҷмӯаи мақолаҳои илмию методӣ оид ба таълими забон ва адабиёти тоҷик.-Душанбе, 1979, с.17-24.

Гуфтан даркор аст, ки оид ба масъалаи аъзоҳои тафсилӣ гирифтани ҷузъи асосии хабарҳои аналитикии типи тасъир кардан, иҷозат ҳостаң дар забоншиносии тоҷик чи дар материали шевашиносӣ ва чи дар материали забони адабии ҳозираи тоҷик ҳанӯз маҳсус тадқиқот бурда нашуда бошад ҳам, баъзе маълумотҳо мавҷуданд.¹

Аммо дар соҳаи морфология вобаста ба масъалаи тадқиқи ҳусусиятҳои феъл аз тарафи баъзе забоншиносони тоҷик доир ба аъзи тафсилӣ гирифтани ҷузъи асосии феълҳои таркибии номӣ як дараҷа васеътар маълумот дода шудааст.² Лекин он маълумотҳо, дар ҳусуси он ки тақдири ҷузъи номии феъл дар мавриди эзоҳдиҳанда гирифтанаш чӣ мешавад, ҳамдигарро инкор мекунанд. Масалан, М.Ниёзӣ дар ҳамин ақида аст, ки дар ҳолати муайянкунанда гирифтани исмҳои (ҷузъи асосии феъли таркибии номӣ-С.Ш.) бо феъл (феъли ёридиҳанда-С.Ш.) якҷоя омадагӣ дар байни исм ва феъл муносибати синтаксисӣ аз нав баркарор мегардад ва феъл ҳамчун феъли мустақил меояд.³ Аз рӯи ҷунин ақида ӯ дар ҷумлаи “Донишмадон акнун нияти Абуалиро пай бурда, ба ҳамдигар нигоҳи ҳайратомез мекунанд” ҷузъи асосии феъл (нигоҳ кардан)- калимаи нигоҳро ба сабаби муайянкунанда гирифтанаш (нигоҳи ҳайратомез) қисми таркибии феъл намеҳисобад. Ба гуфти Ш.Ниёзӣ, дар ҷумлаи мазкур калимаи мекунанд феъли мустақил аст, ки ин фикр як андоза баҳснок менамояд. Маълум аст, ки феълҳо (хабарҳо)-и мустақил дар ҷумла дар якҷоягӣ бо мубтадо бе овардани аъзоҳои пайрави ҷумла ҳам фикри нисбатан пурраеро ифода мекунанд.

Масалан: Бародарам омад. Гулҳо шукуфтанд. Аммо он ҷумла, ки аз мақолаи Ш.Ниёзӣ иқтибос гирифта шудааст, хабар (феъл)-мекунанд (чи тавре ки Ш.Ниёзӣ ҷунин мепиндорад)-ро бо мубтадо дар алоҳидагӣ биёрем, ҷунин ҷумларо, ки мазмунан “хароб” аст, месозем: Донишмандон мекунанд.

Нодурустӣ ё гайри нормаи забони адабӣ будани ин ҷумла дар ҷунин ҳолат ҳам эҳсос мегардад, ки агар ба он аз асли ҷумла,

¹ Исматуљлоев М.Ф. Пуркунандаи бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.50-53; Гаффоров Р. Шевашануви забони тоҷикӣ, ҷ.3, с.60-61.

² Ниёзӣ Ш. Феълҳои таркибии номӣ дар забони тоҷикӣ, с. 23-25; Маъсумӣ Н. Асаҷрои мунтаҳаҳ, ҷ.2. Забоншиносӣ, с.282-284.

³ Ниёзӣ Ш. Феълҳои таркибии номӣ дар забони тоҷикӣ, с.23.

фарз кардем, таркибй ба ҳамдигар ба сифати аъзои пайрави чумла бокӣ монад. Чунончи: Донишмандон ба ҳамдигар мекунанд.

Хуллас, дар асли чумлаи аз мақолаи Ш.Ниёзӣ иқтибосшуда муносибати морфологии ҷузъи номии феъли таркибӣ (нигоҳ кардан) калимаи нигоҳ бо вучуди аъзои тафсилӣ (нигоҳи ҳайратомез) гирифтанаш бо ҷузъи ёвари худ (кардан) қавӣ мемонад ва онҳо на ду аъзо¹ (Ш.Ниёзӣ дар ҳамин ақида аст. С.Ш.), балки ҳамоно бояд як аъзои чумла ҳабар ба ҳисоб гирифта шавад. Мо ин фикрро бо овардани далел аз гуфтаҳои зерини забоншинос Н.Маъсумӣ низ асоснок мекунем: "...ҷузъи асосии феъли таркибии номӣ... аломате қабул мекунад; калима ё иборае дар байни феъли таркибӣ омада, ҷузъи номӣ ва феълиро аз ҳамдигар дур мекунад; лекин аз чунин ҳолатҳо муносибати байни ҷузъҳои феъли таркибии номӣ тагиир намеёбад."²

Агар мо мазмуни ин фикрро бо гуфтаҳои зерини проф.М.Ф.Исматуллоев, ки ӯ вобаста ба тадқиқи пуркунандаҳои бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик ба ҳамин масъала эътибор додааст, мавриди муқоиса қарор дихем, як ҳел будани ақидаи ин ду нафар олимии намоёни тоҷик баъзро равшан ҳис карда мешавад: "Баъзан қисми номии феълҳо ба ҳуд муайянкунандаҳои содда ва ғоҳо ҷида қабул карда... меоянӣ, ки дар чунин ҳолат ҳам ин калимаҳо (қисми номии феълҳо С.Ш.) қисми номии ҳабарҳои... ҷумла шуда мемонанд."³ Қайд кардан даркор аст, ки масъалаи аъзои тафсилӣ гирифтани ҷузъи номии ҳабарҳои соддаи анализӣ дар тадқиқотҳои оид ба синтаксиси эронишиносии рус қайҳост, ки ба дараҷае инъикоси ҳудро ёфтааст.⁴

Масалан, Л.С.Пейсиков дар байни ҷузъҳои ҳабарҳои феълии бо феълҳои таркибии номӣ ифодাযфта омадани аъзоҳои пайрави ҷумларо, ки боиси хеле тафсилӣ гардидани ҳабарҳои феълӣ шудаанд, ба мушоҳида гирифта; фикрҳои ҷолиб

¹ Ҳамон ҷо, с.23.

² Маъсумӣ Н. Асаҷӯи мунтаҳаб, ҷ.2. Забоншиносӣ, с.282.

³ Исматуллоев М.Ф. Пуркунандаи бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик, с.53.

⁴ Бертельс Е.Э. Грамматика персидского языка.-Л., 1926, с.71. Пейсиков Л. Вопросы синтаксиса персидского языка.-М., 1959, с.390-393.

диққатро иеш рондааст. Л.С.Пейсиков чунин хабархой феълии аналитикиро, ки дар байни ҷузъҳояшон “унсурҳои грамматикий”¹ омадааст, яклухт “рамочная конструкция” номида гуфтааст: “Рамочная конструкция находит широкое распространение во фразеологических глагольных сочетаниях” (Пейсиков Л.С. феълҳои таркибии номирио таркибҳои феълии фразеологӣ меномад-С.Ш.). номенативного типа (имя существительное плюс компонирующий глагол). В этих случаях в рамку включается прямое дополнение, косвенное дополнение и некоторые типы обстоятельств.”² Инчунин Л.С.Пейсиков дар байни ҷузъҳои чунин хабархой феълий бо ёрии бандаки изофи ва пешоянҳо таъмин гардидан алокай аъзоҳои пайрави чумла—пуркунанда ва ҳолҳоро низ дар рисолааш қайд намудааст.³

Хулоса, аз гуфтаҳои боло доир ба масъалаи аъзои тафсили гирифтани ҷузъҳои асосии хабархой феъли ҳолатҳои зеринро қайд намудан мумкин аст:

1. Бар эзоҳи ҷузъи асосии хабархой феълий омадани аъзоҳои тафсилии чумла, асосан, дар сурати аз исмҳо иборат будани он ҷузъҳо амалий мегардад.

2. Дар натиҷаи аъзои тафсилий гирифтани ҷузъи асосии хабархой феълий дар байни ҷузъи асосӣ ва феъли ёвари хабарҳо—феълҳои ёридиҳанда фосилае ба амал ояд ҳам, муносабати морфологии ҷузъҳои хабар нигоҳ дошта мешавад. Яъне дар ин ҳолат феъли мустакил (хабар) шуморидани феълҳои ёридиҳанда, чи тавре ки қайд шуд, боиси ноқисии фикр мегардад.

3. Аъзоҳои тафсилии ҳолатҳои мазкур низ, чун дар қолиби ибораҳои муқаррарӣ, бештар тавассути бандаки изофи ба ҷузъи асосии хабар васл мегарданд, ки дар натиҷа байни онҳо алокай синтаксии тобеъ ба вучуд меояд.

Баъзе олимон хабархой ҷузъи номиашон аъзои тафсилий доштагиро бо ҳамин аъзои тафсилиашон яклухт “як аъзои тафсилии чумла”, яъне хабар номидаанд. Ба ин фикр мо тарафдор набуда, дар ҳамин ақидаем, ки ҳангоми таҳлил он аъзоҳои тафсилии ҳолатҳои мазкур низ дар руи маъно бояд ҳамчун аъзоҳои

¹ Маъсумӣ Н. Асаҷӯи мунтажаб, ҷ.2. Забоншиносӣ, с.282.

² Пейсиков Л.С. Вопросы синтаксиса персидского языка, с.391.

³ Ҳамон ҷо, с.392-393.

айрави чумла маънидод карда шаванд. Хусусан
муайянкундаҳои изофиро, ки бар эзоҳи мубтадо ва аъзоҳои
айрави чумла, ҳамчунин бар эзоҳи чузъи асосии хабари феъли
ғояци, чудо карда таҳлил намудан зарурат дорад. Багари
чумла таҳлил рабо дошиста нашавад, дар бораи панҷ аъзоҳ
чумла сухан роёндан хочат нест. Ишак, бар эзбди чузъи асосии
хабарҳои феъли, пеш аз ҳами, муайянкундаҳои асли (сифати
соҳиби) меоянд. Ин муайянкундаҳо бо сифати асли, сифати
феъли ва исмҳо ифода месбаид. Мисолҳо: Фақат аз ман гумони
сан мабар, азизам (Б.Н., с.11); Ман ба байзे дустонам гапҳон
муфтагӣ лорам (Ч.И. Кул., ҷ.2, с.89).

Калимаҳои бар эзоҳи чузъи номии хабар омада аз рӯи
миъони луғавию грамматикиашон тобишҳои дигар низ доранд,
онҳоро ба пуркунандаҳо ва ҳолҳо наздик мекунад. Дар
сингаксиси мактабҳои оли ин маъноро дар ибораҳои фарёни
мастона, саёҳати Фаргона, тағири либос, дилани бародар ба
инобат гирифта, муносабати чузъҳои онҳоро бо терминҳои
муайянкунандагӣ-ҳолӣ, муайянкунандагӣ-пуркунандагӣ
номбар кардаанд.¹ Муайянкунандаҳои зерин низ ба ҳамин
урӯҳ, маҳз, ба гурӯҳи муайянкундаҳои пуркунандагӣ таалук
доранд: Хама диданд, ки вай (бедона) ҳеч майли ҷангидан
надорад (С.У., с.8); Аз рӯи ин нишондод, албатта, соҳиби
тухтарча мешавӣ (ж.С.Ш.); Умархон... интизори Диловар
меистод (Ю.А., с.374); ... ман ҳам изҳори миннатдорӣ мекунам
(С.А. Кул., ҷ.2, с.38); Восеъ... арзи муддао кард (С.У., с.66); Аз ҳама
тарки алоқа намуд (Р.Ҳ., с.132).

Бояд гуфт, ки дар таркиби хабари чумлаҳои боло бандаки
изофӣ (-и), ҳамчун воситаи алоқаи чузъи асосӣ ва эзоҳдиҳандай
хабар, то дараҷас ҳусусияти пешояндину пасоянди зоҳир
намуда, аз рӯи семантикаи худ ҳаммаъни яке аз пешояндои
асли (аз, ба, барои) ва ё пасоянди-ро ҳам мебошад.²

Ана ҳамин ҳусусияти бандаки изофӣ, ба фикри мо, боиси
он гариддааст, ки чузъҳои эзоҳдиҳанда дар таркиби хабари
чумлаҳо ҳамчун объект (чун дар чумлаҳои боло) ва ё ҳол ба
назар мерасанд. Аз чумла, дар мисолҳои поён калимаҳои
тафсилдиҳандай чузъи асосии хабарҳоро, ки алоқаашон бо

¹ Забони адабии ҳозираи тоҷик, Синтаксис, с.18.

² Ниг.: Ҳалилов А. Вазифаҳои грамматикии бандаки изофӣ (-и) дар забони
адабии ҳозираи тоҷик.-Душанбе, 1969, с.57-76.

бандаки изофӣ таъмин гардидааст, ба сабаби он ки хусусияти ҳолӣ ҳам доранд, бояд муайянкунандаҳои ҳолӣ номид.¹ Чунин муайянкунандаҳо, ки бар эзоҳи ҳиссаи номии хабар омадаанд, вобаста ба маъни лугавии ҳар ду ҷузъи ибора тобишҳои зерини ҳолӣ дошта метавонанд:

а) тарзи амал: ... ҳар дӯ сӯхбатҳои дӯстона мекарланд (С.А.Кул., ч.7, с.42); Дасти дуо бароварду фарёди бефоида кардан гирифт (Саъдӣ, с.71).

б) монандӣ: ...вай... гилаи ҳазломез кард (С.А.Кул., ч.2, с.98); Вай... наъраи маистона мекашид (Р.Ч.Кул., ч.2, с.17).

в) микдору дарача: Ман... аз офтоби инқилоб баҳраи бисер бурдаам (г.Мад.Т.); Босмачиён диданд, ки ҷанг воситай қӯчай марказӣ ба онҳо талафоти зиёде меорад (г.М. ва м.).

г) макон: Ҳайдарҷон... дохили хона мешуд (Ф.М., с.112); Бошандагони дехаи Норинҷ... тобеи Қаротегин шуда монданд (С.У., с.42).

д) сабаб: ... аруşшавандай ҷаноби мир ҳақ дорад, ки... гирияи шодӣ кунад (С.А.Кул., ч.2, с.152).

е) мақсад: Музаффаров... ба вай иҷозати рафтани дол (Ю.А., с.292) Кампир... таклифи нишастани кард (Ч.И.Дух.от., с.105).

Баъзан пуркунандаҳои бевосита бо пешояндҳо ва гоҳо бо пасоянд низ дар байни ҷузъи номӣ ва феъли ёридиҳандаи чунин ҳабарҳо меоянд, ки ин ба услубу нияти нависанда тааллук дошта, асосан, ҳарактери китобӣ дорад. ҳангоми бо пешояндҳо омадани пуркунандаҳои бевосита ҷузъи номии ҳабар бандаки изофӣ қабул намекунад; дар сурати бо пасояндҳо омадани пуркунандаҳои мазкур бошад, он ҷузъи номии ҳабар изофатро қабул мекунад. Мисолҳо: Қамчине, ки дар даст дошт, ҳабар аз савора буданаш медод (Ч.И.Дувоз., с.8); Вай... эҳтиёҷ ба шарҳ надорад (Чомӣ, с.104); Маҷбур карданд, ки шабу рӯз хизмати онҳоро кунад (г.Мад.Т.); Ман... парвои марғро надоштам (Ч.И.Тори анк., с.53).

Инчунин дар материали забони адабии тоҷик баъзан ҳабарҳои соддai анализиқерио дучор омадан мумкин аст, ки бар эзоҳи ҷузъи асосӣ (номӣ)-и онҳо муайянкунандаҳои изофӣ чида шуда ҳам омадааст. Он аъзоҳои чида ё аз ҷуфтҳои синонимӣ, ё ин ки аз компонентҳои гайрисинонимӣ ташкил ёфта, ба як мақсад, яъне ба мақсади барҷастатар нишон додани

¹ Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник лингвистических терминов. с.208.

сабаб ва тарзу падидои амалу ҳолати субъект хизмат мекунанд. Масалан: Корвонбошй...бо ў муомилаи гарму чӯшон кард (С.А.Кул.,ч.3,с.89); Мухаррами Фарч... рафтори мардана дадерона ва бебокона дошт (Ч.И.Духт.от.,с.255) ...тамошобинон... мунтазири корхо ва хабархои нав шуда мейстоданд (С.А.Кул.,ч.3,с.368); Вай... парвои оламу одам надошт (Ю.А.,с.145).

Бояд таъкид кард, ки гоҳо дар таркиби воҳидҳои фразеологии феълии ҷузъи асосиашон бо исмҳо ифода ёфта низ аъзоҳои дигари ҷумла—муайянкунанд, пуркунанд ва ҳолҳо омада метавонанд. Дар натиҷаи рӯй додани ҷунин ҳолат ҷузъи асосии воҳидҳои фразеологӣ низ аз ҷузъи феълӣ (ёридиҳанда) иҳуд дур меравад, лекин ин боиси сустшавии муносибати байн ҷузъҳои таркиб намегардад. Аъзоҳои дар таркиби ҷунин воҳидҳои фразеологӣ омадаи ҷумла, ҷун дар таркиби хабарҳои анализикии бо феълҳои таркибии номӣ ифодаёфта, асосан, пааз ҷузъи номии онҳо ҷой гирифта, бештар ба воситаи бандаки изофӣ ба ҳамон ҷузъи номӣ алоқа пайдо мекунанд. Аз ин ҷиҳат дар ҷунин ҳолат низ байн ҷузъи асосии хабар ва аъзоҳои ҷумлаи пас аз он омада муносибатҳои муайянкунандагӣ ватобишҳои пуркунандагию ҳолӣ ба вучуд меояд. Чанд мисол барои исботи гуфтаҳои боло: Бо ҳамсолон... нашъай пирӣ меронам (ж.С.Ш.); Вай тамоман бепарвоёна мегӯяд, ки “Ту ғами кишту корро нахур, давлат одам мейбад (Ю.А.,с.24); Рӯзи дигар Наимшоҳ ҳам... роҳи Дарвозро пеш гирифт (С.У.,с.50); Эшони Султон... дар фикри таслим афтод (С.А.Кул.,ч.2,с.380); ...Бобои Малла ноилоч гирди асояш ҷарҳ зада рӯ ба ҳамсолонаш овард (Газ.м.); Муборак ҷумла корҳо рост кард ва аз Бағдор рӯ ба Миср ниходанд (Ч.-ул-х.,с.126).

Кам ҳам бошад, дар забони адабии тоҷик мисолҳое ба назар мерасанд, ки дар байн ҷузъҳои хабарҳои феълии анализики мубтадо ҳам омадааст. Мисолҳо: Субҳоноллоҳ, маро дашном вай додааст (Ҷомӣ.,с.64); Аҷабо! Ғами кишту корро дехқон ҳӯрад, кӣ мөхӯрдааст (Ю.А.,с.24). Дар ин мисолҳо таркибҳои дашном додан, ғам ҳӯдан, хабар буда, мубтадо—вай, дехқон дар байн ҷузъҳои хабар омадааст, ки ин ба ҳарактери услуби баён ҳос аст ва ҳоло ин тарзи ифода дар забони адабӣ—китобӣ мисли объект ва ҳолҳои изофӣ серистеъмол намебошанд.

Дар ҷумлаи дуюми мисоли боло дар таркиби хабар ба ҷузъ

мубгадо (дэхкон) нуркунандай бөвсита (кингүүкор) нийт омадааст, ки бөситай грамматикийн он насоянди-ро аст.¹ Дар чумлаан ширин бошад нуркунандай (чангу чилол) ва мазкур (фукаро) дар байни чузъхой хабари аналитикийн ома, ягийн хар боломж ба худ муайянкунанда (ин, бечора) гирифта, тафсил өфтигээ. Чагаан ин чангу чидэлжээр фукарои бечора мекашад (С.У., с.4).

Хамгүүнин дар байни чузъхой хабархой аналитикийн омадани воситаходо лигатын грамматикийн аргикли ² суффиксхой -х, -тар, чонинхой энклитикий, хиссачаи таъкидий хам ва пайваандаки ки низ дар забони адабии хозираан төчик наарас мебошад. Аммо ин ҳолат хам, яъне дар байни чузъхой хабари феълии мазкур омадани унсурхой грамматикий, харгиз ба сүстшавий ё бархамхүррийн муносибати морфологии чузъхой хабар таъсир намерасонад.³ Мисолдо: ... Хайдаркул парвое намекард (Ч.И.Дувоз., с.375); Дар Пой Остона ном корвонсарои Бухоро тайёрихо медиданд (С.А.Кул., ч.3, с.47); Ин иллат... боз хам зиёлтар шудааст (Р.Х., с.17); Ин абрхо офтобро... боз хам камкувваттар карда буданд (С.А.Кул., ч.3, с.98); Фикру андешааш дар бораи душман оромаш намегузоншт (Г.Мад.Т.); Ёдгор мекүшид..., аммо муяссараш намешүд (С.А.Кул., ч.2, с.258); Ту натарс,... никох ки кардем, гап тамом мешавад (С.У., с.54).

Агар дар мисолдои боло дар байни чузъхой хабари феълии содда яке аз унсурхой грамматикий ба амалхо маъни таъкиду давомнокиро бахшида бошанд, дар чумлахой зерин дар байни чузъхой хабр дар як маврид ду-се навъи он унсурхо омада, маъни таъкиду давомнокий амалхоро амиқтар нишон додаанд. Аммо Фирӯза дар бораи ин чизҳо фикре хам намекард (Ч.И.Дувоз., с.247); ...даҳ сол хизматашро кардам (С.А.Кул., ч.7, с.232); Сарсаҳти муштипарро азобе ки дол (Ч.И.Тах.В., с.58); ... рӯзҳои таътил чомашӯихошонро хам мекардам (С.А.Кул., ч.1, с.28).

¹ Бозидов И. Ифодаш нуркунандай бөвсита бо насоянди-ро. Дар мачм.: Материалы Института давлатных педагогий ба номи Т.Г. Шевченко, ч.42 (серия филология). Душанбе, 1963, с.11-24.

² Исматулаев М.Ф. Нуркунандай бөвсита дар забони адабии тоҷик, с.51-54. Маъсумӣ Н. Асадхон мунтажаб, ч.2 Забоншиносӣ, с.282-283.

³ Ниёз Ш. Феълии таркибиин номи дар забони тоҷик, с.25-26.

БОБИ САВВУМ

ХАБАРХОИ ФЕЪЛИИ ТАРКИБӢ ВА ПАЙВАСТ, ХУСУСИЯТҲОИ СЕМАНТИКӢ - СОХТОРИИ ОНҲО

МО дар муқаддима ва боби аввал дар зимни такя намуда, ба манбаъҳои ҳаромони дар забоншиносии умумӣ ва забоншиносии тоҷик мавҷуда, ҳамчунин дар асоси таҳқиқи табииати маводи забони адабии хозираи тоҷик структура ва хусусиятҳои семантикий-грамматикии хабарҳои феълии соддаро муқаррар намуда, нишон додем, ки хабарҳои мазкур аз рӯи заманаи морфологиашон на факат дорои шаклҳои синтетики, балки дорои шаклҳои аналитикий ҳам шуда метавонистаанд, ба гарте ки ҳангоми таҳдилу тадқиқ дар як вақт шакл, маъно-лексикӣ ва вазифаи хабаршавандаҳо дар алоқамандии югусастаний ба инобат гирифта шаванд.

Ҳоло ки дар ин боб сухан аз ваҷҳи хабарҳои феълии таркибииву пайваст ва муқарраркуни баязе хусусиятҳои семантикий-соҳтории онҳо меравад, дар навбати аввал, таъкид бояд кард, ки заманаи морфологии ин гурухҳои хабариро танҳо феълии аналитикий (аз қабили а) хонда метавонам, гуфтан хост (харидга овард, баромада фуромад) ташкил медиҳанд. Дар феълии мазкур асли маъни лугавии чузъхой ёридиҳанда ҳам дараҷае ҳис карда мешавад, ё худ дар онҳо асли маъно пурраш тоҳо дошта шудааст.

Дар асарҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва китобҳои дарсии барои мактабҳои олий тартибдодаи олимони рус феълии таркибии или “хочу учиться”-хондан меҳоҳам, “хотел уйти”-рафтани хост, решил уйти”-рафтани шуд, “собираюсь писать”-навиштан меҳоҳам, “мог уйти”-метавонист равад дар чумла аз рӯи таркибашон аз тарафи П.А.Лекант ҳамчун хабарҳои феълии таркибиин даравад¹ ва аз тарафи Е.С.Скобликова, О.Б.Сиротинина, В.В.Бабайцева, Л.Ю.Максимов ҳамчун хабарҳои феълии таркибӣ² маъниидод карда шудаанд.

¹ Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке, с.23. Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка, с.59; Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения, с.86; Бабайцева В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Синтаксис, ч.3, с.86.

Дар хакиқат, феълҳо (хабарҳо)-и мазкурро бо феълҳои типи рафтан гирифт, омада истодааст. дига монд, ки дар вазифан хабарианон ҳамчун хабарҳои соддан аналитикий ба қалам лода будем, ҳаргиз як ҳел шуморидан нашояд, ҳарчанд ки ин ду ҳели феълҳои таркибӣ ҳар яке шаклан аз ду феъл ташкил ёфтаанд. Дар феълҳои тиipi сонӣ таҳо қалимаҳои рафтan, омада, дига ба маънои аслии ҳуд соҳиб буда, компоненти дуюманон-гирифтan, истодan, мондан аз асли маънии лугавии ҳуд тамоман маҳрум гашта, ба модификаторҳо табдил ёфтаанд. Вазифан модификаторҳо дар он таркибҳои феълии таҳо иборат аз оғаридани маънои намудию грамматикий буда, дар натиҷаи аз таркибӣ ҳабар (феъл) фуруғузор карда шудани онҳо маънои лугавии ҳабар ва ҳам маънои умумии чумла нуқсонае намебишад, ба ҷуз он ки баязэ тобишҳои модалии амали субъект, ки аз маънои он модификаторҳои феълии бармеояд, барҳам исхӯраду бас.

Аммо дар алокамандии байни ҷузъҳои феълҳои таркибии тиipi рафтan меҳост, метавонист равад баязэ нозукиҳоро бояд ба ҳисоб гирифт. Пеш аз ҳама, ҷузъҳои ёвари ин феълҳои таркибӣ (хостан, тавонистан) ҳанӯз то ба дараҷаи феълҳои ёридиҳандай ҳабарҳои феълии содда (рафтан гирифт, дига монд) аз маънои аслии лугавии ҳуд маҳрум нашудаанд, яъне дар он таркибҳо маънои аслии онҳо пурра набошад ҳам, то дараҷае ҳис карда мешавад. Дуввум, дар он таркибҳои феълии ҳабаршаванда вобаста ба мазмуни чумла феълҳои ёридиҳанда (хостан, тавонистан) ҷузъи ҳатмии ҳабарҳо шуморида шуда, аз фуруғузор карда шудани онҳо он маънои лугавии дилҳоҳ, ки дар яклухтӣ бо асли таркибҳои феълии (рафтан меҳост, метавонист равад) ҷило медод, барҳам меҳӯрад. Масалан, дар чумлаи "...мо ҳамеша истода наметавонем" (Р.Ч.) маънои лугавии ҳабари феълӣ (истода наметавонем) дар ҷузъи асосӣ—феълии истодan сабт шудааст, ки он ҳолатро ифода мекунад. Аммо маънои грамматикии ҳабар ба воситай шакли инкории феълии ёридиҳандай тавонистан (натавонистан) ифода шуда, ба замми ин маъно, аз мазмуни он боз дар иҷрои давомдиҳии амал (ҳолат), ки аз маънои лугавии ҷузъи асосӣ (истодан) бармеояд, имкону ҳоҳиш надоштани субъект (мубтадо) низ фаҳмида мешавад.

Ана ҳамин маънои охирин, ки тавассути ҷузъи ёридиҳанда дар чумлаи мазкур ҳис карда мешавад, дар сурати аз таркиби

хабар хориҷ шудани он барҳам меҳӯрад. Масалан, ин ~~чумла~~^{мукоиса} мекунем: а) Асли чумла: Мо ҳамеша исид ~~ида~~^{наметавонем}; б) Аз хабар ёридаҳанда фурӯгузор карда шудааст. Мо ҳамеша meisitem.

Аз мукоисаи маънои умумии хабарҳои ин ду чумла Хуҷанди чунин аст, ки дар нусхай аслии чумла субъект ҳамчун фомили тасвир ёфтааст, ки ба давомнокии амал майлу ҳоҳиш надорад, ваде аз мазмуни чумлаи дуюм баракси ин фикр фахимда мешавад, ки ин маъни ба сабаби хориҷ карда шудани ҷузъи ёрилиханда аз таркиби хабар имконпазир гардидааст. Дар баробари ин тобиши маънои майлу ҳоҳиш, ки дар хабарҳои чумлаи аввал (истода наметавонем) ҳис карда менгуд, дар чумлаи сонӣ ба қатъият бадал шудааст.

Фарқи сеюмро дар байнҳои хабарҳои типи рафтан гирифт, ~~ида монд~~ ва конструкцияҳо-қолабҳои хабарии типи ~~хондан~~^{хонд} меҳоҳам, метавонист равад дар он бояд чуст, ки маънои аслии ~~ида~~^{хам} комплекси маънои лугавию грамматикиро дар чумлаи аввал бо як калима (мерафт, дид) бо хориҷ кардан монд, модификаторҳо (гирифт, монд) ифода кардан имконпазир мешавад. Асле он маънои комплексии лугавию грамматикиро дар қолабҳои хабарии типи дуввум танҳо тавассути як калима, яъне гоҳ ифода кардан мумкин нест. Фарз кардем, гӯем, ки хондан ~~ида~~^{хонд} ~~и монд~~, ~~равад~~, ё меравад хабар аст. Он гоҳ дар ин хабарҳои комплекси маънои умумии хабарҳои хондан ~~и монд~~, ~~ида~~^{хонд}, ~~метавонист~~ ~~равад~~ дар яънеч сурат ташаккул ёфта наметавонад. Асоси чунин ҳодисаро дар он бояд чуст, ки ҷузъи ёридаҳандаи хабарҳои номбурда ба сабаби пурра аз “маънои ибтидоии ҳуҷанд”¹ ё ки аз маънои лугавӣ маҳрум набудан² дар ифодаи маънои лугавии хабар низ саҳм доранд. Ва ин саҳми онҳо дар сурати аз ҷузъи асосии хабар фурӯгузор карда шуданашон дарҳол ба таҳаммӯд, бояни нуқсонаи асли маънои лугавии хабар мегардан.

Пас, аз табииати хабарҳои мазкур, ки дар ҳамbastagии ҷониши ҷузъҳояшон маънои лугавии дилҳоҳе бармеояд, ба чунин хулосаи умумӣ меоем, ки маънои лугавии онҳоро чунин дар хабарҳои соддай аналитикии типи рафтан гирифт бо як калима (мерафт) ифода кардан берун аз имкон аст, яъне чунин хабарҳо (хондан меҳоҳам, метавонист равад) шакли синтетикий надоранд.

¹ Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикиӣ, ҷ.3, с.62.

² Сиротинина О. Лекции по синтаксису русского языка, с.59.

Аз ин рӯ, онҳоро аз ҷиҳати таркиб хабарҳои фъълии таркиби номидан лозим аст. Зоро ки “Составное сказуемое употребляется в тех случаях, когда глаголы (хабарҳо ё худ фъълҳои синтаксики С.Ш.) сами по себе не в состоянии выразить тот или иной признак, присущий предмету.”¹

Бояд гуфт, ки ёридиҳандай хабарҳои мазкурро, асосан, калимаҳои тавонистан, шудан, хостан, боистан, даркор, лозим ташкил медиҳанд.

Акунун ҳусусиятҳои зерини хабарҳои феълии таркибиро дода мебароем: а) Агар ҷузъи ёвар (ёридиҳаңда)-и хабарҳои феълии таркибиро калимаҳои тавонистан ва шудан ташкил диханд, онҳо, ба замми маъни лугавиашон, аз рӯи маъни дорои тобиши модалӣ буда, ба имконияту ҳоҳише сазовор гардидан субъекти амалро ифода месозанд. Ҷузъи асосии чунин хабарҳои феълии таркибӣ дар назди ёридиҳандай тавонистан масдар буда, он дар шакли пурра (камтар) ва бештар дар шакли ноқис омада метавонад.² Масалан: Агар ҳоҳӣ, ин гуна заводҳоро худи туҳам созонда метавонӣ (С.А.Кул.,ч.3,с.122); Мардум бояд ки ба қабули ҳамаи идораҳои советӣ... бе ҳеч гуна истиҳола даромада тавонанд (Ю.А.,с.160); Вай аз дараҷаи мансубияти табақавии худ... болотар баромадан наметавонад (г.М. ва м.); Мулло Сафар гуфт, ки имсол ба қӯҳистон рафта наметавонад (С.У.,с.151); Диловар, албатта, он рӯз... фаҳмида наметавонист (Ю.А.,с.57).

Агар дар мисолҳои боло дар назди ёвари тавонистан масдар ба вазифаи ҷузъи асосии хабарҳои таркибӣ омада бошад, дар мисолҳои зерин феълҳои таркибии номӣ ҳамчун масдари ноқис омада, ин вазифаро адо кардаанд ва аз мазмуни чунин хабарҳо низ тобиши модалии имконпазирию имконнапазирии амали субъект ҳис карда мешавад. Мисолҳо: Зани ҳинду бо як нигоҳ, бо як имо ва як карашма як ҷаҳон тап зада метавонад (ж.С.Ш.); У... ғазаби худро фурӯнишонда наметавонист (Р.Х.,с.16); Аҳмад ба иродай падарааш муқобил баромада наметавонист (Р.Х.,с.15); ...ӯро лаҳзае аз ҳаёли соҳибчамолаш дур карда натавонист (Р.Ч.Кул.,ч.2,с.125); Дигар ҳеч кас... Насимҷонро аз ман чудо карда наметавонад (Ч.И.Тах.в.,с.28).

¹ Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка (Издание второе), с.73.

² Расторгуева В.С. Очерки по таджикской диалектологии, вып. I (Варзобский говор таджикского языка), с.110.

Чузъи асосии чунин хабарҳои феълии таркибӣ, чун дар мисолҳои боло, дар мавриди замони ояндаи дурро фахмонидан он хабарҳо дар чумла пас аз чузъи ёвар, ки он (тавонистан) дар ин ҳолат зиёда дар шакли феъли ҳол (бо сүф.-он) назаррас аст. Ҷой мегирад ва чумлаҳо бо чунин хабарҳо бештар умумиша жонишишаванд. Чунончӣ: Дар кишварҳои бегона чӣ қадар метавонам оворагардӣ кард? (г.Мад.Т.); ...ба хирад мол тавон хосил кард ва ба мол хирад хосил натавон кард (Кобус.,с.15).

Гоҳо дар таркиби ин навъи хабарҳои феълий бо ёридиҳандаш тавонистан дар шакли тасрифӣ омадани ҳам чузъи асосӣ ва ҳам чузъи ёвар ба назар мерасад, ба шарте ки он (тавонистан) пеш аз чузъи асосии хабар ояд. Чунонҷи: Ман метавонам гуям, ки материалҳои... адабии ҳудро аз он ҳавлӣ гирд овардаам (С.А.Кул.,ч.7,с.10). Агар чузъи ёвари хабари феълии таркибӣ шудан бошад, чузъи асосӣ низ дар шакли масдар (масдари пурра ва нокис) омада метавонад. Дар шакли масдари пурра феълҳои таркибии номӣ, vale дар шакли масдари нокис феълҳои решагӣ (аслӣ) меоянд. Намунаи мисолҳо: Низомиддин дид, ки дигар гапро мачоҷ долан намешавад (Ч.И.Дувоз.,с.885); За ҳамаи ҷадидҳо бовар кардан намешавад (Ч.И.Дух.от.,с.523); Шаб чунон барф мезад, ки пагоҳӣ аз каппа баромада намешавад (Ю.А.,с.37).

Таъкид бояд кард, ки дар чумлаҳои мазкур ёридиҳандаш шудан аз рӯи маъно ба калимаи тавонистан шабоҳат дорад, ба ҳамин маъно он дар ягонагӣ бо чузъи асосии хабар ҳабарҳои феълии таркибиро ташкил додааст. Аммо дар чумлаҳои зерин калимаи шудан синоними тавонистан шуда наметавонад ва ин ҷо ин ҷо ҳабарҳои он суратдода ҳабари таркибӣ набуда, балки ҳабарҳои соддай аналитикианд: Ин ҳат бо дасти Гулру навишиш шуда буд (Р.Ч.Кул.,ч.3,с.240); ...дар рӯи вай ин суханҳо бо ҳатти зар навишиш шудаанд (Р.Ч.Кул.,ч.3,с.240).

Ёридиҳандаш шудан бо сифати феълии замони оянда низ васл гардида, ҳабарҳои феълии таркибиро ташкил медиҳад. Дар ин маврид вай бо калимаи модалии хостан муродифат пайдо намуда, ба иҷрои амалу ҳаракати ирреалӣ майлу ҳоҳиши қатъӣ пайдо кардани субъектро ифода мекунад, ки он бояд дар замони оянда ба вуқӯъ ояд. Мисолҳо: ... бо талаби Восеъ ҳӯҷаин зебӯ дар Душанбе музди якрузаашро додани шуд (С.У.,с.69); Монанд як дехачаи маҳсус соҳтанӣ шудем (С.А.Кул.,ч.3,с.138); Кажим

ва Асо... ёри доданй шуданд (Ч.И.Тах.в.,с.238); Сайёд кабкро аз багал бароварда чинси онро муайян кардан мешавад (С.Сан.С.,с.192); Станин наинав, писарам.-уро ором кардан мешуд Урунхұча (А.Ш.,с.24). Цар забони адабии ҳозираи точк ҷумлахое ҳам ба назар мерасанд, ки сифати феълии замони оянда бо асоси замони гузаштаи феълии ёридиҳандаи будан (буд) як таркибро ташкил дода, дар яклухтій бо он амалу ҳолати дар замони гузашта рўйдодаро далолат мекунад. Дар ин сурат феълии будан дар назди он, яъне сифати феълӣ, аз рӯи маъно бо шакли ҳикоятии замони гузаштаи феълии модалии хостан (мехостам, меҳости, меҳост) ҳаммаъногӣ пайдо мекунад.

Фарқ ҳамин, ки агар ёридиҳандаи будан-ро дар таркиби чунин хабарҳо бо калимаи хостан иваз кунем, он гоҳ сифати феълӣ ба масдар табдил меёбад, vale az маъни лугавии ҳар ду шакл як чиз, яъне дар замони гузашта ба амалу ҳолате майту ҳоҳиши пайдо намудани субъекте ҳис карда мешавад. Масалан, ин тавр: гуфтаний будам—гуфтан мехостам, сұхтаний будам сұхтан мехостам ва г.

Хуллас, ба ақидаи мо, таркибҳои феълии гуфтаний будам, сұхтаний будам-ро дар чумла, ба сабаби он ки ҷузъи ёварро (будан) калимаи модалии хостан иваз карда метавонад, ба гурӯхи хабарҳои феълии таркибӣ дохил кардан беҳтар аст. Мисолҳо: Онҳо ба ин одам карасин зада сұхтаний буданд (Р.Ч.Кул.,ч.3,с.83); ... ҳаминро ба шумо гуфтаний будам (Р.Ч.Кул.,ч.3,с.83); Ҳамроҳон чизе гуфтаний буд (Ч.И.Тах.в.,с.82).

Ҳамчунин сифати феълии замони оянда бо ёридиҳандаҳои феълии ҳаст, нест як таркибро ташкил дода, дар чумла хабарҳои феълии таркибиро меоғаранд. Дар ин гуна хабарҳои феълӣ шакли замони ҳозира-ояндаи феълии хостан (мехоҳам, меҳоҳӣ, меҳоҳад) бо ёридиҳандаҳои ҳаст ва нест ҳаммаъногӣ пайдо мекунад. Мисолҳо: Охир ту ба ҷанги зидди душмани ҷони мо рафтаний ҳастӣ (Р.Ч.Кул.,ч.2,с.162); Аммо ман дуҳтарамро... ба ҳеч кас доданий нестам (Р.Ч.Кул.,ч.3,с.60); Хуш, ту чӣ гуфтаний ҳастӣ? (Ф.М.,с.20).

Ҳаминро ҳам бояд дар хотир дошт, ки агар сифати феълии замони оянда ҳамчун хабар дар шакли ҳолис ё бо бандакҳои хабарӣ, vale be ягон феълии ёридиҳанда омада бошад, он гоҳ вайро хабари феълии содда бояд номид. Масалан: Боз кӣ то

Фаррух рафтани (т.Мал.Т.): Җохияни сатыгу даган ~~жана~~
оғтобро аз сүкта хокистар шудай бозлоштани
(Р.Ч.Майд.,с.227).

б) Хабархой феълии таркибій бо ёридиҳандаи хостан жана
хөхий ва орзуу нийти субъектро иңиккос мекунанд. Иштеги
ёридиҳанда мставонад пас аз чузъи асосии хабар ва ҳам нең аз
ојд. Дар мавриди пас аз чузъи асосии хабар омадани хостан
чузъи хои асоси хама вакт бо шаклхой масдари пурра чи феълии
репортажи ва чи феъльхой таркибий номи ифода месбид. Масалан:
... Корй Ибод аз кат фуромада, ба тарафи мо ~~омашан~~
хост (С.А.Кул.,ч.7,с.617); Ҳар қадар бемадор бошад ҳам, шамъ
даририфттан мехоҳад (Ч.И.Тах.в.,с.86); Сураги туро барои
ёдгорӣ кашидан мехоҳам (С.У.,с.135); ... ин ҷавони хуҷаҳат
фикру андешаи маро донистан мехоҳад (ж.С.Ш.); Ман ҳам ҳар
гоҳ бо у сӯхбат кárдан хоҳам... мерафтам (С.А.Кул.,ч.7,с.158);
Мирзохол бо Умархон бахс кárдан намехоҳт (Ю.А.,с.116).

Феъли ёридиҳандаи хостан агар пеш аз чузъи асоси ~~ојд~~ оп
гоҳ чузъи асосии хабар ҳам дар шакли тасрифӣ мояд. Нанд
мисол: Пас аз он мехостам бихобам (С.А.Кул.,ч.3,с.140).
Мехостам пурсам, ки барои мол кардани ёбони ~~мо~~ кай
мебаромада бошанд? (С.А.Кул.,ч.3,с.149); Диdam, ки як ~~мөнин~~
истодааст, хостам пурсам, ки ба Кургонтеппа меравад ё не
(Ю.А.,с.14).

в) Хабархой феълии таркибій агар бо ёридиҳандаи ~~феълии~~
бояд ва калимаҳои илтизомии даркор, зарур, лозим¹ сурат
гирифта бошанд, он гоҳ “зарурат ва лозимият”² и ~~мэрои~~
амалеро, ки шахси нокил таъкид кардааст, ифода меканд. Бояд гуфт, ки хабархой таркибие, ки чузъи ёридиҳандашои
калимаҳои илтизомӣ мебошанд, асосан, дар ташкили чумлаҳои
яктаркибай бешаҳс ҳиссагузоранд ва чузъи асосии чунин
хабарҳо масдарӣ пурра аст. Аз ҷиҳати тартиб ҷои калимаҳои
илтизомӣ дар таркиби хабарҳои мазкур устувор буда, ~~доимо~~
пас аз чузъи асоси (масдар) омадани онҳо дар забони ~~забон~~
мушоҳида мешаванд. Аммо хабархой таркибии феълий бо зваря
боистан (бояд) ва шаклҳои нисбатан камистеъмоли он (мебояд,
мебоист) бар хилофи хабарҳои таркибии бо калимаҳои
илтизомӣ суратёфта на факат дар таркиби чумлаҳои бешаҳс.

¹ Эшонҷонов А. Хабарҳои номи ва тарзи ифодашавии онҳо, с.28.

² Гаффоров Р. Шевави ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.3, с.65.

балки дар таркиби чумлаҳои дутаркиба ё худ муайншахс ҳам меоянд. Дар чунин ҳолат ҷузъи асосии хабарҳоро феълҳои тасрифӣ ташкил медиҳанд. Агар ҷузъи асосии хабари таркибӣ бо феъли ёридиҳандай мазкур (боистан) хабари чумлаи бешаҳсро ташкил дихад, он тоҳ вай бо масдари нокис ифода меёбад. Ҳамчунин боистан (бояд) баръакси калимаҳои илтизомӣ (даркор, зарур, лозим), асосан, дар забони адабии ҳозираи тоҷик пеш аз ҷузъи асосии хабар омада, баъзан аз он дур ҳам меравад. Дар натиҷа, дар байни ҷузъи асосӣ ва ёридиҳандай боистан аъзоҳои дигари чумла дохил мешаванд, вале ин ҳолат ба сустшавии алоқаи байни ҷузъҳои хабари таркибӣ таъсире намерасонад.

Ба ҷуз ин, агар ҷузъи асосии чунин хабарҳо бо ёвари боистан тавассути феълҳои таркибии номӣ ифода ёбад, он тоҳ ёвари мазкур тоҳо дар байни ҷузъҳои он таркибҳои феълӣ (бояд маслиҳат кард—маслиҳат бояд кард) ҳам меояд. Ҷанд мисол доир ба ҳамаи ҳолатҳои омадани ҷузъи асосии хабарҳои таркибӣ бо ёридиҳандажо (калимаҳо)-и даркор, лозим, зарур, боистан ва шаклҳои камистеъмоли он (мебояд, мебоист): 1) Абдуллоҳонро ҳам чег задан даркор (ж.С.Ш.); Додо, ҳонаро таъмир кардан даркор (ж.С.Ш.); ...туро аз кор пеш кардан лозим (Ф.М., с.83).

2) Бале,... ҳоло дар дил умедҳои бисёре дорам, ки албатта, бояд иҷро шавад (Ҷ.И.Дух.от., с.285); ...ҳар кас ҳам бояд ин фикрро тарафдорӣ кунад (С.Сан.С., с.32); Лекин аввал бо ака, ҳоҳар ва устодаш маслиҳат мебоист кунад (Р.Ҷ.Кул., ч.2, с.15); ...Восеъ бояд ба дехаи худ бармегашт (С.У., с.50); Ҳоло ин корро ҳатман... бояд анҷом дол (Ф.М., с.10).

Доир ба конструкцияҳои хабарии (бости 1) чумлаҳои боло, ки хабари онҳоро таркибҳои чег задан даркор, пеш кардан лозим, таъмир кардан даркор ташкил медиҳанд, дар байни мутахассисони забони тоҷикӣ ақидаҳои дигар ҳам ҳаст, ҳарчанд ки дар адабиёти илмӣ қолиби ифодаҳои мазкур аз тарафи олимон В.В.Бабайцева, А.Эшонҷонов, М.Қосимова, Б.Камолиддинов ҳамчун хабар эътироф карда шудаанд.¹

¹ Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке (Учебно-методические пособые). Мичуринск, 1963, с.43; Эшонҷонов А. Хабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо, с.28-29; Қосимова М.Н. ва Камолиддинов Б. Маҷмӯаи машҳӯи синтаксиси забони тоҷикӣ.-Душанбе, 1976, с.32.

Онхо—хама дар чумлаҳои боло ва ба ҳамин монанд ҷумлаҳои танҳо калимаҳои даркор, лозим-ро хабар пиндошта, бальзамон масдарҳои чег задан, таъмир кардан-ро мубтадо мепиндорада. Гурӯҳи дигар он масдарҳоро пуркунанда тахмин мекунанд. Аз ин рӯ, мо ба ақидаи гурӯҳи аввал розӣ шавем, он гоҳ лозим меояд, чумлаҳои додашударо ҳамчун чумлаҳои дутаркиба ба ҳамон дихем. Аммо мантиқи сухан ва мазмуни умумии он чумлаҳо ба ин тавр маъни ѹодкуни роҳ намедиҳад. Масалан, дар чумлаҳои “Абдуллохонро ҳам чег задан даркор” чӣ тавр мо таркиби чег задан-ро мубтадо номем, ҳол он ки гӯянда дар зери мағълуми чег задан иҷро кардани амалеро зарур шуморида хабар донаст. Ва он зарурат тавассути калимаи даркор таъкид ёфтанист. Маълум, ки хабардигӣ ё худ номбар кардани амал, ҳолат ва харакат дар чумла ҳоси мубтадо набуда, балки мансуби ҳабар мебошад. Аз ин рӯ, мо дар чумлаи боло таркиби чег задан-ро мубтадо не, балки ҳамчун ҷузъи асосии хабари таркибии чумлаи бешаҳс меномем.

Дар ҳақиқат, ҷузъи асосии хабари таркибӣ будани таркиби чег задан-ро дар чумлаи мазкур дар чунин маврид ҳам эътироф бояд кард, ки агар ҷузъи ёвари он—калимаи даркор-ро бо калимаи модалии боистан (бояд), ки ҳаммаъни он аст, ингиз намоем. Масалан, ин тавр: Абдуллохонро ҳам бояд чег задан. Ни тавре ки гуфтем, гурӯҳи дигар дар чумлаҳои додалада таркибҳои чег задан, пеш кардан, таъмир кардан-ро дар везд калимаҳои илтизомӣ (даркор, лозим) ҳамчун пуркунанда тахмин мекунанд. Далели ин гурӯҳи олимон чунин аст, ки ҷо ӯе чумлаҳои мазкур, аслан, шакли соддакардашудаи чумлаҳои мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави пуркунанда (шояд чумлаи пайрави мубтадо бошад-С.Ш.)—(Яъне ин тавр: Лозим аст, ки Абдуллохонро ҳам чег занем) буда, дар натиҷаи ба ибораи масдарӣ табдил ёфтани чумлаи пайрав он чумлаҳо шакли соддоро гирифтаанд. Аз ин рӯ, хабари чумлаи пайравро, ки дар таркиби чумлаи содда шакли масдарӣ (чег задан) гирифтанист, бояд, мувофиқи ақидаи ин гурӯҳ, ҳангоми таҳдил ҳамчун пуркунанда маъни дод кунем. Вале ба ин фикр ҳам пайрав намудан, ба ақидаи мо, баҳсталаб аст.

Маълум аст, ки дар ҳар кадом чумлаи содда саръюсо мубтадо ва хабар ё худ танҳо хабар бе мавҷудияти аъзоҳои пайрави чумла ҳам фикри нисбатан пурраро дар бар мегиранд.

Аз ин чиҳат, аз ҳар кадом чумлаи соддаи тафсилӣ фуруғузор карда шудани аъзоҳои пайрав набояд боиси барҳамхурӣ предикацияи чумла гардад. Вале агар дар чумлаҳои номбурда (Абдуллоҳонро ҳам ҷеф задан даркор; Додо, хонаро таъмири кардан даркор; ...туро аз кор пеш кардан лозим), ки яктаркибаи бешахсанд, калимаҳои даркор ва дозим-ро хабар пиндошта, аъзоҳои боқимондаи чумларо хориҷ кунем, ҳеч гуна фикри нисбатан пурраро ҳам ҳосил карда наметавонем. Масалан: Даркор; Додо, даркор; Лозим.

Дуруст аст, ки Р.Гаффоров тарзи дигари ифодаи чумлаи “Халли назариявии ин проблемаро ба назар гирифтан даркор”-ро дар соҳти мураккаби он надида, балки варианти дигари хабари онро (ба назар гирифтан даркор) дар шакли таркиби бояд ба назар гирифт¹ эътироф мекунад. Мо низ нисбат ба варианти дигари хабари чумлаҳои боло дар чунин ақидаем, яъне он чумлаҳоро ин тавр тартиб додан мумкин аст: Абдуллоҳонро ҳам бояд ҷеф зад; ...туро аз кор бояд пеш кард.

Чи тавре ки мебинем, дар ин шакл чумлаҳо, аз як тараф, чун дар варианти аввал, ҳамчунон чумлаҳои бешахс мондан мегиранд ва аз тарафи дигар, акун дар ҳусуси ҷузъи асосии хабари таркиби будани таркибҳои ҷеф задан, таъмири кардан, пеш кардан дар чумлаҳои мазкур ягон ҷои шубҳа ҳам намемонад. Ҳаминро дар хотир дошт, ки калимаҳои илтизомӣ дар таркиби чумлаҳои дутаркиба низ меоянд ва дар ин сурат онҳо ҷузъи ёридиҳондаи хабар набуда, балки ҳудашон хабари мустакил мебошанд ва ҳамчун хабари номӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Масалан: Ин анъанаҳо дар замони мо даркоранд.²

Дар охир ҳаминро ҳам гуфтан лозим аст, ки мо дар чумла чунин хабарҳоеро ҳам хабари феълии таркиби шуморидем, ки ҷузъи асосиашон аз воҳидҳои фразеологиии феълий иборат буда, вале ҷузъи ёварашонро калимаҳои модалии номбурда ташкил додаанд. Чунки чунин хабарҳоро низ дар сурати барқарор кардани маъни малиашон бо як калима ё ҳуд бо як таркиби ифодакунандай як маъни лугавӣ ба қалам додан берун аз имкон аст. Масалан, дар чумлаи “Нусратхӯча... ба маглубияти ҳуд тан додан намехост (Ю.А., с.33)—таркиби тан додан ҷузъи асосӣ ва фразеологиии хабар (тан додан намехост) буда, маъни

¹ Гаффоров Р. Шевави ҷанубии забони тоҷики, ҷ.3, с.95;

² Эшонҷонов А. Хабарҳои номӣ ва тарзи ифодаишавии онҳо, с.28.

тиаш икрор шудан аст. Агар-ба чои таркиби фразеологии тан
лан таркиби икрор шудан-ро гузорем, он гоҳ хабари чумлаи
мазкурро, бешубҳа, хабари феълии таркибӣ номидан
конпазир мегардад. Масалан: Нусратхуҷа... ба маглубияти
д икрор шудан намехост.

Инак, ҷанд мисол доир ба ҷунин хабарҳои таркибӣ: ...шумо
ба ин одам панҷа андохта наметавонед (С.А.Кул.,ч.3,с.85); ...ҳар
кас, ки ҷеҳраи зебои ўро мединд, беихтиёр чашмашро аз вай канда
натавониста мемонд (Ҷ.И.Дух.от.,с.11); Диловар... ҷамаки
Ҷамолбекро аз хичолат баровардан меҳост (Ю.А.,с.9); Падару
модари пираш... акнун бафарогат умр ба сар бурда метавонанд
(Р.Ҳ.,с.31); Дили пора-пораро ямок карда намешавад
(Ҷ.И.Тах.в.,с.85).

Гурӯҳи сеюми хабарҳои феълиро аз ҷиҳати таркиб хабархое
ташкил медиҳанд, ки дар адабиёти илмӣ бо терминҳои хабарҳои
феълии мураккаб¹ ё хабарҳои феълии пайваст (ё дутона)² номбар
карда шудаанд.

Хабарҳои феълии пайваст, ҳамчун термини (нифбат ба
аъзоҳои чумла) нави синтаксисӣ дар забоншиносии тоҷик бори
аввал аз тарафи профессор Р.Гаффоров дар монографияш кор
фармуда шудааст. Ин хабарҳо ба сабаби аз ду феъл таркиб
ёфтанашон ба хабарҳои феълии таркиби шабоҳат дошта бошанд
ҳам, бо ҷунин ҳусусиятҳояшон аз онҳо фарқ мекунанд:

1. “Чузъи ёридиҳандай хабарҳои таркибиро, одатан,
феълҳои модалӣ фаро мегиранд, аммо аз они хабарҳои феълии
пайваст бо феълҳои мӯқаррарӣ ифода меебад.

2. Чузъи ёридиҳандай хабарҳои пайваст маънои реалии
худро бештар нигоҳ дошта, вобаста ба ин то дараҷае мустақил
воқеъ мешавад, вале чузъи ёридиҳандай хабарҳои таркиби
аз маънои аслии худ дур рафта (албатт, то ба дараҷаи
модификаторҳои феълӣ не-С.Ш.), бештар барои ифодаи маънои
модалӣ хизмат мекунад.

3. Чузъи асосии хабарҳои таркибиро... бештар масдар ва
қисман феълҳои тасрифӣ (метавонед равед) ташкил мекунад...

¹ Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык, ч.П. Синтаксис, с.75.
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык, ч.Ш, с.90-91.

² Шахматов А.А. Синтаксис русского языка (Издание второе).-Л., 1941, с.231.
Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка (Издание второе), с.80-81.
Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикий, ч.3, с.65-68.

³ Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикий, ч.3, с.65-66.

аммо ба вазифаи ин ҳиссаи хабарҳои пайваст дар забони адабии ҳозираи тоҷик феъли ҳол (сифати феълӣ)¹ ва ниҳоят кам феълҳои тасрифӣ истеъмол мейбанд. Ба ифодаи дигар гӯем, ҷузъҳои таркиби чунин хабарҳои пайвастро, ки асосан, аз ду феъли мустақилмаъно иборатанду аз маъни лугавии ҷузъҳо ду амал фахмида мешавад² бо формулаи зерин нишон додан мумкин аст. Феъли ҳол+феъли тасрифӣ; феъли тасрифӣ+феъли тасрифӣ. Ҷанд намунаи мисолҳо: ... нафар мулоzими қозикалон бо як нафар одами миршаб ба сари воқеа расида омаланд (С.А.Кул., ч.2, с.167); Дар ин дам аз берун як ҷавон... даромада омад (Ч.И.Дувоз., с.168); ...имрӯз набошад, фардо боз мегурезад меравад (С.А.Кул., ч.2, с.140).

Дар ҷумлаҳои мазкур ҷузъи ёридиҳандаи феълҳои таркибии феълӣ (расиданд, даромада, мегурезад) низ аз асли маъни лугавиашон дур (маҳрум) набуда, дар вазифаи хабари феълии пайвasti чумла” ...бо ҳамроҳии ҷузъи асосӣ ҷараёни ягонаи амалро, ки яклухт ва ҷудонопазир аст, ифода мекунад.”³

Бояд гуфт, ки заминаи пайдоши хабарҳои пайваст низ феълҳои таркибии феълӣ буда, мувофиқи қайди Б.Сиёев, протесси истеъмоли онҳо дар забони адабии тоҷик таърихи дуру дароз дошта, дар асри X камтар, як дараҷа зиёдтар дар асри XVI ва “Аз охирҳои асри XIX сар карда, доираи истеъмоли ин таъбирҳо (феълҳои таркибии феълӣ-С.Ш.) боз ҳам васеътар шудааст. Феълҳои таркибии феълӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик фаровон истифода мешаванд.”⁴

Чи тавре ки олимон А.Л.Хромов ва Р.Л.Неменова қайд кардаанд, таҳқики феълҳои таркибии феълӣ диққати бисёр шеваваниносони тоҷикро ба ҳуд ҷалб кардааст ва “маълумотҳои нисбатан мукаммалро доир ба ин категорияҳои калимаҳо, маҳсусан, аз рисолаҳое, ки ба таҳқики лаҷҷаҳои шевави шимолӣ (аз ҷумла, ҷанубии Фарғона, Ленинободу Конибодом, Варзоб, Бухоро, Бойсун, Ҳардурӣ) мобайнӣ ва арабҳои тоҷикзабон, ки феълҳои мазкур дар онҳо хеле интишор ёфтаанд, пайдо кардан мумкин аст.”⁵

¹ Расторгуева В.С. Очерки по таджикской диалектологии, вып. I, -с. 110; Шевави ҷанубии забони тоҷикӣ, ч. 2, с. 139.

² Успенская Л.В. Говоры таджиков Гисарского района, с. 57.

³ Гаффоров Р. Шевави ҷанубии забони тоҷикӣ, ч. 3, с. 65.

⁴ Сиёев Б. Очерк доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик, с. 146-147.

⁵ Шевави ҷанубии забони тоҷикӣ, ч. 2, с. 139.

Олимони номбурда дар бештари мавридҳо аз маъноти лексикии худ дур нашудани феъли ёридиҳандаи ин қабии феълҳоро, ки дар навбати худ ба ду гурӯҳ чудо мешаванд (1.баромада рафт, гирифта рафт; 2. хестам рафтам, мегуреиданд меравад), зикр намуда, ҳамчунин дурустии фикри F. Чӯраевро (c.1975) фарқи дар талаффуз доштаи ҳар ду гурӯҳи феълҳои таркибии феълиро низ нишон додааст, тарафдорӣ карда гуфтаанд: “Муҳаққик F. Чӯраев, ба фикри мо, дуруст қарданд мекунад, ки феълҳои таркибии гурӯҳи якум (навъи “хестам” бо як задаи умумӣ истеъмол мешаванд ва ҳол онро дар феълҳои гурӯҳи дуюм (хестам рафтам) ҳар як ҷузъ ба сарҳуд задаи мустақил дорад.”¹

Ба ҳамин тариқ, аз ҷамъбасти умумии фикри забоншиносон тоҷик ва мушохидаҳои шаҳсӣ доир ба ҳабарҳои феълии пайваста ба ҳулосаҳои зерин омадан мумкин аст: 1) Заминаи пайдоӣ ба ҳабарҳои феълии пайваст феълҳои таркибии феълианд ва аз ҷонибҳои сабаб ба ҳабарҳои феълии таркибӣ, ки заминаашон низ ҷунуби феълҳоанд, шабоҳат доранд.

2) Дар ҳабарҳои феълии пайваст феълҳои ёридиҳанда дорои маъни лугавӣ мебошанд ва аз ин ҷиҳат, дар сурʼати набудани ҷузъи асосии таркиби онҳо вазифаи предикатӣ ҷумлаи мустақилона ба ҷо меоваранд. Масалан, дар ҷумлаи мазкур феъли рафтан ҷузъи ёридиҳанда буда, бе ҷузъи асосии ҳабарҳои таркибии даромадан аст, фикри томро ифода карда метавонад: а) Асли ҷумла: Мирак “дадаҷонам” гӯён ба ҳавли дарун даромада рафт (Ч.И.Тах.в.,с.13); б) Аз ин ҷумлаи ҷузъи асосии ҳабар (даромадан) ҳориҷ карда шудааст: Мирак “дадаҷонам” гӯён ба ҳавли дарун рафт.

Аmmo аз муқоисаи мисолҳои боло ҷунун ҳулоса бармеся, ки ҳабар (рафтан) дар ҷумлаи дуюм бе набудани таркиби ҳоли ба ҳавли дарун маъни ба дохили чизе даромадандаро ифодад, ҳамин қалимаи рафтан феъли даромадан, ки ҷузъи асосии ҳабари пайваст ба шумор меравад, ин маъноро то дараҷае ҷонибӣ худ таҷассум менамояд. Масалан, ин тавр: Мирак “дадаҷонам” гӯён даромад. Вале дар ҳолати яклухт, яъне дар мавриди якҷон

Ҳамонҷо, с.139.

омадани чузъи асосӣ ва чузъи ёвар, аз хабарҳои феълии пайваст маъни амалу ҳаракат дар чумла аниқу равшан фахмида мешавад, чунки "...яке аз онҳо (чузъҳои хабари пайваст-С.Ш.) семантикаи дигареро... таъкид ва пурзӯр менамояд, ки ин ҳам зотан, ҳусусияти таъсирбахшии чунин таркибҳоро зиёдтар мегардонад."¹

3) Хабарҳои феълии пайваст низ чун хабарҳои феълии таркибӣ дар ду шакл сурат мегирифтаанд: а) чузъи асосии хабар, асосан, дар шакли феъли ҳол (бо суф.-а) омада, чузъи ёридиҳандааш дар ягон шакли тасрифии феъли меояд: даромада рафт, гирифта овард ва гайра; б) ҳар ду чузъи хабар дар шакли тасрифи омада, якҷоя як шахсу шумораро дар чумла далолат мекунанд: мегурезад меравад. Аммо чи хеле ки А.А. Каримова дуруст қайд мекунад, гуруҳи якуми феълҳои таркибии феъли (у феълҳои мураккаби ҳолӣ- “сложнодеепричастные глаголы” меномад-С.Ш.) дар услубҳои гуногуни забони адабии тоҷик: насли бадӣ, драматургия, публистика ва инҷунин дар услуби илмӣ низ кор фармуда мешавад, вале феълҳои гуруҳи дуюм (парид рафт) бештар дар забони зинда (гуфтугуии лаҳчагӣ) мушоҳида мешаванд.²

4) Хабарҳои феълии пайвости гуруҳи якум (даромада рафт) бо як задаи умумӣ талаффуз карда мешаванд, вале дар гуруҳи дуюмашон (парид рафт) ҳар як чузъ ба сари ҳуд задаи мустақил дорад.

5) “Ҳусусияти мустақилии нисбӣ дар феълҳои ёридиҳанда”- и хабарҳои феълии пайваст афзунтар мебошад. “Бинобар ин, дар назари аввал ҷудо кардани хабари асосӣ ва пайрав— дуюмдараҷа дар онҳо душвор аст”, аммо “дар ҷои аввал истодани иҷрои яке аз амалҳо дар зеҳни гӯянда”³ ба монимконият медиҳад, ки хабари аслиро аз таркиби хабарҳои пайваст ҷудо намоем. Ба маъни дигар гӯем, азбаски дар чунин хабарҳо асли мақсад (амал, ҳолат ва ҳаракати таъкидшаванда) дар яке аз компоненгҳо инъикос меёбад, компоненти дигарашон (феъли ёридиҳанда) то дараҷае озод мемонад,⁴ ба ҳамин маъно сокит шудани онҳо боиси ҳалал дидани мазмуни умумии ҷумла намегардад. Инак, гуфтаҳои болор дар

¹ Шевай ҷанубии забони тоҷикий, ч.2, с.139.

² Каримова А.А. О парных глаголах в таджикском языке, с.33.

³ Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикий, ч.3, с.66.

⁴ Русская грамматика, т.2. Синтаксис.-М.: Наука, 1980, с.240.

аминаи мисолҳо шарҳ медиҳем: Масалан, дар ҷумлаи Соатҳои яки шаб... ҳар қадомамон ба ҳӯраи худ даромада хобидем" (С.А.Кул., ч.7, с.37) бо вучуди он ки ҳабар таркиби даромада меҳобидсм аст, гӯянда ба ҳӯра даромадан-ро номиданд, мажҳоз дар соатҳои яки шаб хобидани худ ва рафиқонашро аъқид кардан меҳоҳад. Аз ин рӯ, дар ҷумлаи мазкур ҳабари асосӣ хобидан буда, даромадан ҳампайрави он аст ва метавонад гуфт, ки дар чунин ҳолат ҷузъи асосии ҳабари пайваст хобидан Ҷонибӣ не ҷузъи дуюм буда, даромадан ёвари он шуморида мешавад.

Аммо дар ин ҷумла, ки ҳабари пайвастро таркиби харида гирифтан ташкил додааст, ҷузъи асосии ҳабар феъли харидан ба шумор меравад: Дар кучо корди ҳушрӯ бинам, харида егирам, ҷамъ мекунам (Ю.А., с.19).

Аз ин ҷиҳат, фикри баъзе олимон, ки дар феълҳои таркибии феълӣ ҷузъи асосӣ дар шакли феълиҳоли меояд мегӯянд, пурра қобили қабул нест. Барои ҳамин ҳамон Ҳ.З.Розенфельд дар ҳусуси феълҳои таркибии типи давида рафтан, парида рафта сухан ронда гуфтааст, ки дар ин феълҳо "Основное и главное значение, в большинстве случаев, несет первый глагол..."¹ "...модифицирующий глагол может стоять и на первом месте, а глагол—носитель основной семантики—на втором."²

Ҷонибӣ аз ин гуфтаҳо чунин ҳулоса бармеояд, ки маъни асосии лугавӣ дар ин қабил феълҳо бештар дар ҷои якум ва баъзан тавассути ҷузъи дуюм ҳам ифода мейёфтааст. Масалан, агар дар феълҳои таркибии феълии гирифта баровардан шида баровардан, давида баромадан, зода қуштан маъни асосии лугавии амалҳо дар ҷузъи дуюм ифода ёфта, ҷузъҳои аввал ҳамчун феълҳои ёридиҳонда тасаввур карда шаванд, дар таркибҳои феълии кӯчонда бурдан, харида гирифтан, бурида партофтан, рафта расидан, фурӯхта хӯрдан баръакси ин ҳолат Ҷонибӣ мешавад.

Дар воқеъ, А.З.Розенфельд феъли расидан-ро ҷузъи асосии ҳабари ҷумлаи "Колхозчиён расила омаданд..."³ ба қалам додааст, ки ба расила мояд аст. Дар ин ҷумла омадан

¹ Розенфельд А.З. Материалы к исследованию сложно-составных глаголов в современном таджикском литературном языке, с.8.

² Хамон ҷо, с.31.

³ Хамон ҷо, с.17.

чузъи асосии феъл аст. Гүянда ба хабар доданист. Бе калимаи раси мақсади гүянда равшан аст ва чу намебинад. Калимаи расидан мафрафтан (рафта расидан) ҳам таркиметавонад. Вай, рафтан, дар тарки рафтан танҳо мазмунаи қатъ фаҳмонад ҳам, самтро нишон намо калимаи омадан ҳам самту ҳам рафтан низ дар худ таҷассум соҳти

Бояд гуфт, ки чунин нуқсонҳор чузъи асосии феълҳои таркибии фо ҳам мушоҳида мекунем. Чунончи ақида аст, ки дар феълҳои тарки гүё феълҳои ёридиҳанда дар ҷа Албатта, чунин ҳолат на ҳама Масалан, мисоли зеринро, ки аз м интихоб намудем, далели исботи Гулнор, дафтаратро гирифта биё тетрадъ (буквально—взяв, принес мазкур хабари асосӣ биёр (овард) инро пай бурдан мумкин аст дафтаратро гир” не, балки “Гулнор меҳоҳад.

Хулоса аз муҳокимаи боло ҳабарҳои феълии пайвастро дар мақсади гүянда, ки он дақиқназар

6) Хабарҳои мазкурро барои он хабарҳои феълии геноманд, ки ҷузъҳои онҳо баъзан дар ҷумла аз ҳам докеъ шуда ҳам метавонанд.¹ Яъне онҳоро ба таври ғарчи ба услуб каме таъсир расонад ҳам, дур сохтан мегардад. Мувофиқи қайди Н.Маъсумӣ, “Ин ҳол танҳо дар докеъ мегардад, ки дар ҷумла бо пуркунанда ё ҳолшарҳои комадани ҳар қадом қисми таркибии мустақилмаънои мураккаби ҳолӣ (хабарҳои феълии пайваст-С.Ш.) зарурат бошад”.² Дурустии ин фикрро аз муқоисаи мисолҳои таబерин метавонем мушоҳида қунем:

Асли ҷумлаҳо, ки хабарҳои чида ба пайваст доранд	Хабарҳои чида ба пайваст ҳабарҳои пайваст ба ҷабдил дода шудаас
<p>1. Восеъ дар ин дам номаълумакак <u>баромада</u>, ба пеши онҳо <u>рафта буд</u> (С.У., с.43).</p> <p>2. Вай ба хона <u>даромада</u>, курта ва галифеи хокистаррангашро <u>пӯшид</u> (ж.С.Ш.).</p> <p>3. Ҳайдарқул рост ба кабинети худи раис <u>рафта даромад</u> (Ч.И.Дувоз., с.190).</p>	<p>1. Восеъ дар ин номаълумакак ба пеши <u>баромада рафта буд</u>.</p> <p>2. Вай курта ва гаҳоҳистаррангашро ба <u>даромада пӯшид</u>.</p> <p>3. Ҳайдарқул рост <u>рад</u> кабинети худи раис <u>даромад</u>.</p>

Инак, баъзе ҳусусиятҳои дигари хабарҳои феълии пайваста ба материалҳои гирдомада аз назар мегузаронанд. Дар боло ишора шуда буд, ки хабарҳои пайваст

дар ҷумла ба вазифаи хабари пайваст омада, маъноҳои номбаршударо ифода мекунанд, ки дар баъзеи онҳо ҷузъҳо чой ҳамдигарро иваз ҳам кардаанд: а) рафта расидан — расида рафтан, даромада омадан — омада даромалан, расида омадан — омада расидан; б) баромада рафтан, баргашта (гашта) рафтан, баргашта омадан, гурехта рафтан, гузашта рафтан, давида баромадан, фуромада омадан ва гайра.

Мисолҳо: Ҳама дар вақти муайян ба вайдағоҳ расида омаданд (С.А.Кул., ҷ.7, с.302); ...пас аз соате Асо аз даруни иморат омада даромад (Ч.И.Дувоз., с.469); Наимшоҳ иону чой дар даст даромада омад (С.У., с.52); Одамон аз пеши дар бошиитоб гузашта мерафтанд (Ю.А., с.8); Ҳамин шаб, шабона ё сахарӣ барвақт баромада меравем (С.А.Кул., ҷ.3, с.77); Восеъ... боварӣ дошт, ки Ризо... гашта меояд (С.У., с.40); Санг ба поён гелида рафт (А.Ш., с.20); ...дарвазабонҳо, аскарҳо овози тирро шунида, давида баромаданд (Ч.И.Тах.в., с.169);

2. Хабарҳои пайвасте, ки низ ҳар ду ҷузъ дар онҳо ҳаракатро нишон медиҳанд, vale онҳо амалиёти ба ду самт равонашудаи субъектро ифода месозанд. Феълҳои таркибие дар вазифаи хабар ин маъниро дар бар мегиранд, ки онҳоро А.З.Розенфельд феълҳои ҷуфтӣ антонимиӣ номидааст:¹ рафта омадан, даромада баромадан, омада рафтан, баромада фуромадан ва гайра.

Мисолҳо: Падару бобоҳои ў... соле як бор ба Ҳиндустан рафта меомаданд (Ю.А., с.19); ...ману Диловар... ба Ҳоит рафта осму сонӣ туй шавад (Ю.А., с.120); Бархез, дар он сандук дарой, то замоне ки подшоҳ омада равад (Ч.-ул-ҳ., с.68); Чанд нафар зану марди марғелонӣ гоҳ-гоҳ ба ҳавлии мо омада мерафтанд (ж.С.Ш.); Шумо... ба ҳавлиатон ҳам як даромада бароед (Ю.А., с.107); Ман ду бор баромада фаромадам (Ч.И.Тах.в., с.154).

3. Хабарҳои феълии пайвасте, ки ҷузъи якумашон ҳаракатро, ҷузъи дуюмашон ҳолатро мефажмонанд. Масалан: Майлаш, ман ўро худам рафта меёбам (Ю.А., с.134); Ҳасан баромада дид, ки Ризо омадааст (С.У., с.41); ... фойтуни дуаспаи калон ба назди мадрасаи Калобод омада истод (Ч.И.Тах.в., с.38); Рӯзе ба пеши акаам рафта шикоят кардам (С.А.Кул., ҷ.1, с.34); Аноргул ба

¹ Розенфельд А.З. *Материалы к исследованию сложно—составных глаголов в современном таджикском литературном языке*, с.14.

наздаш рафта гуфтутүү кард (С.У., с.56).

Дар чузъи дуюми хабархой пайвасты мисолжои боно (дар чумлаи аввал) амалу ҳолат тавассути феълхой реңаги, валс дар ду чумлаи сөйлөштүү болад, он, яъне амалу ҳолат (асосан, ҳолат) бо феълхой таркибий номий (тикоят кардан, гуфтутүү каржы) ифода еттест.

4. Хабархой феълии пайвасте, ки маънии луганин чузъи якумашон амалу ҳолатрову чузъи дуюмашон ҳаракатро дар бет мегиранд. Амалу ҳолат дар чузъи якуми ин гуна хабархой пайваст ҳам бо феълхой асил ва ҳам бо феълхой таркибии номий ифода мейбал. Мисолжо: Вай аз Бухоро ба хонаи пешгарз наберааш кучида омада буд (ж.С.Ш.); Аспамро дар шунчук дарвозаат басыа даромадам (С.У., с.22); Мұаллимхо көзгөзөшөнро гирифта, бо Ҳайдаркул хайру хүш карда баромадаанд (Ч.И.Тах.в., с.97); Солдатхой рус онхоро пособи карда мерафтанд (Р.Х., с.42); Рүзе як маҳаллагиамон як араба гүзапоя харида омад (Р.Ч.Мав.д., с.43).

5. Хабархой пайвасте, ки ҳар ду чузъашон ифодакунан да амалу ҳолатанд: Аспон... хұшақои гандумро қарсас заноңда шикаста меҳурданд (С.А.Кул., ч.3, с.160); Ҳамчунин фурзат нарасид, ки чизу чораро бардошта баранд (г.М. ва и.); Вай ба одамхо пул қарз медому даҳчанд карда рүёнда мегирифт (Ч.И.Тах.в., с.126); Идрис... аз лачоми асп гирифта мекапанд (Ю.А., с.140).

Баъзан дар материалҳои забони адабий хабархой пайвасте мушоҳида мешаванд, ки дар таркибашон бо яке аз чузъҳои оғло (асосан, бо чузъи дуюм) феълхой модалии хостан, тавонистан, шудан ё ки модификаторхой феълии гирифтан, истодан, баромадан, додан, мондан меоянд, аммо онҳо мазмұнан бештар ба ҳар ду чузъи хабар мансуб мебошанд.

Чунин хабархой пайваст тавассути феълхой модалии ва модификаторхо ба тобишҳои модалай низ сохиб мегарданд. Масалан: а) Хабархой пайваст бо феълхой модалай: ..ба ўрхат диҳад, ки барои дарстайёркуниаш рафта омада тавонистад (С.А.Кул., ч.7, с.274); Лекин ман дигар ба кӯхистон кучида рафтан нахостам (Ю.А., с.113); Адолат ҷонсаракона аз зери тои марди чакманпуш хеста гурехтани мешуд (Ю.А., с.70); Мард... аз чорбоги мо ниҳол гирифта мерафтаги шуданд (Ч.И.Дух.от., с.277).

б) Хабарҳои пайваст бо модификаторҳо: Се нафари дигарашон ба деҳа паромада рафтан гирифтанд (С.А.Кул., ч.3, с.349); Кадомаш ки маъқул шавад, тирифта рафтан гиред (С.У., с.110); Маълум мешавад, ки хонзодхон тамоми Эронро кӯчонда оварда истодааст (С.А.Кул., ч.3, с.39); ...Хамдамча... як бачаи калонро бардошта омада истодааст (Ч.И.Тори анк., с.53); ...Мулло Сафар... рисолаи дигари ўро ҳам... аз худи муаллиф гирифта хонда баромад (С.У., с.148); Хайр, ҳамиро ҳудаш ба ман гуфта фаҳмонда дихад. намешавад? (Ч.И.Тах.в., с.21).

Инчунин хабарҳоеро ҳам ба гурӯҳи хабарҳои феълии пайваст мансуб шуморидан мумкин аст, ки як ҷузъашон феъли муқаррарӣ буда, ҷузъи дигарашонро воҳидҳои фразеологии феълий ташкил додаанд. Дар ин қабил хабарҳо дар ҷои аввал, яъне ба сифати ҷузъи якум, бештар воҳидҳои фразеологӣ меоянд. Мисолҳо: Ман... ягон милтиқи хуб ба даст дароварда меорам (С.А.Кул., ч.3, с.77); Раис... чӯйро аз назар гузаронида қаноатманд шуд (Ю.А., с.54); Ҳама ба ҳар тараф паренон шуда рафтанд (Ю.А., с.11).

Хабарҳои феълии пайвости гурӯҳи дуюм, ки ҳар ду ҷузъашон (парид рафт) тасрифианд, дар забони адабии тоҷик камистеъмол мебошанд, ки дар ин бора ба мақолаи А.А.Каримова “О парных глаголах в таджикском языке” ишора намуда будем. Ин ҳолат барьакси забони адабӣ бештар дар шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ ба ҳисоб гирифта шудааст.¹

Доир ба ҷунин хабарҳо дар дasti мо ҳамагӣ як мисол (аз Айнӣ) ҳаст, ки онро ҳамчун намуна доир ба яке аз фарқҳои хабарҳои пайваст аз хабарҳои феълҳои таркибӣ мисол оварда будем. Аз ин ҷиҳат, дар бораи ҷунин хабарҳои пайваст ҳамчун факти номаъмули забони адабӣ фикр ронданро нолозим донистем.

ХУЛОСА: 1. Хабарҳои феълий дар забони адабии ҳозираи тоҷик аз ҷиҳати таркиб ба се гурӯҳ: хабарҳои феълии содда, хабарҳои феълии таркибӣ ва хабарҳои феълии пайваст чудо шуда, мувоғики маънои лугавиашон, пеш аз ҳама, амал, ҳолат ва ҳаракати субъект (мубтадо)-ро вобаста ба намуди феълҳо дар ҳар се замон мефаҳмонанд.

¹ Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.2, с.140; Faффоров Р. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.3, с.67.

2. Дар асоси фикри боло хабарҳои феълиро икк тавр намудан бехтар аст: Хабаре, ки бо ягон феъл ифода ёфта амал ҳолат ва ҳаракати мубтадоро фахмонда, дорои маъложои грамматики ҳам мебошад, хабари феълӣ ном дорад.

Чи хеле ки мебинем, дар қисми асосии таъриф, аввалин замина (ифода)-и морфологӣ, сониян, маънои лексикӣ, ҷино амал, ҳолат ва ҳаракатро фахмондан ва дар охир, маъложои грамматикии хабарҳои феълӣ аниқ таъкид ёфтааст. Дар қисми асосии ин таъриф маънои лексикии хабарҳои феълӣ маҳз барои он пеш аз маънои грамматикиашон ҷой дода шуд, ки онҳоро, яъне хабарҳои феълиро, пеш аз ҳама, дар асоси маъложои лексикиашон аз хабарҳои номӣ, ки онҳо (хабарҳои номӣ) аломат ва хосияти субъектро мефаҳмонанд, фарқ кардан мумкин аст. Чунки маънои грамматикий барои хабарҳои феълӣ ҷавхаризасӣ нест, зеро ки маънои грамматикий—“ифодай категорияҳои феълии замон, шахс, шумора ва “сига” низ барои хабарҳои номӣ низ “бегона нест.”¹

3. Азбаски ҳангоми муайян намудани таркиби хабарҳои феълӣ асосан, муносибати якҷояи шаклу маънди калимаи таркибҳо (феълҳо)-и хабаршаванда ба ҳисоб гирифта шуд, ба гурӯҳи хабарҳои феълии содда танҳо феълҳои синтетики (омад, рафт, бардошт, фуромад) не, балки феълҳои таркибии феълии типи рафта буд, ҳоҳад рафт, гуфта шуд, феълҳои таркибии феълии ёридиҳандаҳояшон ба модификаторҳо тағдилёфтӣ (ба мисли дода монд, омада истодааст, рафтан гирифт, ғинед монед) феълҳои таркибии номӣ (даъват шуд, кор кард, пир шуд), феълҳои такрор (рафт, рафт; дароед, дароед) на воҳидҳои фразеологиии феълӣ, ки ҳар қадоме аз қолабҳои ин гурӯҳрои феълӣ дар ҳукми як калима як маънои лугавиро далошт мекунад, низ мансуб дониста шуданд. Барои ҳарин ҳам, мо хабарҳои феълии соддаро ба сабаби ҳам бо феълҳои синтетикий (Ниг.: Боби якум) ва ҳам бо шаклҳои аналитикии феълҳо (Ниг.: Боби дуюм) ифода ёфтанашон шартан барои фарқ кардаш дар навбати худ ба ду гурӯҳ—хабарҳои соддаи синтетикий (якчӯзъа ё яккалимагӣ) ва хабарҳои соддаи аналитикий (бисёроҷузъа) ҷудо намудем.

¹ Гаффоров Р. Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ, с.69.

4. Заминаи морфологии чамеи хабарҳои феълӣ феълҳо буда,¹ дар ин вазифа аз сигаҳои феълӣ сигаи хабарӣ ва сигаи шартӣ—хоҳишмандӣ (аорист) чи дар нутқи гуфтугӯии умумихалӣ ва чи дар забони асарҳои бадей, нутқи тасвирии нависанда, асарҳои илмию публитсистӣ хеле фаровон истифода бурда мешаванд.

5. Феъли ёридиҳандай шудан-ро, ки аз мазмуни ботинии он дар таркиби хабар дигаргуншавио тағиیرёбии ҳолатҳои рӯҳӣ, тагири симо ва қасбу кори субъекту фаъолияти меҳнатии он тасаввур карда мешавад, асосан, ҳамчун суратдиҳандай хабарҳои феълии аналитикӣ (типи сурҳ шуд, пир шуд, зард шуд, муаллим шуд, намоён шуд) маънидод намудан лозим аст. Ин феъл (шудан) ба шарте ҷузъи ёвари хабарҳои номӣ мешавад, ки агар онро яке аз феълҳои ёридиҳандай ҳаст, будан (буд, мебошад) иваз карда тавонад.

6. Чун дар забонҳои дигар дар забони тоҷикӣ ҳам ҳодисаи эллипсис (афтидан)-и хабарҳои феълӣ дар ҷумла мавқеъ дорад ва ин ҳодиса, асосан, дар нутқи диалогӣ, аз ҷумла дар ҷумлаҳои хабарашон бо як қалима ифодаёфта, бештар ба мушоҳида гирифта шуд. Гуфтани даркор аст, ки дар ҳангоми эллипсисӣ сокит шудани хабарҳои феълӣ низ дар ҷумла предикат (томияти фикр) нигоҳ дошта шуда, тархи он (предикат) на ба воситаи сараъзоҳо, балки тавассути сараъзо—мубтадову аъзоҳои пайрави қобилияти предикативӣ (хабаршавӣ) доштаи ҷумла—пуркунанда ва ҳолҳо нигоҳ дошта мешавад. Лекин он пуркунандаву ҳолҳо, ки муваққатан ҳамчун хабар ба ҷумла томияти фикро бахшидаанд, ҳаргиз дар вақти таҳлил хабар номида намешаванд. Чунки агар онҳо—пуркунандаву ҳолҳо дар ҷумлаҳои эллиптикӣ хабар номида шаванд, моро лозим аст, ки ба ҳамаи саволҳои аъзоҳои ҷумла, маҳсусан, ба саволҳои дар кучо?, ба кучо?, аз кучо?, то кучо? ҳам ҷавоб шудани хабарро зътироф намоем. Ин гуна таҳлил, албаттага, нодуруст аст. Зеро ин усули таҳлил фарқи байни сараъзо ва аъзоҳои пайрави ҷумларо барҳам медиҳад.

Мо тарафдори онем, ки дар ҷумлаҳои эллиптикӣ, яъне дар ҷумлаҳои хабарашон фуруғузоршуда, ҳуди ҳамон хабарҳои эллиптикӣ тасаввур ё худ барқарор карда шуда, хабари ҳақиқӣ номида шаванд.

¹ Современный русский язык.-М., 1981, с.420; Мецанинов И.И. Глагол.-Л., 1982, с.8.

7. Дар чумла чузъи асосий (номий)-и хабарҳои соддай аналитикӣ, ҳамоне ки бо феълҳои таркибии номӣ ва воҳидҳои фразеологиии феълии чузъи асосиашон исмбуда ифода гардидааст, аз чузъи ёвари худ дур мераванд ё худ омадани бъязо унсурҳои грамматикий—пасоянд, ҷонишиҳои энклитикий, пайвандак ва ҳиссачаҳо дар байни чузъҳои хабарҳои аналитикӣ мушоҳида мешаванд, валие ин ҳолатҳо ба муносибати чузъҳои хабар таъсире намерасонад, яъне дар чунин маврид ҳам байни чузъҳои хабарҳои соддай аналитикӣ муносибати морфологӣ бокӣ мемонад. Илова бар ин, аъзоҳои байд аз чузъи асосий (номий)-и хабарҳои мазкур омадаро, ки алоқаи онҳо бо чузъи номий бештар тавассути бандаки изофӣ (-и) ба амал меъяд, ҳангоми таҳдил ҳамчун аъзои мустакили чумла шарҳ додан зарур шуморида мешавад.

8. Вобаста ба шакли сигаҳои феълӣ, умуман, ҳама гӯна хабарҳои феълӣ (садда, таркибӣ ва пайваст), онҳое, ки бо сигаҳои шартӣ—ҳоҳишмандӣ (аорист), эҳтимолӣ ва амрӣ ифода ёфтаанд, ба чуз маъни лугавию грамматикий, тобишҳои иловагӣ—модалиро ҳам (шарту ҳоҳиш, гумону эҳтимол давомнокии амал, амру фармон, даъват ва қатъияти сикр) ифода мекунанд. Вале дар сурати дар чумла оварда шудани калимаҳои туфайливу ҳиссачаҳо он тобишҳои маъни барчастатар рӯҳ дода, зиёда таъкид карда мешаванд. Инчунин вобаста ба тарзи ифода ва тавассути мавҷудияти ҳиссачаҳо ва калимаҳои туфайливу модификаторҳои феълӣ хабарҳои бо сигаи хабарии феъл ифодаёфта низ метавонанд, ба ягон тобишҳо модалий соҳиб гарданд.

Умуман, ба чуз маъни лугавию грамматикий, ба тобишҳои гуногуни маъни соҳиб гардиданӣ феълҳо бештар дар вазифан хабариашон зоҳир мегардад. Ба ҳамин маъни, ҳақ ба ҷониби академик Р.А. Будагов аст, ки “Мафхуми хабар (предикат) аз рӯи маъно нисбат ба мафхуми феъл вазестар аст”¹ гуфта шуд.

9. Ба гуруҳи хабарҳои феълии таркибӣ, асосан, ҳамои феълҳои таркибӣ мансуб доноста шуд, ки чузъи ёвараи тоҷро феълҳои модалии хостан, тавонистан, шудан (шудан ба маъни хостан), боистан, калимаҳои модалии лозим, даркор, зарур (дидан хост, гуфта тавонист, мебоист ояд, хондан даркор,

¹ Будагов Р.А. Введение в науку о языке, с.278.

пурсидан меҳоҳад) ташкил додаанд ва маъни лугавии чунин феълҳои ёридиҳанда дар таркиби феълҳои мазкур ба дараҷае ҳис карда мешавад. Ба ҳамин ваҷҳ, дар хабарҳои мазкур асли маъни лугавӣ тавассути танҳо ҷузъӣ асосии феъл, чунон ки дар хабарҳои соддай анализаторӣ (рафтани гирифт—мерафт; омада истодааст—меояд; талаб кард—талабид; оғоҳ намуд—огоҳонид) муҳоҳида карда мешавад, ҳаргиз ифода карда наҳоҳад шуд.

Ба гайр аз ин, дар кори мо феълҳои таркибие, ки дар онҳо ёридиҳандаҳои будан ва ҳаст ба мисли ёвари шудан мазмунан ҳаммаъни феъли хостан мебошанд (рафтани буд—рафтани хост; гуфтани ҳаст—гуфтани хост) ва феълҳое, ки ҷузъи асосиашонро воҳидҳои фразеологии феъливи ҷузъи ёварашонро феълҳои модалий (панча андохта наметавонед, аз ҳичолат баровардан меҳост) ташкил додаанд, низ ба гурӯҳи хабарҳои феълии таркибӣ мансуб дониста шуд.

10. Ҳамон хабарҳо аз ҷумлаи феълҳои таркибӣ хабарҳои феълии пайваст номида шуд, ки дар онҳо ҷузъҳои ёварашон маъни лугавии ҳудро бештар ва баъзан пурра (баромада рафт, рафта омад, гирифта баровард, рафта мейбам, ҳарида омад, нависонда фиристод) нигоҳ доштаанд ва аз мазмуни реалии чунин хабарҳо ду маъни лугавӣ, яъне ду амалу ҳолат,¹ фахмида шуда, аммо маъни лугавии яке аз ҷузъҳои хабарҳои мазкур дар зеҳни субъекти амал ё ҳуд субъекти фикр ҳамчун нишондиҳандаи асли мақсади вай дар назар дошта мешавад.

¹ Успенская Л.В. Товары таджиков Гиссарского района (Труды, т.15), с.57.

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Айнӣ С. Куллиёт, ч. II, китоби дуюм.-Душанбе: Ирфон, 1977.
2. Ализода С. Сарфу нахви забони тоҷикӣ, чопи 2.-Самарқанд: Душанбе: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1927.
3. Алиев У.Б. Синтаксис карачаево-балкарского языка.-М.: Наука, 1972.
4. Арендс А. Краткий синтаксис современного персидского языка.-М.-Л.: АН СССР, 1941.
5. Атобуллоев С. Чумлаи пайрави мубтадо ва ҳабар дар забони адабии тоҷик.-Душанбе: Дониш, 1975.
6. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.-М.: Советская энциклопедия, 1966.
7. Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке.-Мичуринск, 1963.
8. Бабайцева В.В. Русский язык.-М.: Просвещение, 1973.
9. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. ч.3 (Синтаксис. Пунктуация).-М.: Просвещение, 1981.
10. Базидов Н. Косвенное дополнение в современном таджикском литературном языке.-Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.-Душанбе, 1960.
11. Баскаков Н.А. Типы сказуемого простого предложения в тюркских языках и их происхождение.-М.: Восточной литературы, 1960.
12. Беленицкий А.М. ва Ҳочизода. Нахви забони тоҷик (Барои синҳои VI ва VII).-Сталинобод—Самарқанд: Нашриёти давлати Тоҷикистон, 1936.
13. Бертельс Е.Э. Грамматики персидского языка.-Л.: Институт живых восточных языков имени А.С.Енукидзе, 1926.
14. Бозидов Н. Ифодаи пуркунандай бавоиста бо пасояни -ро. Дар маҷмӯаи Мажмӯаи илмии Институти давлатии педагогики шаҳрӣ. Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко, серияи филологияи 42. Душанбе, 1963, с.11-24.
15. Бозидов Н. Муқаддимаи забоншиносӣ (Васоили тӯзим).-Душанбе: Маориф, 1977.
16. Будагов Р.А. Введение в науку о языке.-М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения

РСФСР, 1958.

17. Бузургзода Л. Синтаксиси мухтаомӯзишгоҳои педагогии ғоибона). давлатии Тоҷикистон, 1942.

18. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Ф. Современный русский язык.-М.: Высш.

19. Виноградов В.В. Оновныя предложения.-В кн.: Вопросы грамматики СССР, 1955, с.389-453.

20. Виноградов В.В. Русский язык.-М.

21. Галкина—Федорук, Горшко. Современный русский язык. Синтаксис. Учебно-педагогическое издательство, 1958.

22. Гаффаров Р. Синтаксис таджикского языка в освещении (простое предложение).-Андижан: соискание ученой степени доктора наук. Душанбе, 1980 (Рукопись находится в Академии наук Таджикской ССР).

23. Гаффаров Р. Синтаксис таджикского языка в освещении (простое предложение).-Андижан: соискание ученой степени доктора наук. Душанбе, 1980.

24. Гвоздев А.Н. Современный русский язык. Синтаксис.-М.: Государственное издательство Министерства просвещения СССР, 1957.

25. Гвоздев А.Н. Современный русский язык. Синтаксис (четвертое издание).-М.: Просвещение, 1982.

- дарственное издательство иностранных
ых словарей, 1956.
- Ю.Т. Еще раз о грамматической связи сказуемого
.-Журн.: Русский язык в школе, 1982, № 5, с.63-66
- ов А.В., Арбузова А.И., Ворожбицкая И.И. Русский
ник для средних специальных учебных заведений
ние).-М.: Высшая школа, 1977.
- ков А.В. Современный русский язык.-М.: Высшая
школа, 1984.
- адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис (Барои студент
филологии мактабҳои олий).-Душанбе: Ирфон, 1970.
- адабии ҳозираи тоҷик, қ.І (Лексикология, фонетика
и грамматика).-Душанбе: Ирфон, 1973.
- адабии ҳозираи тоҷик, қ.ІІ. Синтаксис.-Душанбе:
1974.
- адабии ҳозираи тоҷик, қ.ІІ. Синтаксис.-Душанбе:
1975.
- Бердиев Б. Выражение сказуемого в простых
и сложных предложениях в современном узбекском литературном языке.
диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук.-Самарқанд, 1965.
- Туллоев М.Ф. Пуркунандаи бевосита дар забони адабии тоҷик.-
Сталинобод: Нашриёти давлатии адабиёти илмии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1961.
- Туллоев М. Очеркҳои грамматикий оид ба
ландаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик (ҳоли маъдан
I.-Душанбе: Ирфон, 1971.
- Я советского языкознания. Хрестоматия.-М.: Высшая
школа, 1980.
- Иддинов Б. Ибора ё чумлаи пайрав.-Газ.: Маорифи тоҷик, 1980, 9 август.
- Ильин В.А. Эллипсис (-ис) в языке таджикской
литературы.-В сб.: Забоншиносии тоҷик.-Душанбе:

1974, №9, с.14-22.

47. Касимова М.Н. Синтаксис таджикской прозы XI века.- соискание ученой степени доктора наук. Душанбе, 1979.

48. Керимова А.А. О парных наречиях в таджикском языке.-Сб.: Масъалаҳои забоншиносӣ.-Душанбе, 1980.

49. Конституция (Основной Закон) Социалистических Республик.-Москва, 1978.

50. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения на таджикском языке.-М.: Высшая школа, 1980.

51. Лекант П.А. Типы и формы предложений на таджикском языке.-М.: Высшая школа, 1982.

52. Лингвистический энциклопедический словарь.-Таджикская энциклопедия, 1990.

53. Махмудов Г.Ш. Предикативные конструкции в современном персидском языке.-Тезисы научной конференции "Актуальные проблемы филологии".-Душанбе, 1982, с.50.

54. Маъсумӣ Н. Нишондодҳои таджикӣ, к.2 (Барои синфҳои Паддишӣ, Ҳунарӣ, Ҳуқуқӣ, Ҳуқуқи гоибона).-Сталинобод: Нашриёт "Исломӣ", 1980.

55. Маъсумӣ Н. Хислатҳои асарҳои таджикӣ тоҷик дар охири асри XIX.-В сорон шароити давлатии педагогии Сталинобод, 1955.

56. Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба таджикӣ, к.2 (Барои синфҳои Паддишӣ, Ҳунарӣ, Ҳуқуқӣ, Ҳуқуқи гоибона).-Сталинобод: Нашриёти давлатии таджикӣ, 1980.

57. Маъсумӣ Н. Асарҳои таджикӣ, к.2 (Барои синфҳои Паддишӣ, Ҳунарӣ, Ҳуқуқӣ, Ҳуқуқи гоибона).-Сталинобод: Нашриёти давлатии таджикӣ, 1980.

62. Мирзоев А., Ниёзӣ Ш., Faфуров М. Грамматика тоҷикӣ, қ.2. Синтаксис (Барои мактабҳои миёнан ном миёна).—Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон,
63. Мирзоев А. Ҳабарҳои феълӣ ва номӣ.-Рӯзномаи Ҷумҳорият, 1966, 12 май.
64. Мирзоев А. ва Алиев А. Ҷанд мулоҳиза оид ба муғалӣ хабар бо мубтадо. В сб.: Забоншиносии тоҷик.—Душанбе: ИҶШ҆, 1984, с.88-99.
65. Неменова Р.Л. Кулябские говоры таджикского языка (Северная группа).—Сталинабад: АН Таджикской ССР, 1954, №3, с.20-28.
66. Ниёзӣ Ш. Феълҳои таркибии номӣ дар забони тоҷикӣ. Мактаби советӣ, 1954, №3, с.20-28.
67. Ниёзӣ Ш. Таркибҳои морфологии ҷузъҳои феълӣ. Журн.: Мактаби советӣ, 1954, №4, с.36-46.
68. Ниёзмуҳаммадов Б. Ҷумлаҳои содда дар забони тоҷикӣ ҳозираи тоҷик.—Сталинобод: Нашриёти давлатии ашбани таълими—педагогии Тоҷикистон, 1960.
69. Ниёзмуҳаммадов Б. Забоншиносии тоҷик (Аннотация мунтажаб).—Душанбе: Дониш, 1970.
70. Ниёзмуҳаммадов Б., Рустамов Ш. Забони тоҷикӣ. Синтаксис (Барои синфҳои VII-VIII).—Душанбе: Маорифкада, 1970.
71. Норматов М. Порядок слов в современном таджикском литературном языке.—Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.—Душанбе: ИҶШ҆, 1970.
72. Пейсиков Л.С. Вопросы синтаксиса персидского языка. Институт международных отношений, 1959.
73. Пейсиков Л.С. К типологии служебных глаголов в персидском языке. Институт международных отношений, 1959.

78. Расторгуева В.С., Керимова А.А. Система таджикского глагола.-М.: Наука, 1964.
79. Рахматова С. Хабарҳои чида ва баъзе хусусиятҳои онҳо.-Дар маҷмӯа: Забоншиносии тоҷик.—Душанбе: Дониш, 1980, с.185-192.
80. Розенталь Д.Е., Теленкова М.А. Справочник лингвистических терминов.-М.: Просвещение, 1972.
81. Розенфельд А.З. Материалы к исследованию сложно—составных глаголов в современном таджикском литературном языке.-Очерки по грамматике таджикского языка, вып. I. Сталинабад: АН Таджикской ССР, 1953.
82. Розенфельд А.З. Глагол.-Очерки по грамматике современного таджикского языка, вып.4. —Сталинабад: АН Таджикской ССР, 1954.
83. Рубинчик Ю.А. Современный персидский язык.-М.: Восточной литературы, 1960.
84. Рубинчик Ю.А. Структурно—семантические свойства многочленных фразеологизмов в персидском языке.-В сб.: Вопросы фразеологии, стилистики и грамматического строя восточных языков, вып.225—Труды Самаркандского государственного университета им.Алишера Навои. Самарканд, 1972, с.1-11.
85. Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка.-М.: Наука, 1981.
86. Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка (издание второе).-М.: Высшая школа, 1968.
87. Рустамов Ш. Ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забони адабии ҳозираи тоҷик.-Дар маҷмӯа: Маъсалаҳои забоншиносии тоҷик.—Душанбе: Дониш, 1967, с.62-101.
88. Рустамов Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм.-Душанбе: Ирфон, 1972.
89. Русская грамматика, т.2. Синтаксис.-М.: Наука, 1980.
90. Русский язык, ч.II (Учебник для педагогических институтов).-М.: Просвещение, 1989.
91. Сабзаев С. Дар бораи як вазифаи синтаксии ибораҳои фразеологӣ.-Журн.: Мактаби советӣ, 1975, №4, с.24-27.
92. Сафоев А.С. Главные члены простого предложения в современном узбекском языке.—Ташкент: САГУ, 1958.
93. Сиёсов Б. Очерк доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик.-Душанбе: Дониш, 1968.

94. Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка.-М.: Высшая школа, 1980.
95. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения.-М.: Просвещение, 1979.
96. Современный русский язык, ч.2. Синтаксис (третье издание, испр.).-М.: Высшая школа, 1979.
97. Современный русский язык.-М.: Высшая школа, 1980.
98. Современный русский литературный язык.-М.: Высшая школа, 1982.
99. Таджиев Д. Способы связи определения с предложенным в современном таджикском литературном языке.-Сталинабад: АН Таджикской ССР, 1955.
100. Тулегенов У.С. Выражение сказуемого и его основные типы в простом личном предложении современного казахского языка.-Автореферат докторской диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Алма-Ата, 1955.
101. Успенская Л.В. Караганский говор таджикского языка (Труды, т.46).-Сталинабад: АН Таджикской ССР, 1956.
102. Успенская Л.В. Говоры таджиков Гиссарского района (Труды, т.15).-Душанбе: АН Таджикской ССР, 1962.
103. Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷикӣ.-Душанбе: Ирфон, 1963.
104. Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷикӣ.-Душанбе: Ирфон, 1964.
105. Фитрат. Қоидаҳои забони тоҷик (Сарф ва салом).-Сталинобод-Тошканд: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1931.
106. Халилов А. Вазифаҳои грамматикии бандари изофиёни марказии забони адабии ҳозираи тоҷик.-Душанбе: Дониш, 1969.
107. Хрестоматия по истории русского языкоznания.-М.: Высшая школа, 1973.
108. Хушенова С.В. Изучение фразеологических единиц таджикского языка.-Душанбе: Дониш, 1971.
109. Шапиро А.Б. Очерки по синтаксису русских народных говоров.-М.: АН СССР, 1953.
110. Шарофов Н. Баъзе ҳусусиятҳои калимаҳои сарояни интернатсионалий.-Дар мачм.: Баъзе масъалаҳои забони тоҷикӣ. Тоҷик.-Душанбе: АН РСС Тоҷикистон, 1964, с.47-52.
111. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка.-Л.: Учпедгиз, 1941.

112. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.2.-Душанбе: Дониш. 1979.
113. Шодикӯлов Ҳ., Муруватов Ҷ. Ҷустуҷӯкору суханинос.-Газетаи муаллимон, 1982, 30 январ.
114. Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад.-Душанбе: Ирфон, 1968.
115. Эгамбердиев Р. Маънои фразеологӣ.-В сб.: Вопросы фразеологии, стилистики и грамматического строя восточных языков, вып.225.-Труды Самаркандского государственного университета им.Алишера Навои.-Самарканد, 1972, с.186-191.
116. Эшанджанов А Именное сказуемое в современном таджикском литературном языке.-Авторефсрат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.-Сталинабад, 1959.
117. Эшонҷонов А. Ҳабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо.-Душанбе: Ирфон, 1969.
118. Юнусов Қ. Ҷанд мулохиза доир ба ифодаи ҳабар бо сифати феълий.-В сб.: Забоншиносии тоҷик.-Душанбе: Дониш, 1984, с.76-81.
- 119.Faффоров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил.-Душанбе: Дониш, 1966.
120. Faффоров Р. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ, ч.3.-Душанбе: Дониш, 1979.
121. Коидаҳои забони тоҷик.-Самарканд-Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1930.
122. Қосимова Н. ва Камолиддинов Б. Маҷмӯаи машқҳои синтаксиси забони тоҷикӣ.-Душанбе: УДТ ба номи В.И.Ленин, 1976.
123. Қосимова М. Доир ба ибора дар забони тоҷикӣ.-Дар маҷм.: Маҷмӯаи мақолаҳои илмию методӣ оид ба таълими забон ва адабиёти тоҷик.-Душанбе: Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко, 1973, с.17-33.
124. Ҳусейнов Ҳ. Забон ва услуби “Одина”-и устод Айнӣ.-Душанбе: Ирфон, 1970.
125. Ҷалилов Ҳ. Ҳусусиятҳои соҳту маънӣ ва вазифаҳои синтаксисии воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик.-Рук.канд.дисс.-Душанбе, 1976, с.80-86. (Рукопись находится в библиотеке АН Таджикской ССР).
126. Ҷураев F. Лаҳзахои арабҳои тоҷикзабон.-Душанбе. Дониш, 1975.

РУЙХАТИ ИХТИСОРОТ

- (С.А.Кул.,ч.1) Айнӣ С. Мухтасари тарҷумаи ҳолидудам.
Куллиёт, ч.1.-Сталинобод, 1958.
- (С.А.Кул.,ч.2) Айнӣ С. Дохунда.Куллиёт, ч.2.-
Сталинобод, 1960.
- (С.А.Кул.,ч.3) Айнӣ С. Фуломон.Куллиёт, ч.3.-
Сталинобод, 1960.
- (С.А.Кул.,ч.7) Айнӣ С. Ёддоштҳо.Куллиёт,ч.7.-Душанбе,
1976
- (Ю.А.) Акобиров Ю. Замини падарон.-Душанбе,
1976.
- (А.Ш.) Шукӯҳӣ А. Имзои шахсӣ.-Душанбе, 1967.
- (Ч.И.Дух.от.) Икромӣ Ҷ. Духтари оташ.-Душанбе, 1962.
- (Ч.И.Дувоз.) Икромӣ Ҷ. Дувоздаҳ дарвозаи Бужоро.-
Душанбе, 1969.
- (Ч.И.Тах.в.) Икромӣ Ҷ. Тахти вожгун.-Душанбе, 1974.
- (Ч.И.Тори анк.) Икромӣ Ҷ. Тори анкабут.-Сталинобод,
1960.
- (С.У.) Улугзода С. Восеъ.-Душанбе, 1969
- (Р.Ч.Кул.,ч.2) Чалил Р. Шуроб. Куллиёт, ч.2.-Душанбе,
1967.
- (Р.Ч.Кул.,ч.3) Чалил Р. Одамони ҷовид.Куллиёт, ч.3.-
Душанбе, 1968.
- (Р.Ч.Маъд.) Чалил Р. Маъвои дил.-Душанбе, 1972
- (Р.Ч.Бозг.) Чалил Р. Бозгашт аз биҳишт.-Душанбе,
1976.
- (Ф.М.) Муҳаммадиев Ф. Сози Мунаввар.-
Душанбе, 1969.
- (Р.Х.) Ҳодизода Р. Аҳмади Дониш.-Душанбе,
1967.
- (Ҳ.Ю.) Юсуфӣ Ҳ. Маҷмӯаи шеърҳо.-Душанбе.
1962.
- (З.Н.) Насриддинов Б. Ман фарзанди туа
Душанбе, 1983.
- (С.Санги С.) Сорбон. Санги Сипар.-Душанбе. 1971

(С. Чүгй)	Сорбон. Чүгй.-Душанбе, 1975.
(Афс.х.т.)	Афсонахой халки точик.-Душанбе, 1975.
(Н.М.)	Маъсумий Н. Асарҳои мунтаҳаб, ч.2.- Душанбе, 1980.
(ж.С.Ш.)	Журнали “Садои Шарқ”.
(г.М. ва м.)	Газетаи “Маориф ва Ҷаданият”.
(г.Т.сов.)	Газетаи “Тоҷикистони советӣ”.
(г.Мад.Т.)	Газетаи “Маданияти Тоҷикистон”.
(Газ.м.)	Газетаи “Муаллимон”.
(Саъдӣ)	Саъдии Шерозӣ. Гулистон.-Душанбе, 1962.
(Чомӣ)	Абдураҳмони Чомӣ. Бахористон.- Душанбе, 1966.
(Зоконӣ)	Убайди Зоконӣ. Боги дилкушо.-Душанбе, 1966.
(Қобуснома)	Унсурулмаолии Кайковус.-Қобуснома.- Душанбе, 1969.
(Л.-ут-т.)	Латоиф-ул-тавоиф.-Душанбе, 1968.
(Ч.-ул-х.)	Чомеъ-ул-ҳикоёт.-Душанбе, 1980.
(Панду ҳикм.)	Панду ҳикмат.-Душанбе, 1963.
(Рӯдакӣ)	Осори Рӯдакӣ.-Сталинобод, 1958.
(Фирдавсӣ)	Абулқосими Фирдавсӣ. Достонҳо аз “Шоҳнома”.-Сталинобод, 1955.

МУНДАРИЧА

ГЛЕШГУФТОР.....	3
МУҚАДДИМА.....	5

БОБИ ЯКУМ

ИФОДАИ ХАБАРХОИ ФЕЪЛИИ СОДДА	
БОФЕЪЛХОИ СОДДА (ё синтетики).....	22

БОБИ ДУВВУМ

БОФЕЪЛХОИ АНАЛИТИКӢ ИФОДА	
БОФТАНИ ХАБАРХОИ СОДДА.....	50

1. Бо феълҳои таркибии феълӣ ифода ёфтани хабарҳои феълии содда	53
2. Ифодаи хабарҳои феълии аналитикий бо феълҳои таркибии номӣ	66
3. Ифодаи хабарҳои феълӣ бо воҳидҳои фразеологӣ	94
4. Бар эзоҳи ҷузъи асосии хабар омадани аъзоҳои тафсилӣ (пайрав)-и чумла	103

БОБИ САВВУМ

ХАБАРҲОИ ФЕЪЛИИ ТАРКИБӢ ВА ПАЙВАСТ, ХУСУСИЯТҲОИ СЕМАНТИКӢ - СОХТОРИН ОНҲО.....	111
---	-----

ХУЛОСА.....	130
-------------	-----

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА	135
-----------------------------	-----

РӮЙХАТИ ИХТИСОРОТ.....	143
------------------------	-----

Сайдбай Шербоев

ХАБАРҲОИ ФЕЪЛӢ
ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ ҲОЗИРАИ ТОЧИК

Ба чоп 8.12.2003 таҳвил шуд. Когаз ва чоти оғсем.
Чузъи чотӣ 9. Адади нашр 800 нусха. Супорииши № 97.



«Анҷумани Шӯцӯ»
Нашриёти «Деваштич»
ш. Душанбе, хиёбони «Дӯстии ҳалқҳо», 47
Тел: 23-56-66, 27-61-47
E-mail: devashtich@tojikiston.com

